

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМИЙ–ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наширии илмию таҳлили
2021, № 1 (53)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно–аналитическое издание
2020, № 1 (53)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2021, № 1 (53)

Душанбе – 2021

ТДУ 37 точик+008+025+9 точик+792 точик
ТКБ – 71.0+71.4 (2 точик)+63.3 (2 точик)+85.313 (2 точик)+78.34 (2 точик)
П–14

Паёмномаи фарҳанг: нашрия илмию таҳлилии Пажӯҳишгоҳи илмӣ – тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот / Сармуҳаррир Д. Раҳимӣ; муҳаррири масъул М. Муродӣ. – Душанбе: Арҷанг, 2021. – № 1 (53). – 128 с.

Муассиси мачалла:
Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раҳимӣ Дилшод

Комилзода Шариф

Муродӣ Мурод Бердӣ

Раҳмонзода Абдуҷаббор Азиз

Муллоаҳмадов Мирзо

Ӯлмасов Фирӯз

Камолов Ҳамзахон

Абдураҳимзода Қурбонали

Раҳимзода Кароматулло

САРМУҲАРИР:

номзади илмҳои филологӣ, директори
Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва
иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРИР:

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мувонии
директори ПИТФИ оид ба корҳои методӣ

МУҲАРИРИ МАСЪУЛ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор,
мудири шӯъбаи ахбори омма ва табъу
нашри ПИТФИ

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

доктори илмҳои филологӣ, профессор,
академики АИ ҶТ, ёрдамчии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои
рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа
доктори илмҳои филологӣ, профессор,
узви вобастаи АИ ҟТ

доктори илмҳои санъатшиносӣ, профессори
кафедраи таъриҳ ва назарияи мусикии
ДДФСТ ба номи М. Турсунзода

доктори илмҳои таъриҳ, сарҳодими
Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва
мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Доғниши
АИ ҟТ

номзади илмҳои таъриҳ, мувонии вазири
фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.

номзади илмҳои санъатшиносӣ, директори
Филармонияи давлатии Тоҷикистон баноми
А. Ҷӯраев

Мачалла соли 2000 таъсис ёфтааст. Дар як сол 4 шумора нашр мешавад.

Мачалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон №101/МЧ-97 аз 11 марта соли
2019 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла ба Феҳристи мачаллаҳои (нашрияҳои) илмии тақризшавандай Комиссияи
олии аттестацисионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.11.2020, №222 ворид
гардидааст.

Нишонӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Н. Карабоев, 17
(ошёнаи 2). Сомонай пажӯҳишгоҳ: www.pitfi.tj; сомонай мачалла: www.farhangnoma.tj; e-mail:
f_payom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84. Индекси обуна: 77728.

Мачалла мувофиқи шартномаи литсензионии №532-09/2013 аз 12 сентябри соли 2013
дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар системаи
индексацисионии мазкур дар бораи шумораҳои чопшуда маълумот ворид менамояд.

Дарашаи илмии мавод, саҳехии арком, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст.
Нуқтаи назари муаллифон метавонад бо назари идораи мачалла мувофиқ набошад. Бознашри
мавод танҳо бо ризоияти хаттии идораи нашрия ва иқтибос ба мачалла сурат мегирад.

Матни мукаммали маводи чопӣ дар сомонай расмии мачалла чойгир карда шудааст.

УДК 37 тадж+008+025+9 тадж+792 тадж
ББК – 71.0+71.4 (2тадж)+63.3 (2тадж)+85.313 (2тадж)+78.34 (2тадж)
В-38

Вестник культуры: научно-аналитическое издание Научно-исследовательского института культуры и информации / Гл. редактор Д. Рахими; ответственный редактор М. Муроди. – Душанбе: Аржанг, 2021. – № 1 (53). – 128 с.

Учредитель журнала:
Научно-исследовательский институт культуры и информации
Республики Таджикистан

Рахими Дилшод

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

кандидат филологических наук, директор
Научно-исследовательского института
культуры и информации Республики
Таджикистан

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА:**

кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель директора НИИКИ по методи-
ческой работе

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

доктор филологических наук, профессор,
зав. отделом СМИ и издательского дела
НИИКИ.

Комилзода Шариф

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

доктор филологических наук, профессор,
академик АН РТ, помощник Президента
Республики Таджикистан по вопросам
социального развития и связям с
общественностью

Муллоахмадов Мирзо

доктор филологических наук, профессор,
член корреспондент АН РТ

Улмасов Фируз

доктор искусствоведения, профессор
кафедры истории и теории музыки ТГИКИ
им. М. Турсунзаде

Камолов Хамзахон

доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии им. Ахмада
Дониша АН РТ

Абдурахимзода Курбонали

кандидат исторических наук, зам. министра
культуры Республики Таджикистан

Рахимзода Кароматулло

кандидат искусствоведения, директор
Государственной филармонии
Таджикистана им. А. Джураева.

Журнал основан в 2000 г. Выходит 4 раз в год.

Журнал с ново зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №101/Ж-97 от 11 марта 2019 г.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов (изданий) рекомендованных ВАК Республики Таджикистан от 3.11.2020, №222.

Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж). Сайт института: www.pitfi.tj; Сайт журнала www.farhangnoma.tj; e-mail: f_payom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84; Индекс подписки: 77728.

Журнал, на основе лицензионный договора №532-09/2013 от 12 сентября 2013 года, включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.

Авторы несут ответственность за содержание материалов. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Полное или частичное воспроизведение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции.

Полнотекстовые версии опубликованных материалов размещаются в официальной сайте журнала.

DC 37 Taj +008+025+9 Taj +792 Taj
BC – 71.0+71.4 (2Taj)+63.3 (2Taj)+85.313 (2 Taj)+78.34 (2Taj)
H-11

Herald of Culture: scientific and analytic edition of the Research Institute of Culture and Information / Editor in Chief D. Rahimi; Responsible Editor M. Murodi. – Dushanbe: Arzhang, 2021. – № 1 (53). – 128 p.

HERALD OF CULTURE
Founder of the journal
Research Institute of Culture and Information (RICI)
of the Republic of Tajikistan

Rahimi Dilshod

EDITOR IN CHIEF,
Candidate of philological sciences,
Director of the Research Institute of Culture
and Information of the Republic of Tajikistan

Komilzoda Sharif

DEPUTY EDITOR
Candidate of pedagogical sciences, docent,
Deputy Director of the RICI for methodical
issues.

Murodi Murod Berdi

RESPONSIBLE EDITOR:
Doctor of philological sciences, Professor, Head
of the Department of Mass Media and
Publishing issues of the RICI.

Rahmonzoda Abdujabbor Aziz

EDITORIAL BOARD:
Doctor of philological sciences, Professor, Academician of the AS RT, Assistant of the President of the Republic of Tajikistan on Issues of Social Development and Public Relation.

Mulloahmadov Mirzo

Doctor of philological sciences, Professor,
Correspondent member of the AS RT.
Doctor of art sciences, Professor of the
Department of history and theory of the TSICA
named after M. Tursunzoda

Ulmasov Firuz

Doctor of historical sciences, Main scientific
fellow of the Ahmad Donish Institute of history,
archeology and ethnography, AS RT.

Kamolov Hamzakhon

Deputy Minister of the Ministry of Culture of
the Republic of Tajikistan.

Abdurahimzoda Kurbonali

Candidate of art sciences, Director of the State
Philharmony of Tajikistan named after A. Juraev.

Rahimzoda Karomatullo

The journal established in 2000. Issued 4 times a year.

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №101/jr in March 11, 2019.

The journal is included in the List of peer-reviewed scientific journals (publications) recommended by the Higher Attestation Commission of the Republic of Tajikistan from 3.11.2020, No. 222.

Address: 734018, Dushanbe, N. Karabaev avenue 17 (second floor). Tel.: (+992 37) 233-58-84;
Website of organization: www.pitfi.tj; Website of the journal: www.farhangnoma.tj; e-mail: f_payom@gmail.com. Subscription index: 77728.

The journal was included under License contract №532-09/2013 since September 12, 2013, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata. The authors are responsible for the content of the materials. The authors' point of view may not coincide with the opinion of the editorial Board. Full or partial reproduction of materials published in the journal is allowed only with the written permission of the editorial Board.

The full text versions of the published materials are available in the journal's official website.

ТДУ 37 тоҷик +95 тоҷик +001(092)+008+33тоҷик
Садулаев С.

РУШДИ ФАРҲАНГИ ИҚТИСОДӢ ВА ҲАРАКАТИ МАОРИФПАРВАРӢ ДАР ТАҶЛИМОТИ МИРЗО СИРОЧИ ҲАКИМ

Дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба вазъи иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аморати Бухоро асарҳои пурарзии навиштанд, ки дар маҷмӯъ онҳо ба пайдоии ҳаракати маорифпарварӣ ва ҷадидия далолат менамуданд. Дар ин замина метавон ақидаҳои пешқадамонаи мутафаккири барҷастаи тоҷик Мирзо Сироҷи Ҳакимро зикр намуд, ки бо асари худ «Туҳафи аҳли Бухоро» дар радифи дигар маорифпарварони тоҷик мақоми хосса дорад. Ҳадафи маорифпарварони ин давра аз он иборат буд, ки на танҳо ҷаҳонбинии мардумро васеъ гардонанд, балки шакли фарҳангии иқтисодии кишивари худро дигаргун сохта, онро ба пояти мамлакатҳои саноатӣ наздик кунанд.

Мирзо Сироҷ медонист, ки дар шароите, ки ҷаҳолат ва зулму истибдод ҳукмфармо аст, пешниҳод кардани фикрҳои науу пешқадам осон нест. Зоро мансабдорон аз тарси аз даст додани мақоми худ кӯшии мекарданд, ки ба ягон ислоҳоти ҷиддӣ роҳ надиҳанд. Маҳз тавассути осори ў мо метавонем, бо унсурҳои фарҳангӣ рӯзгордории анъанавии мардуми тоҷик ва зина ба зина таҳти таъсири омилҳои берунию доҳили дигаргун шудани онҳоро мушиноҳида намоем.

Калидвоҷсаҳо: маорифпарварӣ, фарҳангӣ иқтисодӣ, тоҷикон, Осиёи Миёна, аморати Бухоро, Мирзо Сироҷи Ҳаким.

Фарҳангӣ иқтисодӣ яке аз унсурҳои муҳимми ҳаёти ҷамъиятии инсон дар ҳамаи марҳилаҳои инкишофи таърихии ў ба шумор меравад. Тавассути фарҳангӣ иқтисодӣ инсон ба доираи муносибатҳои гуногуни иҷтимоию фарҳангӣ қашида мешавад ва дар ин замина арзишҳою анъанаҳои хосси фарҳангӣ ташаккул меёбанд. Дар ҳамбастагии фарҳангӣ иқтисодӣ ва арзишҳову анъанаҳои бавучуд овардаи он мутобиқшавио унсурҳои инсон ба муҳити табиии ҳаёти ҷомеа сурат мегирад. Барои ба мерос гузоштани чунин таҷрибаи иҷтимоию фарҳангӣ ба наслҳои оянда инсон ба эҷоди маросиму анъанаҳои хосси фарҳангӣ иқтисодиаш даст мезанад, ки онҳо дар шакли мероси фарҳангӣ моддию маънавӣ зуҳур менамоянд. Аз ҷумла, ҷаҳони идҳои миллии ҳар як қавму миллат, махссан решай иҷтимоию фарҳангияшонро аз ҳамин тарзи ташаккули фарҳангӣ иқтисодӣ маншаъ мегиранд. Бинобар ин, дар шинохти ҳар як ҷомеа ва миллат таваҷҷӯҳ ба зарурияти омӯзиши фарҳангӣ ҳочагидории онҳо ҳамеша аз аҳамияти бузурги фарҳангшиносӣ бархурдор аст. Чунин фарогирии илмии фарҳангшиносӣ имконияти дақиқтар донистани хусусияти ҳаёти

фарҳангии халқҳоро дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ фароҳам оварда, тарзи ба мерос гирифтани унсурҳои алоҳидаи моддию маънавиро дар ҳаёти минбаъдаи ин халқҳо нишон медиҳад. Аз ҷониби дигар, чунин таҳқики фарҳангшиносӣ имконият медиҳад, ки ҳаёти маънавии ҷомеа на ҳамчун унсурҳои алоҳидаи ба ҳам робита надошта, балки ба сифати ҳалқаҳои пайвасти робитаи таърихи дошта тасаввур гардад.

Яке аз марҳилаҳои муҳимми таърихии ташаккули фарҳангӣ ҳочагидории мардуми тоҷик, ки ба замони мо наздик ва ба инкишофи минбаъдаи ҷомеаамон бетаъсир набудааст, охири асри XIX ва оғози асри XX мебошад. Дар ин давра ҷомеаи тоҷик батадриҷ зери таъсири омилҳои берунию дохилӣ ба мадори фарҳангӣ ҳочагидории дорои аломатҳои бурҷуазию сармоядорӣ ворид шуд ва шаклҳои нави истеҳсолот ба вучуд омад. Чунин шаклҳои истеҳсолот тасаввуроту ҷаҳонбинии одамонро тадриҷан тағиӣр дод ва ин дигаргунҳо тавассути муҳоҷирони меҳнатӣ ба афкору андешаи мардуми кӯҳистони дурдасти сарзамини тоҷикон таъсир мегузорошт. Тасвири беназири онро мо дар осори адабии устод С. Айнӣ, ки шоҳиди чунин дигаргунҳои замон буд, ба осонӣ мушоҳида менамоем [1, с. 240].

Дар ҳамон даврон зиёйёни тоҷик на танҳо бо тасвири ин дигаргунҳо дар фарҳангӣ ҳочагидории ҳалқи худ таваҷҷуҳ зоҳир намуданд, балки худашон барои воридшавии унсурҳои нав дар он ташаббусу иқдоми амали гирифтаанд. Барои чунин амали иҷтимоию фарҳангӣ онҳо, пеш аз ҳама, ба мушоҳидаю бардоштҳояшон аз сафарҳои қишварҳои пешрафтаи гарбӣ такя менамуданд. Ҷуноне ки маълум аст бештари зиёйёни он давра барои таҳсил ва пешбури шуғли тиҷоратиашон ба қишварҳои аврупоӣ сафар менамуданд ва таассуртҳояшонро дар шакли сафарнома, хотира, мақола ба таври очилию забони оммафаҳм нашр менамуданд. Ҳадафашон дар иҷрои ин амали маорифпарварона на танҳо ҷаҳонбинии мардумро васеъ гардонидан, балки шакли фарҳангӣ ҳочагидории қишвари худро дигаргун сохта, онро ба пои мамлакатҳои саноатӣ наздик кунонидан буд.

Аз ҷумлаи чунин шаҳсиятҳои бузурги он давра, ки осораш ба таҳлилу муқоисаи фарҳангӣ ҳочагидории мардуми аморати Бухоро баҳшида шудааст, Мирзо Сироҷи Ҳаким мебшад. Ў бо такя аз шуғли тиҷорати соҳибкории шаҳсияш ин ҳусусиятҳоро дар ду шакли фарҳангӣ иқтисодӣ ҳубтар эҳсос мекард ва ба дигарон унсурҳои аз диди ў бехтари фарҳангӣ ҳочагидории саноатию бурҷуазии Ғарбро нишон медод. Маҳз тавассути осори ў мо метавонем бо унсурҳои фарҳангӣ ҳочагидории анъанавии мардуми тоҷик ва зина ба зина таҳти таъсири омилҳои берунию дохилӣ дигаргун шудани онҳоро мушоҳида намоем. Ҳамчунин дар ин ҷараён мо ба яке аз масъалаҳои муҳимми илми фарҳангшиносӣ, яъне нақши шаҳсиятҳо дар татбиқу воридсозии дигаргунҳои фарҳангӣ дар ҳаёти ҷомеа рӯ ба рӯ мешавем [2, с. 2].

Ақидаҳои пешқадами Мирзо Сироҷи Ҳаким дар сафарномаи ӯ «Тухафи аҳли Бухоро» инъикос шудаанд. Дар шароити рушди муносибатҳои феодалий, ки аморати Бухоро аз сар мегузаронд, воридоти молҳои саноатӣ аз кишварҳои пешрафтаи Аврупо ва Русия ба бозорҳои Осиёи Миёна ва рушди муносибатҳои тиҷоратӣ савдо, ки бевосита дар ғояҳои ислоҳотталабии Мирзо Сироҷ ва ҷонибдорони ӯ фарогир шуда буданд, аҳамияти хосса дошт. Дар рӯзномаву маҷаллаҳо доир ба дастовардҳои илмӣ ва техникии кишварҳои пешрафта, таъсиси мактабҳои усули нав, камбузиҳои ҷомеаи аморати Бухоро ва амсоли ин мақолаҳо интишор мегардиданд.

Дар кишварҳои Шарқ ҳаракати ислоҳотхоҳӣ бар зидди ҷомеаи феодалий нигаронда шуда буд. Тавре Ш. Абдуллоев қайд намудааст ҳаракати ислоҳотхоҳӣ дар кишварҳои Шарқи исломӣ ба он оварда расонд, ки як қатор фирмҳои равияҳои динӣ ба монанди бобия, баҳоия, аҳмадия ва ғайра ба вучуд оянд [4, с. 68].

Дар баробари гуфтаҳои боло метавон ҳамиро қайд намуд, ки ақидаҳои маорифпарварии ин давра вобаста ба ҳаёт фарогири ҷанба ва тарҳҳои гуногун аст. Албатта, ин ҷанбаҳо ягона набудаанд ва мо қӯшиш намудем, ки бо таҳлилу баррасиҳо онҳоро ҷудо намоем.

Бояд қайд намуд, ки дар нимаи дувуми асри XIX ва аввали асри XX ҳаракати ҷадидия дар Осиёи Миёна фаъол гардид, ки он сараввал ба ҳаёти фарҳангӣ ва маориф ва баъдтар ба ҳаёти сиёсӣ-иҷтимоӣ таъсир расонд. Бинобар ақидаи донишмандони тоҷик М. Диноршоев, И. Шарипов, М. Раҷабӣ, Ф. Ашурӯв, Б. Самиев ва дигарон ҷадидон давомдиҳандай фаъолияти маорифпарварон буда, сарварони ғоявии онҳо насли дуюми маорифпарварӣ мебошанд.

Маорифпарварӣ аз ҷониби муҳаққиқон ба таври гуногун шарҳ дода мешавад. Аз ҷумла, ба ақидаи Б. Ҷ. Самиев, маорифпарварӣ ҷараёни пешқадамест, ки бар зидди идеологияи ҳоким равона гардидааст ва ҳадафаш тарғиб ва паҳн намудани афкори нав ва пешқадам мебошад [8, с. 23].

Зокирои Н. М. чунин мепиндорад, ки «маорифпарварӣ дар Осиёи Миёна аз нимаи дуюми асри XIX дар худ равандҳои умумии рушди ҷаҳонӣ ва дигар равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва маънавиро инъикос намуда буд» [5, с. 32].

Дар таҳқиқотҳои анҷомёфта, омилҳои пайдоиши маорифпарварӣ ва шаклҳои зуҳури он ҳамчун падидай иҷтимоӣ, ки маҳсули як ҷомеаи хос аст, таҳқиқ гардидааст. Пайдоиши маорифпарварӣ ба вазъи иҷтимоӣ-сиёсии аморати Бухоро вобаста аст.

Андешаҳои фалсафӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ-сиёсии Мирзо Сироҷи Ҳаким, асосан дар меҳвари зарурати тасдиқи шаклҳо ва арзишҳои фарҳангӣ иқтисодӣ, ки ба ҳолати рушди ҳар як ҷомеа хоссанд, тадриҷан дар байни аҳолии аморати Бухоро ворид мегардиданд. Маҳз бо ҳамин

омили охирин, бисёре аз намояндагони маорифпарварӣ, бо назардошти хусусияти фаъолияташон, барои тафйир додани асосҳо ва принсипҳои фарҳанги хоҷагидории замони худ кӯшиши зиёд ба ҳарҷ додаанд. Ҳуди Мирзо Сироҷ аз ҷумлаи соҳибкорони муваффақ буд ва дар кораш пайваста аз таҳқими асосҳои ҳуқуқии пешбурди тиҷорат, ҷорӣ кардани технологияҳои нави истеҳсолӣ, бо назардошти талаботи бозор баромад мекард. Ин таҷрибаҳо, дар муқоиса бо амалияҳои ибтидоии тиҷоратӣ ва истеҳсолии ҷомеаи он замон, наъ ва пешрафта ба шумор мерафтанд.

Вақте ки дар бораи фарҳанги иқтисодӣ сухан меронем, бевосита савол дар бораи дарки воқеии ин мағҳум ба миён меояд. Пас фарҳанги иқтисодӣ чист? Ба таъбири муҳаққики рус В. А. Морозов «Фарҳанги иқтисодӣ як зерсистемаи фарҳанги умумии миллӣ буда, бо дигар ҷузъҳои он: фарҳанги сиёсӣ, ҳуқуқӣ, маънавӣ, динӣ ва ғайра саҳт алоқаманд аст. Фарҳанги иқтисодӣ дар навбати худ падидаи гуногунҷанба аст» [7, с. 137].

Фарҳанги иқтисодӣ дорои ҷанд үнсур асосӣ мебошад, ки ҷунинанд:

- арзишҳо ва меъёрҳои иқтисодӣ, ки дар ҷомеаи мушахҳас таҳия ва бартарӣ доранд;
- ғояҳо, мағҳумҳо ва эътиқодҳо;
- анъанаҳои иқтисодӣ ва ғайра.

Мирзо Сироҷ дар ёддоштҳои сафарааш паҳлуҳои фарҳанги иқтисодӣ ва фаъолияти қасбии аҳолии Бухороро ба таври дақиқ тасвир карда, кӯшиш намудааст, ки роҷҳои такмил додани он ва дар маҷмӯъ пешрафти кишварро муайян қунад. Барои тасдиқи андешаи худ дар ёддоштҳои сафарааш вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии шаҳрҳои Осиёи Миёнаро зикр мекунад, ки дар онҳо пас аз ҳамроҳ шудан ба Россия дастовардҳои назарраси иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба назар мерасанд. Вале рушд накардани саноат дар баробари доҳил гардидани муносибатҳои капиталистӣ ба ҷанд омил вобаста буд. Чуноне Б. Ф. Ғафуров қайд менамояд: “Пас аз ба Россия ҳамроҳ гардидани Осиёи Миёна дар ин ноҳия муносибатҳои капиталистӣ рӯ ба инкишоф ниҳода бошад ҳам, на ин ки боиси тавлиди саноати вазнин нагардидаанд, балки ҳатто саноати боғандагӣ барин соҳаҳои нави саноат ба вучӯд наомаданд. Иттиҳоди соҳибкорони саноати боғандагии Россияи подшоҳӣ намемонд, ки дар ноҳияҳои паҳтакор саноати боғандагӣ пайдо шавад. Баъзе кӯшишҳои кушодани муассисаҳои боғандагӣ, ки аз тарафи баъзе соҳибкорони маҳаллӣ карда шуд, дучори муқобилияти саҳти соҳибкорони корхонаҳои боғандагии Петербург, Иваново-Вознесенк, Москва, Кострома, Орехово-Зуево ва ғайра гардиданд. Дар дигар соҳаҳои саноат ҳам аҳвол ҷунин буд” [4, с. 649].

Мирзо Сироҷ Қӯқандро, ки яке аз шаҳрҳои калидӣ ва сераҳолии Осиёи Миёна буд, ҷунин тасвир мекунад: “Моли заръи ҳам миллион дар

миллион ҳарсола ба фурӯш мерасад. Он ҳама тараққиро баъд аз омадану тасарруф кардани рус намуда, собиқ агарчи ҳамин обу хок буда, ҳеч як аз ҳуккоми онҳо дар фикри ободии ин мулк набудаанд. Илму иттилоъ ҳам надоштанд, ҷуз зулму ситам намудан ба раият ва машғул будан ба лаҳву лағаб, дигар фикру хаёле абадан дар хусуси ободӣ ва фалоҳат ё тичорат нанамудаанд.” Қўқанд яке аз шаҳрҳои қадимаи Осиёи Миёна ба шумор мерафт ва дар арафаи мустамлика гардидани Осиёи Миёна он пойтахти Ҳонигарии ин минтақа буд. Ҳонигарии Қўқанд худуди имрӯзай ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистони ҷанубӣ ва вилояти ҳудмуҳтори Синзяни Ҷумҳурии Мардумии Чинро фаро мегирифт. Аҳолии сершуморе дошт. Дар асоси барӯйхатгирии умумии аҳолӣ, ки аз ҷониби Россияи подшоҳӣ дар таърихи 28 январ (9 феврал) соли 1897 гузаронида шуда буд, аҳолии Қўқанд 81 354 нафарро ташкил медод [6, с. 68].

Ба назари Мирзо Сироҷ сабаби асосии қафомонии ин ҳонигарӣ соҳти ҳукмрони амирӣ мебошад. Дар ин маврид ў соҳти ҳукмрон ва идораи аморати Бухоро ошкоро танқид мекунад. Вақте ў ҳокимон ва шахсони мансабдори ҳонигарии Қўқандро ба бесаводӣ ва ақибмонӣ маҳкум мекунад, ҳодимони давлатӣ ва рӯҳониёни аморати Бухоро дар назар дорад. Махз, ин тоифаҳо ва қиширҳои иҷтимоии аморати Бухоро намехостанд, ки ҷомеа пеш равад. Ин сабабҳои худро дошт. Яке аз сабабҳояш ин буд, ки мансабдорон дастовардҳои замони навро қабул карда наметавонистанд, чунки ҷаҳонбиинашон бисёр танг буд ва онҳо гайр аз Бухоро дигар ҳеч қишварро тасаввур карда наметавонистанд.

Сабаби дувум, он ки ҳар дастоварди навро ҳукumatдорону амалдорон бидъату зиддиинӣ мебароварданд. Мирзо Сироҷ медонист, ки дар шароит ҳукмфармо будани ҷаҳолат ва зулму истибдод, пешниҳод кардани фикрҳои наву пешқадам осон нест. Зоро мансабдорон аз тарси аз даст додани мақоми худ кӯшиш мекунанд, ки ба ягон ислоҳоти ҷиддӣ роҳ надиҳанд.

Дар ҳақиқат, сафарҳои анҷомдодаи мутафаккир барояш як ҷаҳони навро кушодааст. Мирзо Сироҷ илму маорифро фақат ба маънои маҳдудаш дар назар надошта, вазифаи муҳимми онро дар инкишоғу дигаргунии ҷамъият медиҳ. Ў дар асараш таъқид намудааст, ки қишварҳои Аврупо ва Россия аз комёбихои илму маориф самаранок истифода мебаранд. Мардуми Бухоро бояд аз пешрафти илму техника бенасиб набошанд.

Ба ақидаи Мирзо Сироҷ монеаи пешрафти ҷомеа худи мансабдорон мебошанд. Шароите, ки дар шаҳрҳои Осиёи Миёна мавҷуд аст, маҳсусан ҳавои соғ, табиати зебо, ки метавон тамоми маҳсулотро истеҳсол намуд ва некуаҳволии мардумро ба роҳ монд. Дар

бораи шаҳрҳои диёраш дар «Туҳафи аҳли Бухоро» батафсил нақл мекунад. Дар мавриди ободии шаҳр ва ҳавои соғу беғубори шаҳри Самарқанд ва рушди савдо дар он, Мирзо Сироҷ чунин меорад: “Ҳавои ин шаҳр ҳам дар ниҳояти сафо ва эътидол аст, ки мегӯянд: “Самарқанд сайқали рӯи Замин аст”. Бисёр ҳавои бикре дорад, об ҳам фаровон, зироати биринҷ ҳам хеле мекунанд. Соири фавокеҳ ва меваҷоти он бисёр таъриф дорад” [11, с. 13]. Мирзо Сироҷ дар мавриди соҳти меъморӣ, шароити иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва ҳатто дар бораи аҳолии шаҳрҳои калонтарини Осиёи Миёна, ки дар зери тасарруфи русҳо даромада буд, батафсил нақл менамояд.

Мирзо Сироҷи Ҳаким дар асараш, вақте ки дар бораи як шаҳри аврупой изҳори назар мекунад, бевосита аз ватани худ ёдовар мешавад ва ашки ҳасрат мерезад, ки чаро ватани ў ва мардумони он ба ин ҳол афтодаву дар вазъияти ногувор зиндагӣ мекунанд: “Аз ватан набояд маъюс шуд, ҳубби онро набояд аз дил бадар кард. Айб дар ватани мо нест, айб дар фарзандони ўст, ки ноҳалаф ва ҳаққи модарии ўро намедонанд” [11, с. 87].

Масъалаҳои муҳимми дигар, ки ҳангоми сафарҳояш ба кишварҳои пешрафтаи Аврупо таваҷҷуҳи Мирзо Сироҷро ҷалб кардаанд, рушди илму техника, таълиму тарбия, сатҳи баланди маърифати мардум ва фарҳанги муносибат аст. Мирзо Сироҷ дар ҷавонии худ қӯшид, ки илмҳои гуногуни дунявиро аз худ кунад ва фарҳанги муюшираташро такмил диҳад. Бо омӯзиши илмҳои мусоир, азхудқунии забонҳои ҳориҷӣ ва пайдо кардани таҷриба, ў худро ҳамчун табиби маълумотдор ҳис кард ва дар бораи омӯзонидани усулҳои аврупоии табобати беморон дарсҳо баргузор кард. Тавре ки маълум аст, вазъи илм дар аморати Бухоро ба таназзул дучор шуда буд. Аморат дар ҳолати ҷаҳолатпарастӣ ва нодонӣ қарор дошта, ягон падидаи фаъоли иҷтимоӣ дар он дида намешуд.

Агар мо андешаҳои Мирзо Сироҷ ва Аҳмад Доњишро дар бораи сабабҳои ақибмонӣ дар соҳаи иқтисодӣ, фарҳанг, илм ва маорifi аморати Бухоро муқоиса намоем, маълум мегардад, ки Аҳмади Доњиш онҳоро дар шаҳсияти ҳокимон ва тамоми низоми сиёсии худ ҷустуҷӯ кардааст. Мирзо Сироҷ, ҳамчун як ҳамфирки Аҳмади Доњиш, ба анъанаҳо ва расму оинҳои мавҷудаи аморати Бухоро мухолиф баромада, дастовардҳои ҷомеаҳои Париж ва Лондонро, ки дар рафти сафарҳояш дида буд ба ҳамзамононаш баён менамояд. Аз маълумоти ў маълум мегардад, ки дар Аврупо олимон ҳамчун шаҳсони бонуфуз ва доно шинохта шудаанд, дар ҳоле ки дар Бухоро онҳо то ба ин дараҷа нарасидаанд.

Албатта чомеае, ки дар он илм ва олимон мақоми арзанда доранд, пешрафта аст. Мирзо Сироҷи Ҳаким ҷонибдори чунин таълимот буд ва Бухоро чунин дидан меҳост.

Адабиёт

1. Абдуллоев, Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ (Афкори динию фалсафӣ ва ислоҳотии Аҳмади Дониш) / Ш. Абдуллоев. – Душанбе, 1994. – 150 с.
2. Айнӣ, С. Таърихи инқилоби Бухоро / С. Айнӣ. – Душанбе: Адиб, 1987. – 240 с.
3. Ашурова, М. Мирзо Сироҷи Бухорӣ - маърифатпарвари тоҷик / М. Ашурова // Уғуқҳои илм. – Душанбе: Дониш, 1988. – 60 с.
4. Фафуров, Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав / Б.Ф. Фафуров. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 750 с.
5. Закиров, Н. Реформаторско-религиозные взгляды Ахмада Дониша (философско-религиоведческий анализ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Н.М. Закиров. – Душанбе, 2011. – 155 с.
6. Коканд. Статистический буклет. О населении языком цифр // [Маводи электронӣ]: Низоми дастрасӣ: <https://web.archive.org/web/20141014235825/http://www.stat.uz/upload/str2.jpg>
7. Морозов, В. Экономическая культура и ценности / В.А. Морозов // Креативная экономика. – 2017. Том 11. – № 1 – 220 с.
8. Самиев, Б. Социально-философский анализ взглядов таджикских просветителей о структуре социальных отношений конца XIX и начала XX в. / Б.Д. Самиев. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 258 с.
9. Ҳаким, М. Муқолама бо ҳаммомӣ / М. Ҳаким // Бухори шариф. – 1912. – № 49.
10. Ҳаким, М. Ҷаҳлу нодони бубин, акнун аз он авчи камол / М. Ҳаким // Ойина. – 1913. – № 2.
11. Ҳаким, М. Туҳафи аҳли Бухоро / Ҳаким М. – Душанбе: Адиб, 1992. – 272 с.

Садулаев С.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОЗНАНИИ МИРЗО СИРОДЖИ ҲАКИМ

Во второй половине XIX – начале XX века отечественными и зарубежными исследователями были написаны ценные работы по социальному-политическому, экономическому и культурному положению Бухарского эмирата, что в целом свидетельствовало о возникновении современной образовательной системы. В связи с этим, следует отметить передовую идею великого таджикского мыслителя, который своим произведением «Подношение бухарцам» (Туҳафи аҳли Бухоро) занимает особое место среди других таджикских педагогов. Целью учёных того периода было не только расширение мировоззрения

народа, но и изменение экономической культуры своей страны, а также приближения ее к уровню развития индустриальных стран. Мирзо Сиродж знал, что в ситуации, когда обостряются конфликты и угнетения, нелегко представлять свои передовые идеи. Поскольку чиновники, боясь лишиться своего статуса, старались не допускать серьёзных реформ. Именно через его наследие мы можем наблюдать развитие культуры таджикского народа и ее трансформацию без влияния внешних и внутренних факторов.

Ключевые слова: образовательная система, культурно-экономическое положение, Средняя Азия, Бухарский эмират, Мирзо Сироджи Хаким.

Sadulaev S.

DEVELOPMENT OF ECONOMIC CULTURE AND EDUCATIONAL MOVEMENT IN THE WORKS OF MIRZO SIROJI HAKIM

In the second half of the 19th - beginning of the 20th century, local and foreign researchers created valuable works on the socio-political, economic and cultural situation of the Bukhara Emirate, which generally indicated the origin of the educational movement and Jadidism in the country. It should be mentioned that progressive ideas of the prominent Tajik thinker Mirzo Siroji Hakim, who with his work "Tuhafi ahli Bukhoro" ("Present of the people of Bukhara") has a special place among other Tajik educators. The goal of educators of this period was not only to broaden the worldview of the people, but also to change the form of economic culture of their country and bring it closer to the foundations of industrialized countries. Mirzo Siroj realized that it was not easy to propose new and progressive ideas in the conditions of ignorance and oppression. Because officials were afraid of losing their status and try not to make any serious reforms. Through his works we can observe the elements of the traditional economic culture of the Tajik people and their gradual transformation under the influence of external and internal factors.

Keywords: education, economic culture, Central Asia, Russia, Emirate of Bukhara, Mirzo Siroji Hakim.

ТДУ 02+001+008+37точик+091+809.144+8точик1

Мамадазимова М.

МЕРОСИ НИЁГОНИ ТОЧИКОН ДАР КИТОБХОНАҲОИ БАНГОЛА

Мақолаи мазкур оид ба таҳқиқоти як гурӯҳ олимони тоҷик зери унвони “Мероси ниёғони тоҷик дар Бангола”, ки дар кишвари бузурги ба мо дӯст - Ҳиндустон гузаронида шудааст, маълумот медиҳад. Дар мақола оид ба корҳои таҳқиқотии китобхонаи “Ҷамъияти эронӣ”, ки аз тарафи Муҳаммад Исҳоқӣ, олими машҳури форсизабон бо бародараи Ҳон Соҳиб Абдул Ҳалим ва дӯстони ў, ки соли 1944 дар шаҳри Калкутта бунёд гузаштаанд, ба хонандай тоҷик маълумоти пешниҳод гардидааст.

Аз санаду бурҳонҳои дар мақола овардашуда маълум мегардад, ки солҳои 1822-1823 аввалин рӯзнома ба забони форсӣ дар Калкутта бо унвони «Мирот-ул-ахбор» («Онаи ахбор») аз тарафи яке аз машҳуртарин ходимони ҷамъиятии Бангола, маорифпарвари ҳиндутабор Рам Моҳан Рой интишор шудааст. Инчунин, аз он дастҳатҳои нодире, ки маҳсули эҷодиёти мутафаккирони тоҷик буда, дар китобхонаҳои Ҳиндустон маҳфузанд, маводу санадҳои нодир дастрас гардидаанд. Ҳамчунин доир ба масъалаи таъсири осори гаронмояни шоирону фозилони машҳури форсу тоҷик ба мутафаккирони форсизабони Ҳиндустон маълумоти муҳтасар дода шудааст.

Аз андешаҳои профессор Самна Сен бармеояд, ки файласуфи машҳури Ҳинд Дебенранат Такур ба шоири бузурги форсу тоҷик Ҳофизи Шерозӣ (1315-1390) эҳтироми зиёд доштааст. Бесабаб нест, ки вай дар тарҷумаи ҳоли хеш аз Ҳофизи Шерозӣ иқтибосҳои зиёд овардааст.

Дар нимаи дуюми асри XVIII қалимаҳои форсӣ ба лугати банголӣ ба таври фаровон ворид гардидааст. “Дар Бангола дар ҳадамоти коргузории расмӣ ҳазорон қалимаҳои форсӣ истифода мешаванд” - гуфт котиби генералии Ҷамъияти Эронӣ Ҷавид Юсуф.

Калидвоҷаҳо: Бангола, “Ҷамъияти эронӣ”, таҳқиқот, олимон, китобхона, дастҳат, илм, фарҳанг, котиби генералӣ, забон, форсӣ, иттилоот, суханронӣ.

Дар даврони соҳибистиклоли баҳри омӯзиш ва пажӯхиши таъриху фарҳанги ниёғонамон, осори мутафаккирони форсу тоҷик ва олимон шароити мусоид фароҳам омаданд. Дар ин ҷода фаъолияти васеи зиёйёни кишвар, аз ҷумла кормандони маданию маърифатӣ: китобхонаҳо, осорхонаҳо афзуданд, ки онҳо дар омӯзишу таҳқиқи масъалаҳои мубрами таъриху фарҳанги ҳалқи тоҷик аҳамияти муҳим доранд. Онҳо дар суханрониҳои хеш таъкид менамоянд, ки бояд ба гузаштаи дури миллати худ рӯ оварда, танҳо маълумотнома, санад ва мадорики таърихӣ ҷамъ намеоварем, балки беҳтарин, шоёнтарин ва гиромитарин андеша, афкор ва рӯйдодҳои сарнавишти миллатамонро барои такомули имрӯзу ояндаи ҳалқамон меомӯзем ва истифода

мебарем. Асарҳои Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар китобхонаҳои гуногуни Шарқ Чину Ҳинд нигаҳдорӣ мешаванд, бояд мавриди омӯзиш қарор гиранд, нусхабардорӣ шаванд, ба ҷаҳониён ва аудиторияи имрӯза бо ифтихори миллӣ муаррифӣ гарданд.

Муҳаққикони соҳаи фарҳанги миллӣ С. Сулаймонӣ, Р. Шарофзода дар таҳқиқотҳои хеш оид ба китобҳои чопи сангӣ, дастхатҳои қадима, китобхонаҳои шахсӣ ва амирон иттилооти ҷолиб бокӣ гузаштаанд, ки имрӯз низ роҳнамои таҳқиқотчиёни соҳа мебошанд. Аз навиштаҳои мутахассиси соҳаи китобдорӣ Р. Шарофзода бармеояд, ки нахустин чопи форсӣ дар Калкутта “Куллиёти Саъдӣ”, “Девони Ҳофиз” аст, ки таҳминан солҳои 1817-1818 дар Табрез ва баъдтар дар Техрон чопхонаҳо ба вучуд омадаанд [7].

Ба мақсади дарёфти ганчи ниёғонамон дар кишварҳои ҳориҷӣ таҳти унвони “Мероси ниёғони тоҷик дар китобхонаҳои Бангола” дар шаҳрҳои Дехлӣ ва Калкуттаи Ҳиндустон таҳқиқоти илмӣ гузаронида шуданд, ки дар он муҳаққикон аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Доғишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода иштирок намуданд. Гурӯҳи таҳқиқотчиён (13-26 январи соли 2020) ҳангоми сафари илмию таҳқиқотӣ дар Ҳиндустон дар китобхонаҳои “Ҷамъияти осиёӣ” (соли таъсисаси 1783), “Ҷамъияти эронӣ” (Иранская общества) (соли таъсисаси 1944), Маркази ройзании фарҳангии “Нур” дар шаҳри Дехлӣ (соли таъсисаси 1986), китобхонаи Доғишгоҳи шаҳри Калкутта ва китобхонаи бузурги Доғишгоҳи ба номи Ҷавоҳарлаъл Некруи шаҳри Дехлӣ корҳои омӯзишӣ ва пажӯҳишӣ анҷом доданд [3].

Дар маркази бонуфузи илмӣ таҳқиқотчиёни тоҷикро Дабири кули “Ҷамъияти эронӣ” Ҳваҷаҳ Ҷовид Юсуф ва узви ҷамъият Фуад Ҳалим истиқбол гирифтанд. Рӯзи дигар дар китобхонаи ҷамъият баҳшида ба ташрифи олимони тоҷик мизи мудаввар баргузор гардид, ки он пайвандгари дӯстию рафоқат миёни ду кишвари таъриҳан ба ҳам пайванд - Тоҷикистону Ҳиндустон номидан мумкин аст. Дар он дар васфи китобу китобхона фармудаҳои бузургон танинандоз гардид. Роҳбарияти он олимони тоҷикро ҳамчун ҳамватанони Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба аҳли ҷамъият муаррифӣ намуданд.

Тазаккури он ҷоиз аст, ки Китобхонаи “Ҷамъияти эронӣ”, бузургтарин Маркази эроншиносии шаҳри Калкутта дар қаламрави иёлоти Бангола, дар қисмати ғарби Ҳиндустон буда, дар тарғиби фарҳангӣ форсӯ тоҷик нақши бузург мегузорад. Дастхатҳои нодири форсӣ, ки дар ин китобхона нигаҳдорӣ мешаванд аз қадимӣ ва фарҳангӣ бой доштани миллии қӯҳанбунёди тоҷик шаҳодат медиҳанд.

Асосгузори ин маркази илмӣ-фарҳангӣ Муҳаммад Исҳоқӣ ба шумор меравад. Мавсүф дар тӯли солҳои 1938-1940 дар «Мактаби Шарқшиносӣ ва Африқошиносӣ»-и шаҳри Лондон таҳсил ва таҳти

роҳбарии илмии эроншиноси машҳури сатҳи ҷаҳонӣ Владимир Минорский таълим гирифтааст, ҳамзамон ў бо “Ҷамъияти эронӣ”, ки дар шаҳри Лондон фаъолият дошт, ошнӣ пайдо менамояд. Олими ҷавон, маорифпарвари Банголӣ Муҳаммад Исҳоқӣ (солҳои 1898-1969) тасмим мегирад, ки пас аз бозгашт аз Лондон дар шимолу шарқии ин қиҷвари азим – Калкутта низ ҷунин як маркази эроншиносӣ ва китобхона таъсис дид.

Пас аз бозгашт аз Лондон М. Исҳоқӣ, ки назми муосири форсиро хеле хуб азбар намуда буд, соли 1944 дар шаҳри Калкутта бо бародараши Ҳон Соҳиб Абдул Ҳалим ва дӯстони худ “Ҷамъияти эронӣ”-ро якҷоя бо китобхонаи нодир асос мегузорад.

Хотирнишон бояд намуд, ки забон ва адабиёти форсӣ, ки зиёда аз 600 сол (солҳои 1204-1837) дар Ҳиндустон мақоми давлатӣ дошт, бо мурури замон, тадриҷан аз байн рафта, ганҷинаи забон ва адабиёти форсӣ танҳо дар марказҳои илмӣ чун “Ҷамъияти осиёғӣ”, “Ҷамъияти эронӣ” ва китобхонаи онҳо боқӣ монда, аҳамияти илмиву фарҳангии он нигаҳдорӣ шудааст.

Дар фаъолияти «Ҷамъияти эронӣ» ва китобхонаи он фармудаҳои асосгузори ин маркази илмию фарҳангӣ М. Исҳоқӣ, ки минбаъд ба кормандону хонандагон ва меҳмонони он мерос гузоштааст, то ҳол аҳамияти худро гум накардааст: “Дарҳои Китобхона барои ҳар касе, ки меҳоҳад ба таҳқиқоти форсӣ таваҷҷӯҳ дошта бошад, боз аст ва китобҳо ва манобеи илмӣ барои онҳое, ки ба омӯзиши форсӣ майл доранд, дастрасанд”¹.

“Ҷамъияти эронӣ”, ки дар биноҳои гуногун фаъолият мекард, баъд аз 16 соли пурмаҳсул, соли 1960 ба яке аз биноҳои таърихии маркази шаҳри Калкутта ҷой гирифт ва бо иштироки Вазири фарҳангӣ вақти Ҳиндустон Ҳумоюн Кабир ботантана дарҳои худро боз намуд. Он хиёбони “Кид”ном дошт, баъд аз 11 соли фаъолият дар соли 1971 бо ташабbusи роҳбарияти вақти Ҷамъият ин қӯча ба номи Муҳаммад Исҳоқӣ гузошта шуд [8].

Фаъолияти гуногунҷабҳаи Китобхонаи “Ҷамъияти эронӣ” ҳамчун маркази илмиву фарҳангӣ аз ҷабҳаи зерин иборат аст:

Яке аз китобхонаҳои намоёни қиҷвар буда, дорои 6000 нусха китобҳои нодир мебошад.

Коллексияи мукаммали китобҳои Авестӣ ба шумор меравад.

Аз соли 1946 то қунун нашри муттасили маҷаллаи илмии “Индо-ираника” (“Indo-Iranica”) ба роҳ монда шудааст, ки дар он масъалаҳои гуногуни забони форсӣ, эроншиносӣ, равобити қиҷварҳои форсизабон ва мисоли он инъикосу баррасӣ мешаванд.

¹ Мамадазимова М. Мероси ниёғони тоҷик дар Бангола. Душанбе-Дехлӣ-Калкутта, 2020.- 13-26 янв.

Дар ин марказ ташкил ва баргузории конференсияҳо, мизҳои мудаввар, маҳфилҳои адабӣ, воҳӯриҳо ва гайра баҳшида ба мавзӯъҳои гуногуни илмиву фарҳанг ба роҳ монда мешавад.

Чуноне ба ҳамагон маълум аст аввалин рӯзнома ба забони тоҷикӣ “Бухорои Шариф” (соли 1912) мебошад. Дар пажӯҳиш ва таҳқиқоти дар китобхонаи марказ гузаронидашуда, як силсила санаду бурҳонҳои муҳим ва маълумотҳо дастрас гардиданд, ки онҳо бевосита ба ин рӯзнома марбутанд. Дар рафти мусоҳиба Дабири кулли “Ҷамъияти эронӣ” Ҷовид Юсуф ба таҳқиқотчиён оид ба нахустин рӯзномаи ба забони форсӣ нашргардида иттилои мукаммал дод. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки 90 сол қабл аз чопи рӯзномаи маъруфи “Бухорои Шариф” дар шаҳри Калкуттаи Ҳиндустон соли 1822 бори нахуст бо ташабbusи Рам Моҳан Рой ба забони тоҷикӣ (дарӣ-форсӣ) рӯзнома бо унвони «Мирот-ул-ахбор» («Оинаи ахбор») нашр гардидааст [10, с.90-93].

Рӯзномаи «Мирот-ул-ахбор» аз 12 апрели соли 1822 то 4 апрели соли 1823 аз ҷониби яке аз машҳуртарин ҳодимони ҷамъиятии Бангола, маорифпарвари ҳиндутабор Рам Моҳан Рой дар муддати ду сол интишор гардида, он чун ҳафтанима рӯзҳои ҷумъа аз нашр мебаромад. Бинобар ақидаи муҳаққиқон забон ва фарҳанги форсӣ ба забону адабиёт ва ҷомеаи Бангола таъсири ниҳоят бузург дошт [11].

Дар маҷаллаи илмӣ “Индо-ираника” (“Indo-Iranica”) мақолаи Муҳаммад Исҳоқӣ бо унвони “Рӯдакӣ-падари шоирони форсизабон” [Rudaki, the Father of Neo-Persian Poet] ҷой дода шуда, аз ғазалҳои Рӯдакӣ намунаҳо оварда шудаанд, онҳо ба забони инглизӣ низ шарҳу тафсир ёфтаанд [9, с. 2-5].

Профессори Банголӣ Сампа Сен, бону аз коллеҷи давлатии духтаронаи «Иқболпур» таъкид месозад, ки «... Аз рӯзҳои нахустин дар ашъори Рам Рам Басу ва Рам Моҳан Рой забони форсӣ ба таври васеъ истифода бурда шудааст. Зоро таъсири забони форсӣ, дар он замон бо сабаби табиити космополитикии Калкутта, ки мардуми зиёде аз Эрон дар ин ҷо ба савдо машғул буданд ва вусъати анъанаи суфизм ба фарҳанги мардуми Ҳиндустон, алалхусус дар мардуми Бангола таъсири худро бештар гузошта буд...». Ин коллеҷи давлатии дараҷаи миёнаи духтарон аз ҷумлаи коллечҳое ба шумор меравад, ки дар он забони форсӣ ҳамчун фанни таълимӣ мавқеи хос дошт.

Ҳатто профессор Сампа Сен кӯшиши зиёда ба ҳарҷ медиҳад, ки дар коллеҷ маркази омӯзиши муқоисавии забонҳои банголӣ, арабӣ, форсӣ ва урдуро созмон дихад. Ӯ қайд кард, ин ҷоиз аст, ки ба олим ва файласуфи машҳури Ҳинд Дебендронат Тагор, падари Робиндронат Тагор шоири бузурги тоҷику-форс Ҳофизи Шерозӣ (солҳои 1315-1390) таъсири зиёде бокӣ гузоштааст. Бесабаб нест, ки Дебендронат Тагор дар тарҷумаи ҳоли хеш аз Ҳофиз иқтибосҳои фаровоне овардааст.

Ҳамзамон дар навиштаҳои насри аввали банголӣ таъсири пурфайзи забони форсӣ хеле зиёд будааст. Дар китобҳои Рам Рам Басу, яке аз гузаштагони насри бандӣ, ки дар аввали асри XIX барои Коллекчи Форт Уилям китобҳои дарсии бандӣ навиштааст, мисолҳои зиёде пайдо кардан мумкин аст [6].

Аз сӯхбат бо олимони бандӣ маълум гардида, ки дар тӯли садсолаҳои истифодаи забони форсӣ чун забони давлатӣ истилоҳҳои зиёди форсӣ ба лӯғати бандӣ ворид шудаанд, ки онҳо беш аз 5000 калимаро ташкил медиҳанд. Ҳукуқшиноси варзида Ҷовид Юсуф, Дабири кулли (Котиби генералии) «Ҷамъияти эронӣ» истифодаи васеи калимаҳои форсиро дар фаъолияти идораҳои судӣ қайд мекунад: "калимаҳое, мисли адолат, мурҷим, пешкур, мунсиф ва ғ. аз форсӣ омадаанд ва то имрӯз дар додгоҳҳо истифода мешаванд².

Бо вучуди он ки ин калимаҳои қадими форсӣ дар ҳаёти ҳаррӯза истифода мешуданд, забони форсӣ баъди вориди инглисҳо марҳила ба марҳила мавқеи пешбари ҳудро аз даст медиҳад.

Аз соли 1835 «Протоколҳои таълимии Маколей» (намояндаи маликаи Британияи Кабир дар Ҳиндустон) сиёсати мустамликадории англисҳоро тақвият бахшида, забони англисиро ба ҷои забони давлатӣ ҳамчун забони расмии идорӣ ҷорӣ месозанд. Имрӯз, дарёфти олимони донандаи забони форсӣ баҳри зинда нигоҳ доштани он забон ниҳоят мушкил аст, "Аз он замоне, ки забони форсӣ забони классикӣ ҳисобида мешуд, онро ҳама одамони бомаърифат дӯст медоштанд, ҳоло он ба забони хоси ҷомеа мубаддал шудааст" [6].

Ҷамъияти мазкур дар тӯли ҷаҳор соли охир ҷанд ҷорабинӣ, аз ҷумла курсҳои омӯзиши забони форсиро баргузор мекунад. Дар ибтидо мутасаддиён ҷунин ақида доштанд, ки асосан, донишҷӯён ва муҳақиқони ҷавоне, ки бо кори илмӣ машғуланд, ба забони форсӣ таваҷҷӯҳ доранд. Вақте ки намояндагони табакаҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла шаҳсони нафакаҳӯр, олимон, муҳаққиқон, ки меҳоҳанд узви ин Ҷамъият гарданд, ҳайратовар аст.

Бинобар аҳбори Ҷовид Юсуф "... дарк карда мешавад, ки дар Калкутта мардуми зиёде ба забони форсӣ таваҷҷӯҳ доранд". Ҳачунин Фуад Ҳалим (писари Ҳон Соҳиб Абдул Ҳалим) таъкид месозад, ки «... мардуми бисёре, ки ба курси омӯзиши забони форсӣ меоянд, нафароне мебошанд, ки танҳо барои дӯст доштани забони форсӣ онро меомӯзанд. Вале тоҷирони Ҳинд забони форсиро барои он меомӯзанд, ки онҳо дар Эрон иртиботи тиҷоратӣ ба ҷо меоранд... ».

² Аз мусоҳиба бо котиби генералии Ҷамъияти эронӣ Юсуф Ҷовид, ки дар ш. Калкутта дар санаи 21 январи с. 2020 сурат гирифтааст.

Дар айни замон китобхонаи Ҷамъияти эронӣ ба ганцинаи дастхатҳои қадима ва китобҳои нодири форсӣ табдил ёфтааст, ки нашри дубораи баъзеи онҳо душвор мебошад. Дар китобхона баробари шуъбаи форсӣ инчунин як шуъбаи алоҳида фаъолият дорад, ки дар он китобҳои сершумори аз ибтидо то кунун аз ҷониби аҳли илму фарҳанг ва мутафаккирон адабиёти гуногун ба забонҳои англисӣ, урду, форсӣ оид ба забоншиносӣ, таъриҳ ва фарҳанг тухфашида нигаҳдорӣ мешаванд. Инчунин дар толори алоҳидаи он китобҳои гуногун доир ба минтақашиносӣ, таъриҳ, феҳристи авастой: Вандидод, ривоят, Вандидод ба забони паҳлавӣ, Хурд Авасто, Динкард, Спитама Заратуштра (Яшна), Яштҳо, Табақоти Акбарӣ қисмҳои 1-3, Оини Акбарӣ, Акбарнома (чилди I) [1], Акбарнома (чилди II), ки дар асри XIX чопи сангӣ шудаанд, ба хонандагони сершумор пешниҳод мегарданд [2]. Ба гайр аз он, беш аз 25000 нусха китоб сабти электронӣ шуда дар маҳзани китобхона нигаҳдорӣ ва мавриди истифода қарор мегирад [3. С. 320-325].

«Ҷамъияти эронӣ» як ниҳоди мустақилест, ки он барои фаъолият ба кӯмаки ҳукумат ниёз надорад. Муассиси он боварӣ дорад, ки бо даромади иловагии амволи ҷамъият фаъолияти ташкилотро маблағузорӣ кардан мумкин аст. Ҷамъият аз гузаронидани ҷорабиниҳои гуногуншакл, мизи мудаввар, конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва гайра фаъолона истифода мебарад. Инчунин, мачаллаҳои нашркардаи ҷамъият аз ҷониби донишгоҳҳои олии дохил ва хориҷи Ҳиндустон харидорӣ карда мешаванд.

Дар айни замон, “Ҷамъияти эронӣ” ва китобхонаи он дар саросари ҷаҳон зиёда аз 170 аъзо дорад ва ҷорӣ нафар олимони Тоҷикистон низ аз ҷониби Дабири кулли Ҷамъият Ҷовид Юсуф ва роҳбари ҷамъият Фуад Ҳалим ба узвияти фахрии он сазовор дониста шуданд.

Ҷамъияти мазкур аз он ифтиҳор дорад, ки ходимони бузурги қишвар, аз қабили собиқ Президенти Ҳиндустон Зокир Ҳусейн, яке аз муборизони истиқлолияти қишвар Мавлоно Абул Қалам Озод, Падмаша Найду, собиқ роҳбари ҳизби коммунисти Ҳиндустон Ҳирен Мукерҷӣ, собиқ Раиси палатаи поёни парламенти штат Лок Сабҳа Сомнат Ҷаттерҷӣ ва дигарон аъзоёни он мебошанд³.

Дар “Ҷамъияти эронӣ” моҳи январи соли 2020 баҳшида ба ташрифи олимони тоҷик мизи мудаввар ва воҳӯрӣ бо собиқ роҳбариюни Ҷамъият, зиёйёни шаҳр, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳу коллечҳо баргузор гардид, ки иштирокчиёни он оид ба таъриҳ, илму-фарҳанг, саҳми Муҳаммад Исҳоқӣ дар ҷодаи китобдорӣ суханронӣ намуданд. Иштирокчиёни ҷорабинӣ аз ашъори Рудакӣ, Ҷомӣ, Ҳофиз ва дигарон шеърҳо қироат намуданд.

³ Аз мусоҳиба бо Котиби генералии Ҷамъияти эронӣ Юсуф Ҷовид. Калкутта. 2020.- 21 янв.

Аз чумла, устоди кафедраи китобхонашиносӣ ва библиографишиносии факултаи китобдорӣ ва иттилоотшиносии ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода М. Мамадазимова дар баромади хеш доир ба шарофати китобу китобдорӣ ва равобити дӯстию фарҳангии ду кишвар – Тоҷикистону Ҳиндустон суханронӣ намуд. Муаллиф ҳмчунин қайд кард, ки бо ташаббусҳои Муҳаммад Исҳоқӣ имрӯз дар ин маркази илмию фарҳангӣ олимони соҳаҳои гуногун иштирок доранд ва ҳамаи суханрониҳо бо забони ширина фаҳмои форсӣ (ва англisis) садо медиҳанд. Мавсүф инчунин илова кард, ки дар тайёр кардани мутахассисони соҳаи китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми Муассисаи давлатии Тоҷикистон “ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода” хеле бузург аст ва китобдорони тоҷик низ барои муаррифии забону фарҳанг ва нашъунамои соҳаи китобдорӣ пайваста саъю қӯшиш менамоянд.

Аз тарафи олимони тоҷик ба «Ҷамъияти эронӣ» тухфаҳои хотирмон, ба монанди маҳсули ҳунармандони тоҷик зардузӣ, ороишоти муҳрабофӣ ва ашёҳои аз сангҳои қимматбаҳои Тоҷикистон тайёр карда шуда, тақдим карда шуданд.

Ҳамин тарик, аз натиҷаҳои корҳои таҳқиқотӣ дар китобхонаҳои Банғола: шаҳрҳои Дехлӣ ва Калкutta, Китобхонаи “Ҷамъияти Осиё”, Китобхонаи “Ҷамъияти эронӣ”, Китобхонаи Донишгоҳи шаҳри Калкutta ва Китобхонаи Донишгоҳи ба номи Ҷавоҳирлаъл Нехру, Китобхонаи “Нур” шаҳри Дехлӣ ва гайра дастхатҳои сершумор нусхабардорӣ гардида, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуданд.

Адабиёт

1. Абулфазл, М. Акбарнома / бо қӯшиши Фуломмирзои Таботабои Мацид. – Чопи дуюм. – Тироз, 1372. – Ҷилди I. – С. 48-58.
2. Akbarnamah, by Abul-fazl i Mubarak I Allami. Edited by Maulawi Abd-ur-rahim. Voll II. – Calcutta – 1879,
3. Мамадазимова, М. Таҳқиқи технологияи полиграфӣ ва китобдорӣ дар асоси дастхатҳои форс-тоҷик ва сарчашмаҳои илмию таъриҳӣ (асрҳои XVIII-XIX) // Маводҳои Конференсияи байналмиллалии илмӣ-амалии «Полиграфия: ҳолат ва рушди дурнамои он». – Душанбе, 2020. – С.320-325.
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 26 декабря соли 2019 // Ҷумҳурият.-2019.– 26 декабр.
5. Раҳмон, Э. Ҷеҳраҳои мондагор. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 364 с.
6. Сампа, С. Ҷамъияти эронӣ (Iranian society). – Калкutta, 2019. (ба заб. англisis)
7. Сулаймонӣ, С., Нуралиев, Н. Аз таърихи китобдории тоҷик (аз оғоз то ибтидои асри XX) / муҳар. М.Султонзода, Б.Холов.– Душанбе: Маориф, 1998.- 116 с.

8. Firoze, M. General Secretary Iran society Kolkata. Seventy-five years of Iran society (1944-2019). - 2019.- February.
9. Ishaque, M. Rudaki, the Father of Neo-Persian Poetti // Indo-Iranica. - 1947, vol II. July.- №1
10. Salahuddin, A.F. Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835.-Leiden, E. J. Brill, 1965, S. 90-93.
11. Mirat-ul-Akhbar <https://ru.qaz.wiki/wiki/Mirat-ul-Akhbar>

Мамадазимова М.

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ ТАДЖИКОВ В БИБЛИОТЕКАХ БЕНГАЛИИ

В данной статье дается информация об исследовании группы таджикских ученых под названием «Наследие предков таджиков в Бенгалии», которое проходило в великой и дружественной стране Индии. Исследование проходило в Библиотеке «Иранского общества», основанной Мухаммадом Исхаки, известным персидским ученым, его братом Хан Сахиб Абдул Халимом и товарищами, которые также участвовали в создании уникальной библиотеки в Калькутте еще в 1944 году.

Согласно данной статье, первая газета на персидском языке была издана в Калькутте еще в 1822-1823 годах под названием *Mirat-ul-Akhbor* (Зеркало новостей) Рам Мохан Роем, виднымベンガルским общественным деятелем и индуистским просветителем. Здесь в наши руки попал ряд редких рукописей, оставленных таджикскими мыслителями прошлых веков и которые, к нашему удивлению, оказались весьма уникальными.

По словам профессора Сампа Сена, философ Дебендранат Тагор, отец известного Робиндроната Тагора, очень уважал великого персидского поэта Хафиза Ширази (1315-1390). В своей автобиографии он цитирует Хафиза Ширази.

Как оказалось, во второй половине XVII века персидские слова широко распространились и вошли вベンガльский словарь. «Тысячи персидских слов используются в официальном делопроизводстве в Бенгалии», - сказал уважаемый Джавид Юсеф, генеральный секретарь «Иранского общества».

Ключевые слова: Бенгалия, Иранское общество, исследование, ученые, библиотека, рукопись, наука, культура, генеральный секретарь, персидский, информация, выступление.

Mamadazimova M.

THE HERITAGE OF ANCESTORS OF TAIKS IN BANGOLA LIBRARIES

This article provides information about the research conducted by group of Tajik scientists titled "The heritage of ancestors of Tajiks in Bengal", which took place in the friendly country of India. The research

took place in the Library of the Iranian Society, founded by Muhammad Ishaki, a famous Persian scholar, together with his brother Khan Sahib Abdul Halim and his friends, who founded a unique library in Calcutta back in 1944.

According to this article, the first Persian-language newspaper was published in Calcutta as early as 1822-1823 with the name "Mirat-ul-Akhbor" ("News Mirror") by Ram Mohan Roy, a prominent Bengali public figure and Hindu educator. Here we came across a number of rare manuscripts left by Tajik thinkers of past centuries and which, surprisingly, turned out to be very unique.

According to Professor Sampa Sen, the philosopher Debendranath Tagore, the father of the famous Robindranath Tagore, had great respect for the great Persian poet Hafiz (1315-1390). In his autobiography, he quotes Hafiz.

As it turned out, in the second half of the 17th century, Persian words spread widely, and entered the Bengali dictionary. "Thousands of Persian words are used in official business in Bengal," said the distinguished Javid Yousef, General Secretary of the Iranian Society.

Keywords: research, scholars, library, manuscript, science, culture, secretary general, Persian, information, speech, Iranian Society, Bengal.

ТДУ 37тоҷик+008+9тоҷик+719+72тоҷик+73/76+726.2

Сайдзода С.

НАМУНАИ ЁДГОРИҲОИ МЕЪМОРИИ ИБТИДОИ АСРИ XX (дар мисоли масциди ҷомеи Муҷун)

Дар мақола авзои сиёсию фарҳангӣ ва ҳолати ёдгориҳои таърихию меъморӣ, ки дар охирҳои садаи XIX ва ибтидои асри XX бино гардидаанд, дар мисоли масциди Муҷун мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф бо такя ба сарчашмаҳо ва мадракҳои мутааллиқ ба ин асрҳо, вазъияти ҳунару ҳунармандӣ, ёдгориҳои таъриҳӣ ва муносибати ҳукумати Шуравӣ ва Аморати Бухороро нисбати ин арзишҳои таърихию фарҳангӣ, таҳлилу натиҷагарӣ намудааст. Ҳамчунин дар мақола санъати наққошию қандакорӣ ва ҳаттотии ҳунармандон дар бинои ёдгориҳои меъморӣ, маҳсусан масциду мақбараҳо дар манотиқи мухталифи қишивар зикр гардидаанд.

Дар баробари он ки масцидҳо ҳамчун ниҳоди фарҳангӣ шинохта мешаванд, инчунин ба сифати ёдгориҳои таъриҳӣ баромад мекунанд. Масцидҳо мисли дигар ёдгориҳои меъморию бостонӣ, аз қабили шаҳрҳову қалъаҳо ва дижсу даҳмаҳо, дар худ сабку услуги меъмории давраи муайянро таҷассум намуда, баёнгари фарҳангу тамаддун ва урғу одатҳои миллат мебошанд. Новобаста аз он ки масцидҳо биноҳои динӣ буда, баёнгари эътиқоди динии мардуми маҷаллӣ вобаста ба давру замон мебошанд, инчунин вазифаҳои гуногуни барои ҷамъият зарурро иҷро мекарданд. Ҳосатан масцидҳое, ки дар охир қаддаи XIX ва ибтидои асри XX бино гардидаанд, ба таълим фаро гирифтани насли ин давраро ба уҳда доштанд.

Новобаста аз чигунагии сатҳи таълим, ин масцидҳо даргоҳи муқаддаси илму маърифат ва макони ибодат ба шумор мерафтанд. Дар мақола ҳамчунин ба тарҳу соҳти аввалин масцидҳо, замон ва макони соҳтмони онҳо, сабки меъморӣ низ таваҷҷӯҳ шудааст. Муаллиф бо дар назардошти ҷанбаҳои таърихии масцидҳо, таҷассумгари ҳунару ҳунармандӣ будани онҳо роҷеъ ба тармиму барқарорсозии онҳо, ибрози андеша намудааст.

Калидвоҷаҳо: *Масциди ҷомеи Муҷун, ёдгориҳои меъморию таърихӣ, масциду мақбараҳо, нақшу нигор, кандакорӣ, ҳаттотӣ, ҳунармандӣ, сабку услуби меъморӣ, таъриҳ, тамаддун, фарҳанг, миллат.*

Ҳама гуна ёдгориҳои меъморию таърихӣ баёнгари фарҳангу маданият ва ҳастии миллат мебошанд. Тавассути ҳамин гуна ёдгориҳо метавон таъриҳ, тамаддун ва асолатҳои миллатро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. Аз ин хотир омӯзиш ва таҳқики ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ зарур буда, ҳифз ва барқарорсозии онҳо муҳим аст.

Дар қатори дигар ёдгориҳои бостонию таърихӣ, масциду мақбараҳо низ ифодагари фарҳангу маданияти ҳалқи тоҷик ба ҳисоб рафта, дар ҳуд дараҷаи қасбу ҳунар ва сабку услуби меъмории ҳунармандон, наққошон, кандакорон ва санъати ҳалқи тоҷикро дар давраҳои гуногун ва манотики мухталиф таҷассум менамоянд. Ҳусусан масцидҳо ва мақбараҳои дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX соҳташуда, сабку услуби ба ҳуд хос доранд ва аксарапон аз ҷониби ҳунармандони маҳалӣ эъмор гардидаанд. Сабку услуби меъморӣ низ дар баробари урғу одатҳо, вобаста ба маҳал аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан “мақбараи Домулло Иқромча, ки мутааллиқ ба асрҳои XIX ва XX мебошад, бо сабки меъмории Бухоро соҳта шудааст ва сақфи он шакли гунбазиро дорад. Мақбара баъди вафоти Домулло Иқромча, ки дар соли 1921 иттифоқ афтодааст, аз ҷониби ҳунармандони буҳорӣ, ки мухлис ва иродатманди ў буданд, бино гардидааст. Хиштҳои он низ дар ҳамин аср аз ҷониби ҳуди ҳамин ҳунармандон пухта шудаанд” [7, с. 156]. Дар баробари сабку услуби меъморӣ, он бо нақшу нигор ва кандакорӣ низ фарқ мекунанд. Ҷунончӣ дар назди мақбараи Шоҳи Ҳамӯш масциди қадимие бино гардидааст, ки ба асри XVI нисбат дошта аз ҷониби ҳунармандон Мирзоҳоҷӣ ва Зайнуддин эъмор гардидааст. “Масcid аз бинои шашсутунаи айвондор, ки баландии сутунҳо тақрибан 8 м-ро ташкил медиҳад, бо шевай маъмули классикӣ соҳта шудааст. Сутунҳо бо шакли кӯзагӣ тарошида шуда, бо нақшу нигори гуногун кандакорӣ гардидааст. Нақшу нигори он марбут ба ҳунармандони асрҳои XIX ва XX-и ҷониби Тоҷикистон мебошад. Дар тазийни меҳроб аз сабки наққошони Самарқанд, ки нақшҳои ҳандасӣ доранд, истифода гардидааст” [7, с. 147].

Аз ин ҷо маълум мегардад, ки ҳунармандони мохирро аз як минтақа ба минтақаи дигар мебурдаанд ва онҳо бо ин ва ё он сабку усули меъморӣ биноро месохтаанд. Дар бархе аз ёдгориҳои меъмории ин замон дар баробари кандақорӣ ва нақшу нигор, раванди маъмулии дигар, ҳаккокӣ намудани номи ҳунарманд ва ё ягон мисраи шеърии писанди ҳунарманд аз ҷониби хаттот бо истифода аз хатҳои гуногуни форсӣ-арабӣ буд. Мисоли онро метавон дар мақбараи Шоҳи Ҳамӯш, масциди Муҷун, мақбараи Ҳоҷа Исҳоқи Ҳатлонӣ ва дигар ёдгориҳои меъмории ин давра мушиҳидан намуд. Масалан, дар пешайвони мақбараи Ҳоҷа Исҳоқ бо хуруфи форсӣ номи мақбара ва якчанд абёти дигар ҳаккокӣ шудааст. Дар сақфи масциди Шоҳи Ҳамӯш бошад, хаттотоне чун Мирзо Андалеб, Мирзо Ҳочӣ, Мулло Соҳибназари Дошмандӣ, Мулло Ашурмуҳаммад дар замонҳои муҳталиф пораҳои шеъриро хаттотӣ кардаанд [7, с. 151].

Дар сақфи пешайвони масциди Муҷун бо хати форсӣ, бо ранги сиёҳ соли эъмори он (1336 ҳ баробар ба 1912) ва номи ҳунармандоне, ки онро бино кардаанд (амали Мулло Мир Мансур ибни усто Бобоҷони наққош, амали Мулло Мир Сағоли наҷҷор), ҳаккокӣ шудаанд.

Дар манотики гуногуни Тоҷикистон, баҳусу дар шимоли он ин гуна масcidҳоро воҳӯрдан мумкин аст. Ин масcidҳо вобаста ба давру замон, дар баробари вазифаи аслии ҳеш, яъне макони ибодат буданашон, боз вазифаҳои гуногун доштаанд. Масалан, якчанд аср пеш толибilmон дар ҳамин гуна биноҳо илм меомӯҳтанд. Гарчанде масcidҳо шароити хуби таълим надоштанд, аммо ба сифати мадраса хизмат менамуданд. Ҳамчунин, азбаски дар масcidҳо қариб ҳамаи аҳолии деҳа ҷамъ мешуданд, ҳабарҳои муҳим дар он ҷо эълон мешуд. Ин амал дар қадим тавассути одамони маҳсус, ки онҳоро “ҷорчиён” мегуфтанд, амалӣ мегашт. Дар давраҳои қадим барои ҷамъ овардани аҳолии шаҳр ва ё деҳа, ба хотири ҳалли ин ва ё он масъала толорҳои маҳсус соҳта мешуданд, ки баъдтар масcidҳо ҷои онҳоро иваз намуданд. Имрӯз низ дар гӯшаву канори кишварамон, алалхусус дар деҳаҳои дурдаст биное, ки дар он аҳли деҳа ҷамъ шуда, ин ва ё он масъалаи муҳимро ҳаллу фасл менамоянд, масcidҳо мебошанд. Дар ибтидои барқароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ баъзе масcidҳо ҳамчун маркази муттаҳидшавии қувваҳои аксулиниқилобӣ ва тарғиботи зидди Шӯравӣ истифода мешуданд. Баъдтар ҳомиёни ислом барои нигоҳ доштани обрӯ ва эътибори ҳуд дар байни мардум масcidҳоро аз рӯйи таъиноти аслишон истифода мебурданд. Новобаста аз вазифа ва таъиноташон масcidҳо дар тӯли чанд садсола, ки ба фарҳангӣ тоҷикон дохил шуданд, таҷассумгари фарҳангӣ гузаштагони миллати тоҷик ба шумор рафта, ҷузъи таркибӣ ва ҷудонашавандай маданияти тоҷик ба ҳисоб мераванд. Дар баробари ин нақшу нигор ва кандақориҳое, ки

дар бинои масcid истифода гардидаанд, метавонанд дар қалби наврасону ҷавонон шавқу рағбати хунармандӣ, аз ҷумла қандакорию гулкорӣ, наққошию меъмориро дучанд гардонида, боиси эҳёи хунарҳои аҷдодӣ гарданд. Новобаста ба ҳамаи ин масcidҳоро метавон ҳамчун як ниҳоди фарҳангӣ эътироф намуд.

Гарчанде имрӯз бо шарофати соҳибиистиколии Тоҷикистон Феҳристи ёдгориҳои Тоҷикистон тартиб дода шудааст, вале бархе аз ҷунин масcidҳо, ки ҳамчун ёдгории меъморӣ шинохта мешаванд, шомили руйхат нагардидаанд. Ҳамчунин аксари ҷунин ёдгориҳое, ки ба феҳрист доҳил шудаанд, таҳқиқ нашудаанд. Мисоли онҳоро метавон дар ноҳияи Исфара: масциди Қалъаи Боло, масциди Сутуни бофта, Чормасcid, масциди Таъриҳӣ, масциди Сурх, масциди Сӯфидеҳқон, дар ноҳияи Конибодом: масциди Мирамон, масциди Зарбед, масциди Эшонҳо, масциди Мирмуъмин дар шаҳри Истаравшан: масциди Бародарон, масциди Султонӣ, масциди Суркат; дар ноҳияи Деваштич: масциди ҷомеи деҳаи Ғазантарақ, масциди ҷомеи Басманда, масциди ҷамоати ҷеҳоти Далёни боло ва амсоли инҳо мушоҳида намуд [9, с. 42-81].

Теъдоди ин гуна масциду мақбараҳо, ки аҳамияти таърихию фарҳангӣ доранд, зиёд аст, ки инҷо танҳо бархе аз онҳо зикр шуд. Яке аз ҷунин масcoцид, масциди ҷомеи ҷамоати Муҷун дар ноҳияи Деваштич аст, ки идомаи баррасиҳои мо ба он марбут мешавад.

Ноҳияи Деваштич, ки дар қисми шимолии Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидааст, дорои ҳашт ҷамоат буда, аз ҷумлаи ноҳияҳои сарҳадӣ мебошад ва дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон қарор дорад. Дар ин минтақа аз қадимулайём аҷдоди тоҷикон умр ба сар бурда, фарҳанги ниёғони хешро оғарида буданд. Мавриди зикр аст, ки дар нимаи аввали асри XX, ки замони инқирози Аморати Бухоро ва барқароршавии Ҳукумати Шӯравӣ дар сарзамини тоҷикон буд, дар тамоми соҳторҳои ҷомеа тағијироти куллӣ ба вучуд омад. Ин тағијирот ба мардуми ин минтақа низ таъсири худро расонд, аммо хушбахтона, мардуми ин маҳал то андозае урғу одат, расму ойин ва дар маҷмӯъ, фарҳанги аҷдодии хешро нигоҳ доштаанд. Дар баробари расму оинҳо ва дигар маҳсусиятҳои фарҳангӣ, ёдгориҳои таъриҳӣ низ як ҷузъи чудонашаванда ва муҳими тамаддун ба ҳисоб мераванд. Дар ин ноҳия низ, мисли дигар манотиқи Тоҷикистон ёдгориҳои гуногуни таъриҳӣ ба назар мерасанд, ки бархе аз онҳоро дар боло зикр намудем. Яке аз онҳо, ки то имрӯз комилан обод буда, мавриди истифода қарор дорад, масциди ҷомеи ҷамоати ҷеҳоти Муҷун аст. Деҳаи Муҷун, ки масcid дар он ҷо соҳта шудааст, дорои 2 ҳазор ҳочагӣ ва 10 ҳазор аҳолӣ мебошад. Ин масcid дар соли 1912 бино ёфтааст, ки он ба замони ҳукмронии амир Олимхон рост меояд. Амир Олимхон яке аз охирин намояндай хонадони манғития буд, ки умури Аморати Бухоро

дар тӯли якчанд садсолаҳо дар зери султаи ин сулола қарор дошт. Тибки сарчашмаҳо ин амирон ба илму фарҳанг чандон рағбат надоштанд. Чунончи устод С. Айни дар асари худ “Таърихи амирони Манғития” овардааст: “Амир аз дуздони номӣ ба унвони “шербача” як даста аскар ташкил дод, ки инҳо тамоми молу номуси раиятро тороч мекарданд”[1, с. 179].

Гарчанде масcid дар замони ҳукумати ин амирон бино гардидааст, аммо мардуми маҳаллӣ ва ҳунармандон ташабускори асосӣ буданд. Маҳз ҷаҳолат ва сатҳи пасти маърифати ин гуна амирон буд, ки дар ин давра шаҳрҳои тоҷикнишин то як андоза қафо монданд. Дар ин бора сарчашмаҳо ҷунин шаҳодат медиҳанд: “Дар асрҳои XIX ибтидиои асри XX шаҳрҳои тоҷикнишин ба монанди Бухоро, Самарқанд, Истаравшан, Ҳисор, Қўлоб ва дигарҳо дар ҳолати ҳаробӣ буданд” [2, с. 219]. Вале новобаста аз ҷаҳолати амирони золим, мардуми тоҷик асолати ҳунармандии ҳудро нигоҳ медоштанд. Чунончи дар китоби “Таърихи фарҳанги ҳалқи тоҷик” омада: “Соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ мавҷуд буд. Ҳунармандони ҳалқӣ гузарҳои ҳудро доштанд. Ҳунармандони машҳур дар Истаравшан – Мир Аброри Наққош, Бобоҷони Наққош ва дигарон, дар Исфара – Мошариф Оқсақол, дар Ҳучанд – Нематшайхи Наччор, Мулло Шайҳи Наққош ва дигарон буданд” [2, с. 220].

Ҳамчунин дар солҳои бистуми асри гузашта наққошони маъруф ба монанди Рауф Алим ва Бобоҷон аз Ўротеппа, Мансур ва Мақсуд аз Ҳучанд фаъолият доштанд [6, с. 192]. Аз ин бармеояд, ки мардуми маҳаллӣ дӯстдори илму фарҳанг буда, дар пайи ободонии меҳданашон, новобаста аз амирони ҷоҳил, кӯшиш ба ҳарҷ медодаанд. Ҳатто баъзе аз онҳо дар ин ва ё он навъи ҳунар мутахассиси касбӣ шуда, бо ҳунарашон машҳур мегардиданд. Бинобар ин дар баъзе номҳои устоҳо қалимаҳои “начъор”, “наққош” ва амсоли ин зам шудаанд, ки аз устои моҳир будани онҳо дар самти муайян шаҳодат медиҳанд. Ин гуна устоҳои чирадаст ба сифати кироя ба шаҳру ноҳияҳо сафарбар мешуданд ва бо ин роҳ онҳо ҳам касби маош менамуданд ва ҳам ҳунари ҳудро дар дигар манотик ривоҷу равнақ медоданд.

Аз рӯйи манбаъҳои дигар маълум мегардад, ки он ҳунару ҳунармандие, ки дар замони ҷаҳолати амирони манғит буд, то рафт рӯ ба нестӣ мениҳод. Аз асарҳои марбути ба таъриҳ ва фарҳанги ҳалқи тоҷик дар нимаи аввали асри XX муайян кардан мумкин аст, ки забти Осиёи Миёна аз ҷониби Русия низ ҳоли ҳунармандонро беҳтар накард, балки онҳоро яғборагӣ аз байн бурд. Чунонҷӣ муаллифони “Таърихи ҳалқи тоҷик” навиштаанд: “Баъди истилои Осиёи Миёна аз ҷониби Русия тэъдоди мактабу мадрасаҳо афзуда бошад ҳам, дар усулҳои таълиму тарбия дигаргуниҳои назаррас мушоҳида намешуданд. Инро

хукумати подшоҳӣ намехост ва барои беҳтар кардани кори мактабу маориф кӯшиш ба ҳарҷ намедод. Аз ин рӯ, маданияти бой ва қадимаи ҳалқи тоҷик дар шароити мустамликавӣ рӯ ба таназзул ниҳода буд. Дар чунин шароит истеъоди ҳалқ густариш намеёфт. Зулми миллӣ дар соҳаи фарҳанг хеле равshan зоҳир мегардид”[8, с. 240]. Ин аст, ки имрӯз чунин ҳунармандони чирадаст дар қишвар кам боқӣ мондаанд. Чи тавре аз сарчашмаҳо бармеояд: “баъди барқароршавии Ҳокимиюти Шӯравӣ дар минтақа, масҷиду мадрасаҳо аз байн рафтанд ва ба ҷои онҳо мактабҳои нави русӣ ба вучуд омаданд” [10, с. 51-55]. Агар ба ҷои барҳе масҷидҳо, мактабҳо ба вучуд омада бошад, аммо барҳеи дигар ба ҳаробӣ рӯ оварданд. Масалан, масҷиди Ҳонақо тӯли солҳои 1937-1970 ба анбори колхоз табдил дода шуд, ки дар натиҷа матнҳои сақфу девор ва сутунҳои он аз байн рафтаанд [4, с. 360].

То ба замони мо дар шакли қадимиаш боқӣ мондани масҷиди Муҷун сабабҳои гуногун дорад. Сабаби асосӣ он аст, ки дар он вақт мактабҳо ва бинои масҷидҳо як буданд ва хонандагон дар он ҷо танҳо донишҳои динӣ мегирифтанд, ки он ҳам кӯркӯрана буд. Яъне дар онҳо муллоҳои ҷаласавод, ки ҳуд саводи коғӣ надоштанд дарс мегуфтанд. Сиёсати Ҳукумати Шӯравӣ, пурра ба муқобили он буд. Онҳо, гӯё, мактабҳои маҳви бесаводӣ месоҳтанд, вале дар онҳо танҳо фарҳангӣ маданияти русӣ ташаккул меёфт. Маданияти мардуми таҳҷоӣ аҳамияте надошт. Аммо эъмори бинои масҷид ба замоне рост меояд, ки аллакай соҳтмони мактабҳои нави русӣ оғоз ёфта буд. Яке аз сабабҳои асосии обод мондани ин масҷид шояд дар ҳамин бошад, ки он ба сифати мадраса ягон вақт амал накардааст ва мардуми маҳаллӣ онро танҳо ба хотири ибодат соҳтаанд. Аз тарафи дигар, обод мондани масҷид ва умуман тамоми ёдгориҳои таърихио фарҳангӣ ва ҳифзи расму русум дар дилҳоҳ замону шароит ба мардуми маҳаллӣ саҳт вобастагӣ дорад. Масҷиди Муҷун аз замони бино ёфтанаш то имрӯз пайваста мавриди истифода қарор дошт. Танҳо дар муддати паҳншаваии бемории Covid - 19 дарҳои он маваққатан ба рӯи мардум баста гардид.

Аз рӯйӣ соҳти ин масҷид, ки ҳамчун ёдгории таъриҳӣ то замони мо ҳуб боқӣ мондааст, метавон сатҳи ҳунару ҳунармандӣ ва санъати меъмории мардуми тоҷикро дар он замон муайян кард. Дар баробари ин метавон аз тариқи нақшу нигори дар бинои масҷид истифода шуда, санъати кандакорӣ, гулкорӣ, тарзи пӯшиш ва вазъи масҷидҳои он даварро ҳуб омӯҳт.

Зимни сухбат сокини ин деха Абдуллоев Ҳамидулло (соли тав. 1956), ки қаблан котиби ҷамоат, айни ҳол раиси Шӯрои собиқадорони ҷамоат мебошад, чунин иброз дошт: “ин бино танҳо дар соли 1990 як маротиба таъмир гардидааст, ки он ҳам бошад фақат андоваи деворҳо

аз қисмати берунӣ ва боми он бо шифер пӯшонида шудааст, ки то ин замон он пӯшиш надошт, танҳо бом буд”.

Масcid аз бинои асосӣ, ки дар он намоз мегузоранд ва пешайвон иборат аст. Аммо бо мурури замон дар саҳни он ду бинои нав эъмор гардидааст, ки яке таҳоратхона ва дигаре анбор барои асбобу анҷоми зарурӣ аст. Бинои масcid аслан аз сатҳи ҳавлӣ ва таҳоратхона нисбатан дар баландӣ воқеъ гардидааст, ки аз саҳни ҳавлӣ ба он бо зинаҳо мебароянд. Ин зинаҳо гарчанде дар давраҳои минбаъда таъмир гардидаанд, vale то ҳол афсурда ба назар мерасанд. Баъди ворид шудан аз дарвозаи асосӣ роҳрави маҳсус рост ба сӯи зинаҳо меравад ва тавассути зинаҳо ба пешайвони масcid мебароянд. Пешайвон танҳо аз ду тараф: ғарб ва шимол бо девор ихота шудааст, ки ҳарду ҳам деворҳои бинои асосии масcid мебошанд. Сақфи пешайвонро ҳашт сутуни канҷакоришудаи мустаҳкам нигоҳ медоранд. Қисми болоӣ ва поёни сутунҳо нисбати қисми миёна калонтаранд, ки барои мустаҳкам нигоҳ доштани бино муносибанд. Сутунҳо бо нақшҳои геометрӣ канҷакорӣ шудаанд. Сақф аз ҳашт қисм иборат аст. Қатори сутунҳо тавассути чӯбҳои маҳсус, ки аз болои ҳар як сутун гузаронида шудаанд, сақфро ба ҳашт баҳши дорои шакли мураббаъ тақсим мекунанд. Ин намуди чӯбҳоро “зеррав” меноманд. Аз болои зерравҳо боз чӯбҳои маҳсус гузошта шудааст, ки дар ҳар баҳш самташон дигар аст ва онҳоро “бoler” меноманд. Яъне агар дар қисми якум самташон аз шимол ба ҷануб бошад, дар қисмати баъдӣ самташон аз шарқ ба ғарб аст, дар қисмҳои бокимонда ҳамин усул такрор мешавад. Дар охир чӯбҳои нисбатан хурд-хурди бориктар аз болои болор мегузаранд, ки онҳоро “васса” мегӯянд ва инҳо ҳам дар ҳар баҳш ба ҳар самт гузошта шудаанд. Зеррав ва болорҳо шакли чоркунҷаро доранд, vale вассаҳо мудаввар мебошанд. Яъне чортарош нашудаанд, аммо ба рангҳои гуногун, аз қабили сурҳ, сабз, сиёҳча ва қаҳваранг зиннат ёфтаанд. Сарсутунҳо, ки дар болои ҳар як сутун гузошта шудааст, канҷакорӣ шудаанд. Зеррав ва болорҳо аз ду тараф бо гулҳои маҳсус ва рангҳо оро дода шудаанд. Болорҳо аз тарафи поён танҳо бо ранги сиёҳ музайян гардидаанд. Ин шакли пӯшиши сақфро “vasachӯb” меноманд.

Аз пешайвон ба даруни бинои масcid тавассути ду даромадгоҳ ворид шудан мумкин аст. Ин ду даромадгоҳ то замони мо дар шакли қадимиашон ҳифз шудаанд ва ҳар як даромадгоҳ ду дари муқобили ҳам гузошта ва ба як тараф кушодашаванда доранд. Даромадгоҳҳо аз тарафи шарқ гузошта шудаанд. Ба таври маъмулӣ аз тарафи ғарб меҳроб қарор дорад. Бино дорои ду тиреза аст, ки яке дар тарафи шимол ва дигаре дар тарафи ҷануб ҷойгир шудааст. Деворҳои масcid аз дохил бо ранги кабуд оро дода шудаанд. Инчунин деворҳо аз дохил

бо нақшҳои геометрии барҷаста, ки ба сутун шабоҳат доранд, давродараври биноро аз қисми болоӣ зеб медиҳанд. Қисми поёни девор аз қисми болоӣ он бо як навъ раҳи паҳн, ки рангаш сафед аст, чудо шудааст ва нақшҳои геометрии барҷастааш ҳам шакли ба худ хос доранд. Дар қисми болоӣ девор, дар байни нақшҳои геометрии ба сутун шабоҳат дошта, бо ранги норинҷӣ як тасвире ба назар мерасад, ки шакли ациб дорад. Дар назари аввал он тасвири мукаррарӣ менамояд, вале агар ба он дикқат зоҳир карда шавад, чунин менамояд, ки гӯё дар болоӣ як зарфи поябаланде се адад шамъи фуруzon аст, ки шамъи миёна баландтар ва шамъҳои ду тарафи он пасттар мебошанд. Қисми болоии зарф шакли секунча дорад. Ин намуди тасвир баъди ҳар ду-се нақши геометрии барҷаста такрор мешавад. Фарши бино бо таҳтаҳо ҳамвор шудааст ва аз сабаби он ки имрӯз ҳам, бино мавриди истифода қарор дорад, аз болоӣ таҳтаҳо гилем партофта шудааст. Бинои масcid мисли пешайвон дороӣ сутунҳо мебошад, ки шакли кандакориашон ба ҳамидигар монанд аст. Агар сутунҳои дохили масcid аз қисми поёни бо ранги сабзи баланд фарқ кунанд, қисми болоии сутун комилан дигар аст. Он шакли кандакории хос дошта, анвои гуногуни рангҳо истифода шудааст. Дар баробари ин гулҳои маҳсус тасвир гардидааст. Дар дохили бино ҳамагӣ чор сутун вучуд дорад, аммо сақғи хона ба нух қисм чудо мешавад ва тамоми вассаҳои сақғ бо ранги сурҳи баланд зеб дода шудаанд. Болор ва зерравҳо бо нақшу нигори маҳсус ва гуногун музайян гардидаанд ва аз рангҳои баланд васеъ истифода кардаанд, ки толори масcidро хеле зебо ба назар чилвагар мекунанд.

Зимнан бояд қайд кард, ки аввалин масcid дар асри VII дар шаҳри Мадина соҳта шудааст, ки он бо номи масcidи Қубо маълум аст. Ин масcid бинои чоркунҷаи айвондоре буд. Дар он мусулмонон барои хондани намоз, вазъгӯй ва амри маъруф ҷамъ меомаданд [5. с. 120]. Вале минбаъд масcidҳо таъиноти худро иваз карданд ва навъҳои гуногуни онҳо бунёд ёфтанд. Ҳамон гуна, ки таъриҳ шаҳодат медиҳад, масcidҳо баъди пайдоиши ислом ба вучуд омадаанд ва баъди забти сарзамини ориёиҳо аз тарафи арабҳо, онҳо оҳиста-оҳиста ҷои дайру маъбадҳоро иваз намудаанд. Аммо аз ибтидои асри VII сар карда то асри XIX соҳтмон ва биноҳои масcid дар тамоми Осиёи Миёна вусъат ёфт. Масcidҳо дар ибтидои пайдоишашон дар шакли дайрҳои масехӣ соҳта мешудаанд. Минбаъд онҳо соҳти меъмории маҳсусро қасб карданд. Масалан, дар асрҳои миёна масcid аз бинои пӯшидаи гунбазии қаторсутун ё айвондор иборат буд. Дар баъзе ҳолатҳо манораҳо аз як то чор ва ҳатто бештар дар кунҷҳои берунии бинои масcid дида мешавад. Ҳамчунин бо мурури замон анвои гуногуни масcidҳо пайдо шуданд. Масалан, масcidҳои ҷомеъ, идӣ (маҳсус барои идҳои Фитр ва Қурбон, ки одамони зиёдро мегунҷонад), масcidҳои гузарӣ ва ғайраҳо. Аз ҳама навъи маъмултарин масcidҳои гузарӣ буданд, ки дар

хар маҳал, гузар ва растаҳо соҳта мешуданд. Ин гуна масcidҳо бе гунбаз, монанд ба соҳти меъмории халқӣ, яъне вассапӯш, бо хишти хом ва ё поҳсадевор, бо нақшҳои рангоранг, гачкориҳои олии ороёфта ва айвонҳои бисёрсутуна соҳта мешуданд. Масcidҳои гузарӣ, асосан барои гузаронидани маросимҳо динӣ, ҷамъомадҳои идона, корҳои маъмуриву маҷлисҳо дар гузари шаҳр ё дехот бино меёфтанд. Қадимтарини ин намуди масcidҳо дар Тоҷикистон ба асрҳои XVI рост меояд, ки намои онҳо ба намои ҳамингуна масcidҳои асри XVIII-XIX монанд аст, ки намунаи онҳо то ба ҳол дар мисоли масциди Сурх (Исфара), масциди Даҳёни Боло, масциди Ҳазрати Мавлоно, масциди Ҳавзи Сангин ва ғайраҳо боқӣ мондааст [11, с. 264-266].

Масъалаи дигаре, ки дар мадди аввал бинандаро ба андеша кардан водор месозад, ин бе гунбаз буан ва пӯшиши одӣ доштани масциди Муҷун аст. Чи тавре ки дар ислом маълум аст, гунбаз аслан ба хотири баландтар садо додани азон соҳта мешавад. Аммо дар гузашта масcidҳои алоҳида барои занон низ будааст, ки онҳо гунбаз надоштаанд. Сабабаш дар он аст, ки дар чунин масcidҳо азон садо намедодааст, овози азон танҳо аз масциди мардҳо мебаромадааст. Аммо, чи тавре дар боло қайд намудем, масcidҳои гузарӣ низ гунбаз надоштаанд. Онҳо аз рӯи сабку услуби меъморӣ ва санъати нақошӣ бунёд мегардидаанд. Масциди Муҷунро аз зумраи ҳамин гуна масcidҳои гузарӣ метавон номид.

Дар асрҳои XVIII-XIX дар шимоли имрӯзai Тоҷикистон масcidҳо аз маъмултарин биноҳо ба ҳисоб мерафтанд. Зимни таҳқиқотҳои минтақа зоҳир мегардад, ки мардуми маҳаллӣ дар соҳтани бинои масcid, ба соҳт ва санъати меъмории он, нисбат ба манзилҳои истиқоматии хеш аҳамияти дучанд медодаанд [3, с. 50-51]. Масциди Муҷун далели ин гуфта буда метавонад.

Умуман, масциди ҷомеи Муҷун ёдгории таърихио меъмории мардуми тоҷик буда, дар худ намунаи олии меъморӣ, қандакорӣ ва нақошии оҳири асри XIX ва ибтидои асри XX-ро таҷассум намудааст. Гарчанде ин ёдгорӣ, таърихи беш аз 100-сола дошта, нишон аз фарҳанги гузаштагони мо мебошад, аммо, бо вуҷуди ин, дар рӯйхати “Феҳристи ёдгориҳои таъриҳӣ” дохил нашудааст. Ёдовар мешавем, ки аз замони пайдоиши илми бостоншиносӣ дар Тоҷикистон ва оғози ковишҳои археологӣ дар замони Шӯравӣ ягон хел феҳрист вуҷуд надошт. Пас аз соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон Феҳристи ёдгориҳои таъриҳӣ ташкил карда шуд, ки он такмил меҳоҳад. Пешниҳод менамоем, ки масциди ҷомеи дехаи Муҷун ҳамчун ёдгории таъриҳӣ-меъморӣ ба рӯйхати “Феҳристи ёдгориҳои таъриҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ворид карда шавад.

Чуноне ки ишора шуд, ба монанди масциди Муҷун намунаҳои ёдгории меъмории зиёде ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтаанд. Албатта, ҳама гуна ёдгориҳои меъморию таъриҳӣ барои шиносоии таъриҳи миллат

ҳамчун ҳуҷҷат эътироф мешаванд. Бинобар ин, аз даст додани як ёдгорӣ, ин аз даст додани як ҳалқаи занчири таърихи миллат аст. Барои ҳамин ҳам, хифзи онҳо шарт ва зарурист. Бояд ин гуна ёдгориҳо таҳти ҳимояи давлату ҳукумат қарор гиранд ва ба онҳо аҳамияти маҳсус зоҳир гардад, то ба ин васила мардуми маҳаллӣ тавонанд аз таъриху фарҳанги қадимиӣ хеш воқиф бошанд ва барои наслҳои баъдӣ мерос гузоранд.

Адабиёт

1. Айнӣ, С. Куллиёт. Таърихи амирони манғития / С. Айнӣ, Ч.10. – Душанбе, 1966. – 360 с.
2. Арбобзода, А. Таърихи фарҳанги ҳалқи отоҷик / А. Арбобзода.– Душанбе, 2003.– 267 с.
3. Белинская, Н.А. Архитектурно-декоративное искуство Таджикистана (XIX-XX вв.) / А. Н. Белинская. – Душанбе: Дониш, 2010. – 296 с.
4. Донишномаи Ҳисор / сармуҳарир С. Одина. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 756 с.
5. Ислам. Энциклопедический словарь / ответственный редактор С. М. Прозоров. – М.: Наука, 1991. – 340 с.
6. Мамаджонова С., Усмонов К. Строительная культура северного Таджикистана XIX-XX вв. / С. Мамаджанова, К.Усмонов. – Душанбе: Мерос, 2001. – 230 с.
7. Музаффар, М. Ҷойҳои муқаддаси Тоҷикистон / М. Музаффар, Ҳ. Камол, З Наботзода. – Душанбе: Дониш, 2007. – 176 с.
8. Раҳматуллоев, А. Таърихи ҳалқи тоҷик / А. Раҳматуллоев, Ҳ. Сатторов, Н. Тоҷов. – Душанбе: Деваштич, 2009. – Ч.1 – 271 с.
9. Феҳристи ёдгориҳои таърихию фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Сарредаксияи Энциклопедияи миллии Тоҷик, 2017. – 204 с.
10. Ҳакимов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик / Н. Ҳакимов. – Душанбе: Собириён, 2005. – 195 с.
11. Энциклопедияи советии тоҷик / сармуҳарир М.С. Осимӣ .– Душанбе, 1983.– Ч.4. – С.264-266.

Сайдзода С.

ОБРАЗЦЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ НАЧАЛА XX ВЕКА (на примере общественной мечети Муджун)

В данной статье на примере мечети Муджун рассматривается культурное, политическое положение и место исторических архитектурных памятников конца XIX и начала XX века. Автор, опираясь на источники и данные, относящиеся к этим векам, анализирует и подводит итоги, связанные с положением ремесла и ремесленничества, исторических зданиях, а также отношение Советского Союза и Бухарского Эмирата к историческим культурным

ценностям. Также в данной статье изложены искусства живописи, гравировки и каллиграфии мастеров, которые отразили свои работы в архитектурных исторических зданиях, особенно в мечетях и надгробиях в разных регионах страны.

Несмотря на то, что мечети признаются как культурные заведения, но также выступают в качестве исторических памятников. Мечети, как и другие архитектурные древние памятники, такие как города и крепости, бастоны и гробницы представляют стиль и образы архитектуры определённого периода. Поэтому они являются выразителями культуры и цивилизации, а также национальных традиций и обычая. Не смотря на того, что мечети являются религиозными зданиями, которые олицетворяют религиозные вероубеждения местных жителей разного периода времени, они также играют важную роль для общества. Особенно те мечети, которые появились в конце XIX и начале XX века, выполняли роль сегодняшней системы образования.

Независимо от того, что каким бы не было качество образования в мечетях, они считались священным порогом знания и образования, а также местом богослужения. Автор в этой статье отметил схемы и структуры первых мечетей, время и место их появления, а также их архитектурный стиль и возложенные на них обязанности. Таким образом, в статье идёт речь о разновидностях мечетей, каждая из которых имела свой стиль и выполняла различные функции. Автор уделил внимание не только историческим аспектам становления мечетей и то, как они отражают ремесло и мастерство, а также охрану и восстановление старых мечетей и медресе.

Ключевые слова: общественная мечеть Муджун, памятники истории и архитектуры, мечети и гробницы, узоры и арнаменты, гравировка, каллиграфия, форма и стиль архитектуры, история, цивилизация, культура, нация.

Saidzoda S.

MODELS OF THE ARCHITECTURAL MONUMENTS OF THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (on the example of the public mosque Mujun)

In this article, using the example of the Mujun mosque, it examines the cultural, political situation and situation of historical, architectural monuments of the late 19th and early 20th centuries. The author, relying on sources and data relating to these centuries, analyzes and summarizes related to the situation of handicrafts and historical buildings, as well as the attitude of the Soviet Union and the Bukhara Emirate to historical cultural values. Also, this article outlines the arts of painting, engraving and calligraphy by masters who have reflected their work in architectural historical buildings, especially in mosques and tombstones in different regions of the country.

Despite the fact that mosques are recognized as cultural institutions, they also act as historical monuments. Mosques like other architectural ancient monuments such as cities and fortresses, bastions and tombs, represent the style and images of architecture from a particular period. Therefore, they are the spokesmen for culture and civilization, as well as national traditions and customs. Regardless of the fact that mosques are religious buildings that personify the religious beliefs of local residents from different periods of time, they also play an important role for society. Especially those mosques that appeared in the late 19th and early 20th centuries played the role of nowadays education system.

Nevertheless on whatever the quality of education was in the mosques, these mosques were considered a sacred threshold of knowledge and education, as well as a place of worship. In this article, the author noted the schemes and structures of the first mosques, the time and place of their foundation, as well as their architectural style and responsibilities. Thus, the article deals with the types of mosques, each of one had its own style and performed different functions. The author paid attention not only to the historical aspects of the formation of mosques and how they reflect craft and craftsmanship, but also the protection and restoration of old mosques and madrassas.

Keywords: public mosque Mujun, historical and architectural monuments, mosques and tombs, patterns and ornaments, engraving, calligraphy, form and style of architecture, history, civilization, culture, nation.

ТДУ 37тоҷик+37.018+37.018.1+37.018.44+028.4+371.018.26+316.7
Шосандзода С.Х.

ФАРҲАНГИ МУТОЛИА ВА НАҚШИ ВОЛИДАЙН ДАР ТАШАККУЛИ ОН

Мақола ба яке аз масъалаҳои муҳимми назариявии педагогика ва илмҳои ба он вобаста - фарҳанги мутолиа ва нақши волидайн дар ташаккули он баҳшида шуда, зимни баррасии мавзӯи мавриди таҳқиқ муаллиф мағҳумҳои ба фарҳанги мутолиа алоқамандро аз нигоҳи илмӣ таҳлил намуда, хуносажои худро пешниҳод кардааст. Аз ҷумла, дар радифи унсурҳои гуногун ба таркиби мағҳуми «фарҳанги мутолиа» муаллиф муносибати эҳтиёткорона нисбат ба китобу матбуоту ва дигар маводи иттилоотӣ, ташкили дурусти кор бо китоб ва дигар сарҷашмаи мутолиа, риояи қондажои гигиенӣ, физиологӣ ва психологии кор бо китобро дохил намудааст.

Ба андешаи муаллиф, хонии кӯдакону наврасон яке аз проблемаҳои муҳимми иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва педагогӣ-психологӣ ба шумор рафта, аз ҳалли мусбати он пайомадҳои тарбияи насли навраси ҷомеасоз, насле, ки қодир аст на танҳо барои худ, балки барои ояндагон низ ҷомеаи солимро бунёд кунад, вобастагии амиқ дорад. Аз ин рӯ, вақти он расидааст, ки имрӯз нерӯҳои илмию ҷӯдии кишвар ба ин масъала таваҷҷӯҳи хос зоҳир кунанд.

Барои собит намудани муҳиммияти омӯзиши мавзӯи ташаккули фарҳанги мутолиаи кӯдакону наврасон дар мақола натиҷаи таҳқиқоти сотсиологӣ, ки дар Россия ва Чехия ҷиҳати муайян намудани ҷойгоҳи хонии оиласӣ дар ҳаёти насли наврас гузаронида шудаанд, мисолҳои мушаҳҳас оварда шудааст.

Калидвоҷаҳо: фарҳанги мутолиа, ташаккули фарҳанги мутолиа, хонии кӯдакон ва наврасон, падару модарон, оила ва хонии, хонии оиласӣ, сотсиологияи хонии, таҳқиқоти сотсиологӣ.

Бо назардошти он ки ояндаи ҳар як ҷомеа аз вазъи камолоти равониву ҷисмонии насли наврас вобастагии амиқ дорад, солҳои охир дар бисёр кишварҳои олам муносибат нисбат ба хониши кӯдакону наврасон ба қуллӣ тағиیر ёфт. Хониш, маориф ва фарҳанг, ки барои ташаккули фарҳанги иттилоотӣ ҳамчун заминаи асосӣ хизмат мекунанд, дар аксаияти кишварҳои мутараққии олам ба сифати авлавиятҳои миллии рушд эътироф карда шудаанд. Аз ин рӯ, солҳои 2003-2012 аз ҷониби СММ Даҳсолаи саводнокӣ эълон шуда буд. Дарки муҳиммият ва арзиши баланди хониш барои рушди ҷомеа боиси он гардид, ки бисёр мамолики мутараққӣ ва дар ҳоли рушд сиёсати тарғиб ва дастгирии хониш, аз ҷумла хониши кӯдакону наврасонро пайгирӣ намуда, дар ин самт тадбирҳои амалий андешиданд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалий

Раҳмон дар баробари ҳаллу фасли бисёр проблемаҳои муҳимми иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба масъалаи китобдорӣ, ҷалби наврасону кӯдакон ба китобхона ва мутолиаи китоб таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамояд. Силсилатадбирҳое, ки дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи фаъолияти китобдории мамлакат амалӣ гардидаанд, аксаран аз дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат сарчашма гирифтаанд.

Хониш ё, ба ифодаи дигар, мутолиа шакли маҳсуси муюширати одамон тавассути дастхат, матнҳои чопӣ ё электронӣ мебошад. Хониш таъсиррасонии яктарафаи асар (дастхат, матни чопӣ, электронӣ) ба хонанда ё дарки гайрифаъолонаи мазмуни матн набуда, балки раванди фаъоли робитаи мутақобилаи оғарандай асар ва хонанда аст.

Агар истилоҳи «фарҳанги мутолиа»-ро дар доираи низоми ташаккулӯфтai истилоҳоти соҳаи китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва иттилоотшиносиву иртиботшиносӣ таҳлил намоем, он дорои мазмуни васеътар аст. Зоро таркиби он бо мағҳумҳои «муҳаббат нисбат ба китоб», «шавқу рағбат ба китоб», «дарку фаҳмиши матни мутолиашуда», «хониши эҷодӣ», «мутолиаи бозавқ» ва гайра бою рангин ва мукаммал мегардад. Яъне ин мағҳумест, ки бо ботини инсон ва шахсияти ў робитаи мустаҳкам дорад.

Аз таҳлили сарчашмаҳои илмию таъриҳӣ бармеояд, ки проблемаи фарҳанги мутолиа ҳамеша предмети омӯзиши илмҳои гуногун ва муҳаққиқони мухталиф буда, андешаҳо оид ба мутолиа ва ташаккули фарҳанги он низ хеле зиёданд.

Ба андешаи муҳаққиқ Ю. П. Мелентева андешаҳо оид ба хониш ҳанӯз дар асрҳои IX-X пайдо шудаанд ва мағҳуми «читание» бо ибодат дар калисо робита дошт [7, с. 19]. Аммо ин андеша чандон дақиқ нест, зоро хониш бо ихтирои хат, яъне даврони анҷомёбии ҷоҳилията алоқамандии зич дорад. Бо ихтирои хат дар таърихи башарият саҳифаи сифатан нав оғоз гардида, ниёз ба хондани матнҳои гуногун ба миён омад. Хониш барои ворид гардидани инсоният ба марҳилаи нави инкишоф – тамаддун омили асосӣ ва ҳалкунанда гардид.

Бо зуҳури дини мубини ислом барои баркандани решаҳои пӯсидаи ҷаҳолату гумроҳӣ ва ҳурофт, ки дар тӯли асрҳо мағз андар мағзи кавму қабоили гуногун ҷойгир шуда буд, аввалин амри яздонӣ ба бандагон «бихон» буд, зоро аз байн бурдани ҷаҳолату гумроҳӣ танҳо тавассути анҷӯҳти илму маърифат миъассар мегардад. Бехуда нест, ки аввалин оятҳои Куръон мустақиман бо илму маърифат алоқаманданд. Аз ҷониби дигар, илму дониш ва маърифат аз зумраи он арзишҳое мебошанд, ки тавассути мутолиа ба даст меоянд.

Вожаи «хонанда» («читатель») дар Русия дар даврони ислоҳоти Пётр (асри XVIII) пайдо шуд. Мағҳуми мазкур аввалин маротиба дар осори Г.Н. Теплов онро ҳангоми асосноксозии муҳиммияти «роҳбарӣ дар илмҳо ва хониш» мавриди истифода қарор гирифтааст. Муҳаққиқи

дигар В. Н. Татищев аввалин шуда мафхуми «хонанда»-ро ба уҳдадориҳои китобдор мансуб доистааст.

Мафхуми «фарҳанг мутолиа» аз ҷониби муҳаққиқон дар алоқамандӣ ба предмети омӯзиш ба таври муҳталиф арзёбӣ мегардад. Масалан, Д. Миллер ҳангоми баррасии методикаи омӯзиши забони ҳориҷӣ онро техникаи дар ёд нигоҳ доштан [10, с. 14] тавсиф меқунад.

Дар қомуси «Библиотечная энциклопедия» чунин таърифро меконем: «Фарҳанг мутолиа» – маҷмӯи донишҳо, маҳорату малакаҳо барои ташкили оптимальи (муносаби) раванди хониш, ноил гардидан ба тамоили барои ҷомеа арзишманди он ва дигар ҳадафҳо; яке аз ҷузъиёти фарҳангии иттилоотии шаҳс мебошад» [2, с. 432].

Ба андешаи В. А. Бородина, фарҳанг мутолиа ин «умумияти (маҷмӯи, универсиуми) камолоти инсон» ё, ба ибораи дигар, «асоси рушди шаҳс, нерӯи зеҳнӣ-эмотсионалӣ, эстетикӣ ва маънавии ӯ, расидан ба сатҳи шахсият, сатҳи камолоти инсон ҳамчун хонанда (мутолиакунанда), нишондиҳандай шуморавӣ ва сифатии шуур, фаъолияту муошират, ҳамзамон маҳсул ва омили камолоти шахсият» [3, с. 15] аст. Ба ақидаи М. А. Полишук, фарҳанг мутолиа хонандаро водор месозад, ки «матнро чи гуна хонад» ва ин дар навбати худ ба нерӯи эҷодии хонанда (мутолиакунанда) таъсири манғӣ мерасонад; аз ин андеша метавон хулоса баровард, ки «омӯзгор набояд маводи расмиро нақл кунад ва шарҳу тавзехи худро нисбати матн иброз дорад. Яъне хонанда андешаҳои худро нисбат ба матни адабӣ бояд мустақилона баён намояд» [9, с. 61].

Дар китоби «Библиотечное дело: терминологический словарь» фарҳанг мутолиа ҳамчун «маҷмӯи малакаҳои кор бо китоб» маънидод карда шудааст, ки аз унсурҳои зерин иборат аст:

- интиҳоби бошурунай мавзӯи мутолиа (хониш);
- самтёбӣ ва муайян кардани мавқеи худ дар анбӯҳи бузурги сарчашмаҳо;
- мунтазамӣ ва пайдарҳамии хониш ва интиҳоби китоби мушаҳҳас;
- маҳорати сарфаҳм рафтани ба мазмуни китоб; дар ин маврид ҳадафи асосӣ азхуднамоӣ ва фаҳмиши амиқи мазмуни матни мутолиашуда аст;
- истифодаи иттилооти бадастомада дар амал [1, с. 72].

Ба андешаи мо дар баробари унсурҳои мазкур ба таркиби мафхуми «фарҳанг мутолиа» муносабати эҳтиёткорона нисбат ба китобу матбуот ва дигар маводи иттилоотӣ, ташкили дурусти кор бо китоб ва дигар сарчашмаи мутолиа, риояи қоидаҳои гигиениӣ, физиологӣ ва психологии кор бо китобро дохил карда мумкин аст.

Бо назардошти он ки мафхуми «фарҳанг мутолиа»-ро илмҳои гуногун меомӯзанд, бинобар ин дар адабиёти илмӣ маводи зиёди

фактографӣ ва назариявӣ ҷамъоварӣ шудааст. Дар баробари ин, мавзӯи китоб ва хониш аз муҳаққиқ муносибати ҷиддиро тақозо мекунад. Зоро бидуни ташаккули фарҳанги мутолиа ташаккули фарҳанги иттилоотӣ имконнопазир аст. Вобаста ба ин, китобдорон ва мутахассисони соҳаи китобдорӣ бояд методҳои мусоири тарғибу ташвики китоб ва дигар маводи иттилоотӣ, роҳу воситаҳои таъсирбахши васеъ намудани доираи хониши хонандагони китобхона, маҳсусан усулҳои ташаккули фарҳанги мутолиаро дар байни хонандагони хурдсол аз бар намуда, дар амал татбиқ кунанд.

Дар ташаккули самараноки фарҳанги мутолиа ҷалби хонандагони хурсол ба хониш нақши муҳим дорад, зоро «китобситеӣ» ва «китоббезорӣ» падидай нав нест. Ин низомест, ки муддати тӯлонӣ ташаккул ёфтааст ва дар раванди он омӯзгорону волидайн низ иштиrok намудаанд (аксаран гайри майлу ҳоҳиши худ, ба иллати танбалӣ ва гайра ба он мусоидат кардаанд). Чунки хониши иҷборӣ, ки баъзан тибқи майлу ҳоҳиши волидайн ва барномаи таълимии муассисаҳои зинаҳои гуногуни таҳсилот роҳандозӣ мегардад, аксарияти нишонаҳои беҳтарини раванди ташаккулёбии фарҳанги мутолиаро нобуд месозад.

Раванди ташаккули фарҳанги мутолиа, ки аз ҷалби кӯдакону наврасон ба китобу китобхона оғоз мегардад, сатҳи баланди камолоти зехни насли наврас ба шумор рафта, барои пайдо гардидани маҳорату малакаҳои мусоидат, соҳибкасб шудан ва дарёftи шуғли ба қобилият мувофиқ мусоидат менамояд. Барои ба ин сатҳ расидан кӯдакону наврасон қаблан бояд дарк намоянд, ки сарчашмаи ҳама гуна донишу арзишҳо китоб аст.

Дар шароити рушди бемайлони илму техника ва ҷаҳонишивии фазои иттилоотӣ, новобаста аз ҳама гуна изтиробу валвалаҳо нисбат ба мақоми китоб дар асри ҷомеаи иттилоотӣ нақши китобу хониш дар раванди донишшандӯй ва маърифатноксозии афроди ҷомеа баланд арзёбӣ мегардад. Зоро ниёз нисбат ба андӯхти донишу маърифат ва боло бурдани сатҳи зехни афроди ҷомеа пайваста меафзояд, иттилоот ва донишҳои қаблан андӯхта бо мурури замон арзиши худро аз даст медиҳанд. Чунин вазъият оғарандагони китоб, маҳсусан китоби дори мазмuni илмӣ-техникиро водор месозад, ки роҳу воситаҳои нисбатан осону арзони дарёftи китобу иттилоот, шаклҳои мусоири ҳифзу нигоҳдошт, интиқол ва истифодаи китобу иттилоотро пайдо кунанд. Аз ин нуқтаи назар «дар зери фишори пурқуввати технологияҳои электронӣ фарҳанги мутолиа низ дигаргун мешавад. Аз нигоҳи фалсафӣ «фарҳанги мутолиа» фазои муайян ва муҳити комилест, ки падидай хониш онро баҳри мавзунияти ақлониву маънавии шаҳс фароҳам меорад» [5, с. 124]. Ба маънои фишурда фарҳанги мутолиа ҳамчун қобилияти дарк кардан, фахмидан ва таҳлил намудани иттилооти

шифохие фаҳмида мешавад, ки дар шакли дастхат, чопӣ ва электронӣ пешниҳод гардидааст.

Ҳамин тавр, фарҳанги мутолиа, ин падидай иҷтимоӣ-фарҳангист, ки асоси онро раванди фаъолиятӣ ва маърифатӣ ташкил намуда, он сатҳи рушди аклонӣ ва маънавии чомеаро муайян месозад.

Ҷузъҳои таркибии фарҳанги мутолиаро равандҳои дарк, фаҳмидан ва шарҳу эзоҳи (маънидод кардан) матни асар ташкил медиҳанд. Сатҳи дарки мазмуни асар тавассути таҷрибаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва хонандагии инсон муайян карда мешавад. Раванди дарки мазмуни асар ташаккули образҳо, зухури манзараи мукаммалеро тақозо мекунад, ки ҳангоми шинохти матнҳо тавлид меёбанд. Дар ин маврид арзёбии эмотсионалӣ, эстетикии матн аз ҷониби қӯдакону наврасон низ нақши муҳим мебозад. Масалан, сатҳи нисбатан баланди фарҳанги мутолиа ба ташакkulёбии дарки эҷодӣ, яъне қобилияти эҷоди образҳои тоза ва воқеяти нав мусоидат менамояд. Аммо барои расидан ба ҷунин сатҳи эҷодкорӣ дар раванди хониш заҳмати зиёд ва тафаккури фаъолонаву созанд лозим аст. Дар натиҷа биниши «эҷодӣ» ташаккул меёбад, ки он дар раванди мутолиаи матнҳои адабиёти бадеӣ ва илмӣ муюссар мегарад.

Фарҳанги мутолиа метавонад ҳам ба «умк» ва ҳам ба «паҳнӣ» инкишоф ёбад, зоро ҳар як шаҳс метавонад сатҳи донишу ҷаҳонфаҳмии ҳудро оид ба ягон мавзӯй пайваста мукаммал гардонад, ҷараёни интишороти роҷеъ ба ҳамон масъаларо назора кунад. Ҳамзамон мутолиаи матни сарчашмаҳои иттиллотӣ ба забонҳои ҳориҷӣ имкон медиҳад, ки нисбат ба ҳаводиси оламу ҷомеа биниши объективӣ ташаккул ёбад. Дар ҷунин маврид инкишофи фарҳанги мутолиа ба ҷараёни рушди технологияҳои электронии низомҳои иттилоотӣ-ҷустуҷӯйӣ ва васоити коммуникативии алоқа мусоидат менамояд [8, с. 10].

Ҳамин тавр, аз таҳлили андешаи олимону мутахассисон бармеояд, ки мағҳуми «фарҳанги мутолиа» ба таври гуногун маънидод карда шуда, вобаста аз нуқтаи назари ҳар як пажӯҳишгар он моҳияту мазмун ва тобиши маънои хос касб кардааст. Аммо, тавре ки зикр намудем, новобаста аз мавҷудияти гуногунандешӣ оид ба мавзӯи мавриди назар мағҳуми зерини «фарҳанги мутолиа» дар қомуси «Библиотечная энциклопедия» ба назар мерасад ва он аз ҷониби қисми зиёди муҳаққиқон пазируфта шудааст.

Масъалаи дигаре, ки ба фарҳанги мутолиа робитаи ногусастаний дорад роҳу воситаҳои ташаккули он дар муҳити гуногун – оила, мактаб, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, китобхона ва гайра мебошад. Зоро ҳар як муҳит ба раванди ташаккули фарҳанги мутолиа таъсири хос мегузорад.

Таҳқиқи илмии марбут ба хониш шаҳодат медиҳад, ки дар раванди ташаккули фарҳанги мутолиаи кӯдакони синни томактабӣ ва хурди мактабӣ имкониятҳои мавҷудаи оила, муассисаҳои томактабӣ, мактаб ва китобхонаҳои бачагона ба қадри кофӣ ва самаранок истифода намешаванд, робитаи мутақобилаи онҳо дар ин самт ба талаботи имрӯзai чомеа ҷавобгӯй нест. Чорабиниҳои бо ин мақсадроҳандозишуда бештар гурӯҳӣ буда, бе назардошти психологияи синнусолӣ баргузор мегарданд ва натиҷаи онҳо аксаран аз рӯи нишондиҳандаҳои шуморавӣ арзёбӣ мегарданд. Ҳол он ки дар ин маврид арзёбии мундариҷаи чорабиниҳо аҳамияти бештар дорад. Қисми муайяни падару модарон оид ба хониши фарзандони худ ва унсурҳои бо он алоқаманд бо мураббиён ва омӯзгорону китобдорон дар сатҳи зарурӣ ҳамкорӣ надоранд.

Бо назардошти он ки кӯдакон гурӯҳи маҳсуси иҷтимоӣ ба шумор рафта, раванди камолоти онҳо нисбат ба дигар гурӯҳҳои синнусолӣ бо нишонаҳои барҷастаи худ тағовут дорад, волидайн дар раванди тарбияи ҳисси муҳабbat нисбат китоб ва умуман ташаккули фарҳанги мутолиаи онҳо бояд аз имкониятҳои тамоми ниҳодҳои иҷтимоии ба тарбия алоқаманд самаранок истифода баранд. Муҳимтар аз ҳама, мусоидтарин фурсат – синни томактабӣ ва синни хурди мактабии фарзандон, ки барои тарбияи ҳисси муҳабbat нисбат ба китобу хониш давраи муносиб ба шумор рафта, ба раванди камолоти равониву ҷисмонии онҳо таъсири бештар мерасонад, бояд ба таври мукаммал ва самаранок истифода бурда шавад.

Хониши кӯдакон наврасон яке аз проблемаҳои муҳимми иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва педагогӣ-психологӣ ба шумор рафта, аз ҳалли мусбати он пайомадҳои тарбияи насли навраси ҷомеасоз, насле ки қодир аст на танҳо барои худ, балки барои ояндагон низ ҷомеаи солимро бунёд кунад, вобастагии амиқ дорад. Аз ин рӯ, вақти он расидааст, ки имрӯз нерӯҳои илмию эҷодии кишвар ба ин масъала таваҷҷуҳи хос зоҳир кунанд. Зоро имрӯз танҳо шиква аз «китоббезорӣ» ва «китобситеӣ»-и насли наврас барои ҷомеа нафъе надорад. Дар ин самт ташкил ва гузаронидан таҳқиқоти мақсадноку домандори сотсиологии хониши кӯдакону наврасон ниҳоят зарур аст. Ҳамин гуна таҳқиқот дар Британия Кабир, ИМА, Олмон, Швейцария, Россия ва диг. кишварҳо ба ҳукми анъана даромадааст, ки бесабаб нест. Тағйироти геополитикии ҷаҳон, рушди бемайлони технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ ногузир ба раванди хониши кӯдакону наврасон таъсири амиқ мерасонад. Масалан, дар Олмон олимон натиҷаҳои мониторинги байналмилалии PISA - *Programme for International Student Assessment*- Барномаи байналмилалий оид ба арзёбии дастовардҳои маърифатии (таҳсилотии) мактаббачагонро, ки мунтазам доир мегардад, ба таври муфассал таҳлил намуда, сабабҳои гуногуни

қафомонии мактаббачагони хурдсолро аз ҳамсолони хориҷӣ муайян мекунанд. Дар доираи ин барнома тибқи тести маҳсус саводнокии функционалии мактаббачагони кишварҳои гуногун ва маҳорати истифода кардани донишҳояшон дар амал санҷида мешавад. Он соли 1997 таҳия шуда, аввалин маротиба соли 2000-ум гузаронида шудааст. Тест дар сол як маротиба гузаронида мешавад. Дар он наврасони то 15-сола иштирок мекунанд. Муҳимтар аз ҳама, зимни таҳлили натиҷаҳои барнома тамоюлоти мусбату манфии чомеа ошкор карда шуда, вобаста ба он барои педагогҳо, волидайн ва китобдорон тавсияҳои судманд таҳия мегарданд. Хониши қӯдакону наврасон пайваста тағиیر меёбад, мунарича, соҳтор ва самтҳои он дигаргун мешавад, онро сарфи назар намудан, маънни аз мадди назар дур кардани марҳилаҳои муҳимтарини ташаккулёбӣ ва камолоти шахсияти насли наврас аст.

Россия дар ин самти таҷрибаи ғанӣ андӯхтааст, ки омӯзиши он барои китобхонаҳои Тоҷикистон дар самти ташаккули фарҳанги мутолия аз манфиат ҳолӣ нест. Аз моҳи январ то октябри соли 2018 дар Ҷумҳурии Тотористон оид ба проблемаи хониши қӯдакону наврасони Россия (Тотористон) ва Чехия (шахри Пльзень) пурсиш гузаронида шуд. Дар таҳқиқоти мазкур 23 нафар мактаббача: 212 нафар таълимгирандагони синни аз 7 то 16-сола аз Россия ва 111 нафар аз 11 то 13-сола аз Чехия иштирок доштанд.

Ба респондентон оид ба хониши оилавӣ саволи зерин пешниҳод шуда буд: «Оё дар хона қалонсолон ба шумо китоб меҳонанд (хондаанд)?». Вобаста ба ин 89,1% мактаббачагони Тотористон (аз ҷумла 89% бачагон ва 89,9% духтарон), ки дар синфҳои ибтидоӣ таҳсил доштанд, ҷавоби мусбат гардониданд. Ҳамзамон 81% таълимгирандагони мактаби асосӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ) (аз ҷумла 79% бачагон ва 83% духтарон) ба саволи мазкур посухи мусбат гардониданд. Натиҷаи пурсиш дар Чехия чунин буд: танҳо 27% респондентон ба саволи мазкур ҷавоби мусбат гардониданд, 73% (аз ҷумла 72% бачагон ва 75% духтарон) ҷавоб доданд, ки волидайн ягон маротиба барояшон мутолия накардаанд. Илова бар ин, 29 нафар (19%), аз ҷумла 14 нафар (17%) бачагон ва 88 нафар духтарон (21%) аз шумораи умумии бачагон, яъне аз 72 нафар барои посух ба саволи мазкур ҷавоб дода натавонистанд [4].

Мавриди зикр аст, ки 177 нафар (83%) мактаббачагони Тотористон ҷавоб гардониданд, ки дар ҳаёташон хониши оилавӣ мавқеъ дорад, вале 35 нафар (17%) аз мавҷуд набудани чунин таҷриба дар ҳаёташон шиква карданд [4]. Ин маънои онро дорад, ки дар Тотористон суннатҳои хониши оилавӣ аз байн нарафтаанд ва он яке аз воситаҳои самарабахши баланд бардоштани сатҳи фарҳанги мутолия ба шумор меравад.

Натиҷаҳои пурсиш дар Чехия чунинанд: танҳо 27% (30 нафар) ба саволи болой ҷавоби мусбат гардониданд. Ҳамзамон 73% (81 нафар) иброз намуданд, ки волидайн барояшон ягон маротиба мутолиа накардаанд, аз ин ҳисоб 72% (54 нафар) бачагон ва 75% (27 нафар) дуҳтарон мебошанд [4].

Посухҳо ба саволи «Дар оила бароятон кӣ аз ҳама бештар мутолиа мекунад?» маълум намудааст, ки ҳам дар Россия ва ҳам дар Чехия барои қӯдакон, беш аз ҳама модарон мутолиа мекардаанд. Дар хониши оилавӣ барои қӯдакон ҷойи дуюмро хониши мустақилона ва ҷойи сеюмро «модаркалонҳо» ишғол менамоянд. Ҳамзамон, тавассути ин пурсиш маълум гардид, ки дар Чехия нисбат ба Россия бобоён барои наберагони худ бештар мутолиа мекунанд, яъне нақши онҳо дар ташаккули фарҳангии мутолиаи қӯдакон фаъолтар аст. Дар Тоҷикистон вазъият дар ин самт ҷи гуна аст? Ба ин савол бояд марказҳои бонуфузи илмӣ ва қитобдорӣ-библиографии мамлакат ҷавоб диханд, дар кишвари мо шумораи қӯдакону наврасон ва ҷавонон нисбат ба дигар категорияҳои синнусолии аҳолӣ бартарӣ дорад.

Ҳар як ҷомеа манфиатдор аст, ки оила аз уҳдаи иҷрои уҳдадориҳои худ ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва тарбиявӣ баромада тавонанд. Аз ин рӯ, давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти боло бурдани шаъну эътибори оила дар ҷомеа ва таҳқими нақши он дар раванди таълиму тарбияи насли наврас, ёрӣ расонидан дар татбиқи имкониятҳои тарбиявии он пайваста тадбирҳои судманӣ меандешад. Вобаста ба ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои қабули «Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №801 аз 30.12.2015) «мусоидат дар татбиқи имкониятҳои тарбиявӣ ва фарҳангии оила ва боло бурдани маърифати оиладорӣ» [5] эълон карда, дар баробари ин Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро қабул намудааст. Татбиқи воқеии санадаҳои муҳимми давлатӣ, аз ҷумла муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бояд ҳисси масъулиятшиносии волидайнро нисбати хониши фарзандон баланд бардорад.

Аз ин рӯ, имрӯз дар низоми таҳсилоти муттасил масъалаи баланд бардоштани сатҳи маърифати қитобдорӣ-иттилоотӣ ва библиографии волидайн бояд мақоми марказиро ишғол кунад. Вале барои ҳаллу фасли маҷмӯи проблемаҳои мавҷуда дар самти ташаккули фарҳангии мутолиаи қӯдакону наврасон таҳияи «Консепсияи хониши қӯдакону наврасони Тоҷикистон барои солҳои 2022-2032» ниҳоят зарур аст.

Албатта, дар доираи як мақола таҳқиқу баррасии проблемаҳои марбут ба хониш, монеаҳои раванди он, муайянсозии роҳу равиши беҳтар намудани шароити ояндаи он имконнозазир аст. Итминон

дорем, ки олимону мутахассисони соҳа вобаста ба проблемаи мавриди назар ибрози андеша хоҳанд кард. Танҳо бо нерӯи муштараки марказҳои бузурги китобдорӣ-иттилоотӣ, олимону мутахассисони соҳа дар халли мушкилоти мавҷуда комёб хоҳем шуд.

Адабиёт

1. Библиотечное дело: терминол. словарь. - 3-е изд. – М.: РГБ, 1997.– 168 с.
2. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка.– М.: Пашков дом, 2007. – 1300 с.: ил.
3. Бородина, Н. А. Не стать Иванами, не помнящими родства. Российская традиция работы с книгой: [возрождение традиций воспитания культуры чтения в современных условиях] // Библиотечное дело. – 2006. – №10. – С. 7-10.
4. Будахина, Н. Л. Проблемы детского и подросткового чтения в контексте трансформации общества: Россия и Чехия [Маводи электронӣ]:Речай дастёбӣ: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-detskogo-i-podrostkovogo-chteniya-v-kontekste-transformatsii-obschestva-rossiya-i-chehiya>
5. Галактионова, Т.Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен открытого образования (теоретико-методические основы исследования): Монография. – СПб., 2007. – С. 124.
6. Концепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №801аз 30.12.2015) [Маводи электронӣ]: Речай дастёбӣ <http://www.mmk.tj/>
7. Мелентьева, Ю. П. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире. – М.: Наука, 2007. – С. 121-135.
8. Петровская, Р. Ф. Культура чтение в эпоху электронных технологий // Вестник библиотек Москвы. – 2008. – № 4. – С. 14-17.
9. Полищук, М. А. Культура чтения младших школьников в библиотеке (социологические исследования) // Библиотековедение.– 2010. – №1. – С. 61-65.
10. Тихомирова, И. И. Программа Чтение: приоритетный проект в области культуры или повышение уровня грамотности? // Библиотечное дело. – 2006. – №8.– С. 11-20.

Шосандзода С.

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ И РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ

Статья посвящена одному из важнейших теоретических вопросов педагогики и смежных наук – культуре чтения и роли родителей в ее формировании, в ходе обсуждения которой автор проанализировал концепции, связанные с культурой чтения с научной точки зрения, и представил свои выводы. В частности, наряду с различными элементами понятия «культура чтения», автор включает в

него такие компоненты, как тщательный подход к книгам, публикациям и другим информационным материалам, правильная организация работы с книгами и другими источниками чтения, соблюдение гигиенических, физиологических и психологических правил работы с книгами.

По мнению автора, воспитание детей и подростков является одной из важнейших социально-культурных и педагогико-психологических проблем. Позитивные последствия воспитания подрастающего поколения общества, поколения, способного построить здоровое общество не только для себя, но и для будущего, зависят от его положительного решения. Поэтому в целях развития научного и творческого потенциала страны пора обратить особое внимание на этот вопрос.

Чтобы доказать важность изучения формирования культуры чтения для детей и подростков, в статье приведены конкретные примеры результатов социологических исследований, проведенных в России и Чехии по определению места семейного воспитания в жизни подрастающего поколения.

Ключевые слова: культура чтения, формирование культуры чтения, чтение детей и подростков, родители, семья и чтение, семейное чтение, социология чтения, социологическое исследование.

Shosaidzoda S.

READING CULTURE AND THE ROLE OF PARENTS IN ITS FORMATION

The article is dedicated to one of the most important theoretical issues of pedagogy and the related sciences - the culture of reading and the role of parents in its formation. During the discussion, the author analyzed the concepts related to the culture of reading from a scientific point of view and presented his conclusions. In particular, along with various elements of the concept of "reading culture", the author includes such components as a thorough approach to books, publications and other information materials, proper organization of work with books and other sources of reading, compliance with hygienic, physiological and psychological rules of working with books.

According to the author, the upbringing of children and adolescents is one of the most important socio-cultural and pedagogical-psychological problems. The positive consequences of educating the younger generation of society, a generation that is able to build a healthy society not only for itself, but also for the future, depend on its positive decision. Therefore, it is time for the country's scientific and creative potential to pay special attention to this issue.

To prove the importance of studying the formation of a reading culture for children and adolescents, the article provides specific examples of the results of sociological research conducted in the Russian Federation and the Czech Republic to determine the place of family education in the life of the younger generation.

Keywords: reading culture, formation of reading culture, reading of children and adolescents, parents, family and reading, family reading, sociology of reading, sociological research.

ТДУ 021+024+01+011/016+011/019+917/019+03(575.3)

Надиров С.

МАРҲАЛАҲОИ РУШДИ БИБЛИОГРАФИЯИ ТАВСИЯВӢ ДАР ТОҶИКИСТОН (1960-1990)

Дар таҳқиқот яке аз навъҳои нисбатан рушдкардаи библиографияи миллӣ – библиографияи тавсиявӣ мавриди омӯзиши қарор гирифтааст. Муаллиф қӯшии намудааст, ки бо истифода аз дастурҳои библиографияи тавсиявии таҳиянамудаи китобхонаҳо ва марказҳои библиографӣ вазъи воқеии рушди библиографияи тавсиявиро дар солҳои 1960-1990 ба ришифтаи таҳрир дарорад.

Ба андешаи муаллиф ба тасвib расидани як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ доир ба соҳаи китобдорӣ барои инкишоф ёфтани библиографияи миллӣ, баҳусус библиографияи тавсиявӣ шароитҳои зарурро мухайё соҳта, заминаи ҳуқуқии рушди онро таъмин намуд.

Ишора мегардад, ки библиографияи тавсиявӣ бо дарназардошти ҳадаф ва вазифаҳояши дар тарғиби адабиёти мубрам ва дарҳӯри замона мусоидат карда, ҳамчун сарҷашмаи боэътиими маводи хостагирифташуда ба оммаи васеи хонандагон ҷиҳати баланд бардоштани савияи донии ва ташаккули рагбатҳои хонандагӣ мавриди истифода қарор мегирад.

Дар таҳқиқот ба фаъолияти Китобхонаи давлатии ҷумҳурияни Ҷумҳурии Тоҷикистон Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун маркази библиографияи тавсиявӣ баҳои баланд дода шудааст. Дар заминаи дастурҳои библиографияи тавсиявии ин китобхона дастурҳо аз рӯи мазмун ба соҳаҳои донии ҷудо карда шудаанд.

Қайд мегардад, ки дастурҳои библиографияи тавсиявии Китобхонаи Ҕумҳурии Тоҷикистон Фирдавсӣ дар радифи тавсияи адабиёти беҳтарин боз барои шинос шудан ба мазмуни фонди китобӣ ва тарғиби он ба хонандагон ёрӣ расонида, ҳамзамон дар ташкил ва баргузории ҷорабинҳои оммавии китобхона, аз қабили намоии китобҳо, шабҳои адабӣ-бадеӣ, конфронсу семинарҳо ва дигар маҳфилҳои илмомӯзӣ ба китобдорон дар интиҳоби адабиёти зарурӣ кумак мерасонад.

Калидвоҷсаҳо: китоб, китобхона, библиография, библиографияи тавсиявӣ, рӯйхати тавсиявии адабиёт, дастурҳои методӣ-библиографӣ, хизматрасонии библиографӣ, тақсим.

Библиография аз рӯйи аломати таъйини ҷамъиятӣ ба ду намуд: библиографияи умумӣ ва библиографияи маҳсус ҷудо мешавад. Библиографияи умумӣ – асосан маъмуриятҳои пажӯҳишӣ ва иртиботиро ичро намуда, оид ба тамоми намуди асноди чопӣ тавассути интишори воситаҳои гуногуни манбаъҳои библиографӣ маълумот медиҳад. Масалан, дар низоми дастурҳои библиографияи миллӣ “Солномаи

матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки рӯйхати тамоми намуди маҳсулоти чопии кишварро яклухт инъикос менамояд ба библиографияи умумӣ мансуб аст. Библиографияи маҳсус бошад аз рӯи характеристикаи дарбаргирии адабиёт аз библиографияи умумӣ бо он фарқ мекунад, ки дар ин ҷо таъини хонандагӣ ва мақсади дастур муайяну мушахас мегардад. Аз ин лиҳоз библиографияи маҳсус дар навбати худ боз ба *библиография илмӣ-ёрирасон ва библиографияи тавсиявӣ* чудо мешавад. Библиографияи тавсиявӣ ҳамчун сарчашмаи боэътиими иттилооти хостагирифташуда ба оммаи васеи хонандагон таъин шуда, бо мақсади ҳудомӯзӣ, баланд бардоштани савияи дониш ва тарғиби адабиёти беҳтарин истифода мегардад. Ҳамчунин, метавон гуфт, ки библиографияи тавсиявӣ бо дарназардошти ҳадаф ва вазифаҳояш дар тарғиби адабиёти беҳтарин барои ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, тарбияи меҳнатӣ, иқтисодӣ, экологӣ, ахлоқию эстетикӣ ва башардӯстӣ мусоидат менамояд.

Як нуктаро ишора намудан ба маврид аст, ки дар мақолаҳои муҳаққиқони рус: Э.К. Беспалова, Ю.С. Зубов, С.А. Трубников, Ю.М. Тугов, Е.Н. Фомина, С.И. Коровитсин ақидае пешниҳод карда мешавад, ки тибқи он библиографияи тавсиявӣ ҳамчун воситаи идоракунии хониши оммавӣ бо мақсадҳои тарбияӣ, таҳсилоти умумию қасбӣ ва ҳудомӯзии ҷомеа, ташаккули шаҳсияти ҳамаҷониба рушднамуда дар доираи фаъолияти библиографӣ баррасӣ карда мешавад [14].

Муҳаққиқи тоҷик Ш. Комилзода ишора менамоянд, ки маҳсусиятҳои библиографияи тавсиявӣ аз библиографияи илмӣ-ёрирасон дар он зоҳир мегардад, ки дастурҳои библиографияи тавсиявӣ ба доираи васеи хонандагон таъин шуда, бештар бо мақсади тавсияи адабиёти беҳтарин барои хониши мустақилона ва баланд бардоштани ҷаҳонбинии хонандагон; васеънамоии доираи дониши хонандагон бо дарназардошти омилҳои иҷтимоӣ-демографӣ ва инфиродӣ-психологӣ, аз қабили синну сол, дараҷаи маълумот, мазмуни фаъолият, ҷинсият, фарҳангӣ хониши, рағбати хониши, сабаб ва ҳадафи хониши, сатҳи дониши забони нашр ва хониши он; ташаккули рағбатҳои устувори хонандагӣ ба ин ё он соҳаи муайяни дониш, мавзӯъ ва ё масоили муосир; инкишоф ва қавигардонии хониши мукаммал таҳия мешавад [10]. Нақши библиографияи тавсиявӣ бештар дар инкишофу қавигардонии майлу рағбатҳои хонанда ва созмондиҳии хониши мукаммал мушоҳида карда мешавад.

Хосатан, китобхонаҳои оммавӣ библиографияи тавсиявиро ҳамчун як шакли муҳимми роҳбарии методӣ мешуморанд, чунки он дар китобхонаҳо адабиёти марбут ба мавзӯъҳои ниҳоят муҳимму мубрамро тарғиб намуда, китобу мақолаҳои хостагирифташударо ба хонанда тавсия ва ё дастрас мегардонад. Инчунин, дар раванди хизматрасонии библиографӣ, библиографияи тавсиявӣ усулҳои муғиди тарғиби адабиёт ва роҳҳои самарабахши роҳбарии хонишро дар амал татбиқ менамояд.

Воқеан ҳангоми роҳандозии фаъолияти библиографии китобхонаҳо нақши библиографияи тавсиявӣ дар тарғиби адабиёт ва оммавигардонии донишҳо муассир буда, барои хонандагон ва роҳбарони хониш дар интиҳоби адабиёт ҳамчун роҳнамо кумак мерасонад.

Дар фаъолияти китобхонаҳои оммавии чумхурӣ ба истифода ва тарғиби библиографияи тавсиявӣ ҳамеша аҳамияти маҳсус дода мешуд. Дар замони Шӯравӣ Китобхонаи давлатии чумхуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (ҳоло Китобхонаи миллии Тоҷикистон) барои ба низом даровардан ва танзим намудани фаъолияти библиографии китобхонаҳои мамлакат ҳамчун маркази илмӣ-методӣ корҳои назаррасро ба анҷом расонида, ба сифати маркази асосии библиографияи тавсиявӣ дар таҳияву интишори дастурҳои муҳталифи библиографияи тавсиявӣ саҳми калон гузаштааст.

Тибки таҳлили марҳилаҳои омӯзиши мавзӯй муайян гардид, ки дар ин давра вазифа ё худ масъулияти ташкили низоми библиографияи тавсиявӣ воқеан ба зиммаи Китобхонаи давлатии чумхуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ гузашта шуда буд. Аз тарафи ин китобхона дастурҳои библиографии ҳарактери тавсиявӣ дошта, аз қабили нишондиҳандаҳои библиографии тавсиявӣ, рӯйхатҳои тавсиявии адабиёт, ёдоштҳо ва дигар навъи дастурҳои библиографӣ барои хонандагону китобдорони кишвар таҳия, нашр ва дастрас гардонида мешуд.

Гарчанде марҳилаи омӯзиши мавзӯй мо ба солҳои 1960-1990 рабт дорад, лозим донистем, ки роҷеъ ба сарчашмаҳои ташаккулёбии библиографияи тавсиявӣ дар Тоҷикистон кам ҳам бошад маълумот пешниҳод намоем. Мавриди ишора аст, ки яке аз сабабҳои инкишоф ва эҳёи библиографияи тавсиявӣ дар кишварҳои иттиҳоди Шӯравӣ қарори Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти ИҶШС “Дар бораи танқиди адабӣ ва библиография” мебошад, ки соли 1940 қабул шуда буд. “Библиография дар қарори КМ ҲҚ воситаи ҷиддии тарғибот ва тарбияи коммунистии оммаи меҳнаткашон дониста шуда, даъват карда мешуд, ки барои қонеъ гардонидани талаботи рӯзафзуни хонандагон ба адабиёт ва ҳудомӯзӣ мусоидат кунад” [2].

Дар ҳамон айём Китобхонаи давлатии чумхуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун муассисаи идеологӣ, тарғибқунандаи ғояҳои сиёсӣ узви комилхуқуқи ҷомеаи Шӯравӣ қарори мазкурро сармашқи кори худ қарор дода, ба тайёр намудани дастурҳои библиографияи тавсиявӣ шурӯй менамояд. Ҳамин тавр, заминаи нахустини дастурҳои библиографии ҳарактери тавсиявӣ дошта, аз таҳияи нишондиҳандаҳо бахшида ба ҷаҳони 23-солагии Армияи Сурх [1] ва доир ба ҳаёт ва эҷодиёти М.Ю. Лермонтов [11] оғоз мегардад.

Марҳилаи дуюми рушди библиографияи тавсиявӣ ба солҳои 60-ум рост меояд, зоро дар ин давра аз ҷониби Кумитаи марказии Ҳизби коммунистии ИҶШС ҳӯҷатҳои зиёди меъёри-ҳуқуқӣ ба тавсиб расида, бахшида ба рушди самтҳои гуногуни библиография як қатор ҷорабиниҳои муҳимми умумииттифоқӣ баргузор гардиданд. Раҳимҷон Шарофзода, олим ва мутафаккири барҷастаи соҳаи библиографишиносии тоҷик, нақши ду қарори ҲҚИШ “Дар бораи вазифаҳои пропагандаи партиявӣ дар шароити ҳозира” (1961) ва “Дар бораи вазъият ва ҷораҳои беҳтар намудани кори китобхонаҳо дар мамлакат”-ро (1963) дар рушди библиографияи миллӣ ҷунин арзёбӣ намудааст: “Қарорҳои мазкур роҳҳои асосӣ ва мазмuni ғоявии фаъолияти китобхонаҳоро муайян карда, дар назди библиографияи тавсиявӣ вазифаҳои боз ҳам ҷиддию конкретӣ, яъне бо дастурҳои библиографӣ таъмин намудани гурӯҳҳои гуногуни хонандагонро гузошт” [2].

Дар нимаи дуюми солҳои 1960-ум Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ёрии методӣ ва машваратҳои тавсиявии ҳудро ба китобхонаҳои музофотӣ бештару беҳтар ба роҳ мемонад. Машваратҳои тавсиявиро роҷеъ ба вусъат бахшидани фаъолияти библиографӣ на танҳо бо пайваста гузаронидани ҷорабиниҳои таҳассусӣ, аз қабили семинарҳо ва курсҳои омӯзишӣ, балки бо роҳи сафарбар намудани мутахассисони ҳирфай ба маҳалҳо роҳандозӣ намуда, бо ин васила мушкилоти ин самти китобхонаҳои ҷумҳуриро марҳила ба марҳила бартараф менамуд.

Маврид ба зикр аст, ки дар соли 1965 оид ба библиографияи тавсиявӣ конференсияи умумииттифоқии назариявӣ баргузор гардид, ки масъалаҳои дар он баррасишуда на танҳо диққати назариядонҳо, балки китобдорони ботаҷрибари низ барои ҳалли масъалаҳои муҳимми ин соҳа ҷалб намуд. Масъалаи асосие, ки дар конференсия мавриди муҳокима қарор гирифт, парокандагии кори назариявӣ дар роҳбарии хониш ва библиографияи тавсиявӣ ба шумор мерафт. Ҳамзамон дар доираи баргузории конференсияи мазкур мавзӯъҳои зиёд, аз қабили “Вазъият ва вазифаҳои библиографияи тавсиявии советӣ”, “Тарғиби комплексии китоб ва библиографияи тавсиявӣ”, “Истифодаи системаи библиографияи тавсиявӣ дар роҳбарии хониш”, “Нақшаҳои хониши намунавии индивидуали ҳамчун методи роҳбарии хониш” ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд [8].

Дар раванди таҳқиқи мавзӯи мавриди назар муайян гардид, ки рушди бонизоми библиография тавсиявӣ дар Тоҷикистон, асосан дар солҳои 60-ум ва 70-уми асри гузашта вусъат мегирад. Тибқи таҳлилу баррасии фаъолияти марказҳои библиографии ҷумҳурӣ дар самти

библиографинамоии адабиёти тавсиявӣ ва нашри дастурҳои муҳталифи библиографӣ мушоҳид мегардад, ки солҳои 80-уми асри XX ин самти фаъолияти библиографӣ ба авчи камол мерасад.

Албатта дар рушду такомули библиографияи тавсиявии тоҷик саҳми Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ хеле назаррас буд. Бо заҳмат ва саъю қӯшиши мутахассисони ҳирфаии ин маркази бузурги библиографияи тавсиявӣ дар Тоҷикистон на танҳо тезъод ва мавзӯти дастурҳои библиографӣ афзуд, балки аз нӯктаи назари методӣ соҳтору сифати дастурҳо пайваста беҳтар карда мешуд.

Метавон гуфт, ки дар фаъолияти Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар давраи солҳои 1960-1980-ум таҳия ва пешниҳоди дастурҳои тавсиявӣ-библиографӣ яке аз самтҳои муҳим ба шумор мерафт. Дар ин давра диққати асосӣ ба рушди библиографияи тавсиявӣ, аз ҷумла омода ва таҳия намудани дастурҳои библиографии тавсиявӣ, роҳандозии хизматрасонии тавсиявӣ-библиографӣ ва ҳамзамон баланд бардоштани савияи дониш, ҳудомӯзӣ ва қасбомӯзии хонандагон равона шуда буд.

Тезъоди умумии номгӯйи дастурҳои тавсиявӣ-библиографии аз ҷониби Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар солҳои 1960-1990 таҳиягардида хеле зиёданд ва ишора намудан ба маврид аст, ки ин намуди дастурҳо дар ташкил ва тарғиби фонди китобхона ва роҳандозии ҳадамоти китобдорӣ-библиографӣ аҳамияти муҳим доранд. Масалан, омӯзиши вазъи нашри дастурҳои библиографӣ дар ҷумҳурӣ нишон дод, ки аксари дастурҳои тавсиявии библиографии дар солҳои 1960 -1990 интишоргардида ба мавзӯҳои ғуногун таҳия гардидаанд ва китобдорони ҷумҳурӣ аз онҳо самаранок истифода намудаанд. Бо истифода аз дастурҳои методию библиографии Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, китобхонаҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва дехот ҷорабинҳои ҳудро пурмазмун ва ҳадафрас баргузор менамуданд. Масалан: ҳамасола ҳангоми таҷлили “Рӯзи меҳнаткашон” ва ё “Рӯзи ғалаба” аз рӯйхатҳои библиографии дастурҳо васеъ истифода бурда, сарчашмаҳои заруриро дастрас намуда, намоишҳои китобӣ ташкил менамуданд. Ҳуди дастурҳои тавсиявӣ-библиографӣ ҳамчун сарчашмаи дастраснамоии китобҳои нав барои такмили заҳираи китобии китобхонаҳои поёни низ истифода мегардиданд.

Бояд қайд кард, ки мавод дар дастурҳои тавсиявӣ, асосан аз рӯйи мазмуну муҳтаво интихоб, коркард ва мавриди ҷойгирнамоӣ қарор дода мешаванд ва он имкон медиҳад, ки дар тарғиби фонди китобхона фаъолона мусоидат кунад. Яке аз мақсадҳои асосии дастурҳои тавсиявии библиографӣ кушодани мазмуни фонди китобӣ ба хонанда мебошад ва имконият фароҳам меорад, ки иттилоот оид ба китобҳои зарурӣ бе

истифода аз хадамоти китобдорон озодона дастрас гардад ва тавассути он эҳтиёҷоти хонанда пурратар қонеъ гардонида шуда, барои интихоб ва дарёфти китобҳои тозаэҷоди дигар шароити мусоид муҳайё мегардад. Ҳамзамон, дастурҳои тавсиявиро дар китобхонаҳо метавон дар ҳамаи шаклҳои корҳои оммавӣ, гурӯҳӣ ва фардӣ бо хонандагон истифода бурд. Яке аз услубҳои муҳимми тарғиби фаъолияти тавсиявӣ-библиографӣ истифодаи дастурҳои тавсиявӣ дар кори инфиродӣ бо хонанда мебошад. Бинобар ин, бояд дар китобхонаҳо ҷиҳати тарғиб ва оммавигардонии истифодаи дастурҳои библиографии тавсиявӣ ҷорӣ шуда буд. Шиносой бо дастурҳои тавсиявӣ ва имкониятҳои истифодаи онҳо дар хизматрасонӣ ба хонандагонро, ки яке аз сарчашмаҳои муҳимми иттилоотӣ дар фаъолияти хадамотии китобхона маҳсуб меёбад, ҳамчун маҳак ва ё меъёри таҳлили фаъолияти китобдорон ва муайян кардани шаклҳои самараbahxshi кор бо гурӯҳҳои гуногуни хонандагон метавон истифода намуд.

Бо ибтикори библиографони ҳирфайӣ, ки таҷрибаи ғании қасбӣ ва малакаи баланди назариву амалии соҳавиро азҳуд намуда буданд, таҳияи дастурҳои библиографияи тавсиявии гуногунмазмун ва гуногунсоҳа дар ҷумҳурӣ рушд намуд. Аз рӯи таҳлили сарчашмаҳои дуюмдараҷа оид ба фаъолияти нашрии Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ муайян гардид, ки аз ҷониби ин маркази бузурги библиографӣ шумораи зиёди дастурҳои библиографии мазмуни тавсиявидошта доир ба соҳаҳои муҳталифи дониш таҳия гардидаанд. Масалан, дар раванди таҳлили ин самти масъала муайян гардид, ки дар давоми солҳои 1960-1991 аз ҷониби ин китобхона 101 номгӯй дастурҳои библиографии мазмуни тавсиявидошта таҳия ва нашр шудааст. Аз ҷумла, доир ба илмҳои оммавӣ-сиёсӣ 53 номгӯй, адабиётшиносиву забоншиносӣ 22 номгӯй, қишоварзӣ 11 номгӯй, табиӣ ва илмию атеистӣ 5 номгӯй, маданият ва санъат 5 номгӯй ва техникӣ 5 номгӯй нашр гардидаанд [15,16,17].

Мавриди зикр аст, ки дар замони Шӯравӣ дар фаъолияти кори китобхонаҳо ба тарғибу ташвиқи адабиёти мазмуни ғоявидошта бештар таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешуд ва он аз вазифаҳои аввалиндарачаи Ҳизби Коммунист ва Давлати Шӯравӣ дар самти тарбияи меҳнаткашон бармеомад ва сол то сол тақвият мейфт. Аз ин лиҳоз бештари дастурҳои библиографияи тавсиявӣ бо мақсади тарбияи коммунистии меҳнаткашон таҳия мешуд ва бештар адабиёти ба ин мавзӯъ ихтисосдоштаро тарғиб мекард. Китобхонаҳои ҷумҳурӣ низ аз ин раванд қафо намемонданд ва дастурҳои зиёди методиву библиографӣ, ба монанди «Ленин ва Тоҷикистон», «Ватани бузурги мо» баҳшида ба 60-солагии ИҶШС, «Ғояҳои анҷумани ХХVI ҲҚИШ – ғояи тамоми ҳалқ аст», «Кори идеологӣ – вазифаи муқаддаси ҳизб ва тамоми ҳалқ аст», «Ҳалқи Советӣ

– бунёдгузори коммунизм», «Шаст соли пуршараф», «Вазифаи китобхонаҳо дар арафаи анҷумани XXVII ҲҚИШ ва анҷумани XX ҲҚ Тоҷикистон», «Қувваи мо дар яҷоягист» ва ғайраҳоро таҳия ва ба табъ расониданд [4]. Масалан, дастури библиографияи тавсиявии “Ватани бузурги мо” [6], ки соли 1982 ба муносибати 60-солагии ташкилёбии ИҶШС таҳия шудааст, адабиётро дар бораи сиёсати миллии ленинӣ, ҳизбӣ, ғояҳои интернатсионализми пролетарӣ ва дӯстии халқҳои ИҶШС, дар бораи таърихи ташаккул ва рушди давлати сермиллати шӯравӣ дар маҷмӯъ ва дар алоҳидагӣ дар ҳар як ҷумхурии иттифоқиро дар бар мегирад. Дастури библиографии дигар зери унвони “Республикаи ман: ба муносибати 50-солагии РСС Тоҷикистон ва Партияи коммунистии Тоҷикистон” [19] дар соли 1974 таҳия гардидааст. Дастур рӯйхати адабиёт доир ба Тоҷикистонро, ки дар солҳои 1964-1973 нашр шудаанд, дар бар мегирад. Адабиёти тавсияшуда дар бораи таъриҳ, рушди хоҷагии халқ, илму фарҳанги Тоҷикистон дар ин давраи таъриҳӣ ва оид ба дӯстии халқи тоҷик бо халқҳои ҷумҳуриҳои бародар маълумот медиҳад.

Ҳамчунин, аз ҷониби маркази бузурги библиографияи тавсиявӣ – Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ як қатор дастурҳои методию библиографӣ ба монанди «Боқӣ Раҳимзода (1910 – 1980): ба муносибати 70-солагии зодрӯзи шоир», «Дар зери байраки ленинӣ: ба пешвози съезди XXVI КПСС ва съезди XIX ПК Тоҷикистон: маслиҳатҳои методӣ ва библиографӣ ба ёрии китобхонаҳои оммавӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии китобдӯстон», «Ҷашнномаи адибони мө: материалҳои методӣ - библиографӣ ба ёрии китобхонаҳои оммавӣ, баҳшида ба 70-солагии зодрӯзи Мирзо Турсунзода ва 80-солагии зодрӯзи Муҳаммадҷон Раҳимӣ», «Нон – сарвати халқ: материалҳои методӣ - библиографӣ ба ёрии китобхонаҳои оммавӣ», дастурҳои тавсиявии «Сарояндаи қуллаҳои заррин: нишондиҳандаи тавсифдори адабиёт ба муносибати 70-солагии зодрӯзи Мирзо Турсунзода, «Шоир аз Боми Ҷаҳон: ба муносибати 70-солагии зодрӯзи Мирсаид Миршакар: нишондиҳандаи тавсифдори адабиёт» ва гайра ба табъ расида, дастраси тамоми китобхонаҳои ҷумҳурӣ гардидаанд [5].

Рӯйдоди муҳимме, ки дар таърихи библиографияи тасиявии тоҷик ба амал омад роҳандозии таҷрибаи пешқадаму нахустини ҷомеаи Тоҷикистон бо иттилооти библиографӣ доир ба санаҳои муҳим ва ҷаҳонвораҳо, таҳия ва интишори “Тақвими ҷаҳон ва санаҳои РСС Тоҷикистон” ба шумор мерафт. Бинобар ин, лозим донистем, ки доир ба рӯйи кор омадани тақвими санаҳои ҷаҳонӣ дар ҳадамоти библиографии ҳонандагон, ҳамчун таҳаввулоти ҷадид дар рушди библиографияи тавсиявиро мавриди баррасӣ қарор дихем.

Нахустин нашри “Тақвими ҷаҳон ва санаҳои РСС Тоҷикистон” соли 1964 аз ҷониби Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи

Абулқосим Фирдавсӣ дар ҳамкории Раёсати бойгонии назди Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон ба забони русӣ аз чоп баромад [9]. “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон” барои соли 1965 [21] воқеаҳои муҳимми сиёсӣ, ҳоҷагӣ ва фарҳангии кишварро дар бар гирифта, бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ нашр мешавад. Бояд қайд кард, ки Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ таҳсия “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон”-ро дар ҳамкори бо Раёсати бойгонии назди Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон то соли 1967 ба роҳ монда, минбаъд таҳсия ва чопи онро дар асоси захираҳои худ ба роҳ мемонад [18]. Дар замони Шӯравӣ “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон” барои тарғиби маводи кишваршиносӣ, пеш аз ҳама, ба китобдорон ва кормандони клубҳо (ки дар он ҷой гӯшаҳои тарғиботӣ, намоиш ва қироати китобҳо, шабшинихо, воҳӯриҳо, рӯйхати китобҳои нав, рӯзномаву маҷаллаҳо ташкил карда мешуданд), ҳодимони матбуот, радио, телевизион ва алалхусус ба ташвиқотчиёну тарғибгарони ғояҳои сиёсӣ-ҳизбӣ ёрӣ расонида, барои ташкил ва баргузории ҷорабинҳои фарҳангӣ, алалхусус намояниши китобҳо, лавҳаҳо, гузаронидани конференсияҳои хонандагон, шабҳои адабӣ, сӯҳбату ҳулосаҳои библиографӣ ва дар раванди хизматрасонии тавсиявӣ-библиографӣ мавриди истифода қарор мегирифт.

Қайд кардан лозим аст, ки доираи фарогирии матолиб дар “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон” васеъ буда, аз ду қисм таркиб ёфтааст. Дар қисми аввали нашрия ҳабари воқеаҳои бузурги ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, фарҳангӣ ва инчунин, санаҳои ҷашнни ҳодимони бузурги ҷамъият, намояндагони илму адаб ва фарҳангии ҷумҳурӣ дар соли ҷорӣ қайд карда мешавад. Дар қисми дуюм бошад, интихобан доир ба санаҳои муҳим ва ҷашнҳои таъриҳӣ очеркҳои библиографӣ дарҷ гардида, дар охири ҳар як очерк рӯйхати адабиёт баҳшида ба мавзӯъ тавсия шудааст.

Чуноне ки аз мундариҷаи тақвим бармеояд, он ҳамун сарчашмаи муҳимму самараҳаҳои ҳадамоти библиографӣ ба низоми дастурҳои библиографии тавсиявӣ мансуб аст. Масалан, И.С. Норкаллаев дар мақолаи худ бо номи “Ёрдамчии боэътиномди китобхонаҳо: таҷрибаи нашри “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон”-ро таҳлил карда, ишора менамояд, ки “дар 13 соли нашри он (1964-1976) 1246 ҷашну сана ва воқеаҳои муҳим доҳил шуданд. Аз ин шумора ба 246 ҷашну санаҳои асосӣ очеркҳои муҳтасар навишта шуда, дар он 2400 номгӯй адабиёт ба забони тоҷикӣ ва 2708 номгӯй ба забони русӣ тавсия шудааст” [18]. Модарасии ин самти масъаларо пайгири намудем ва дар натиҷаи таҳлили нашри солҳои 1977-1991 муайян кардем, ки дар ин давра дар “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон” 1604 ҷашну санаҳои муҳим ба қайд

гирифта шудааст. Аз ин шумора ба 230 ҷашну санаҳои асосии ҷумхурӣ очеркҳои муҳтасар навишта шуда, дар онҳо 1852 номгӯйи адабиёт ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ тавсия шудааст.

Роҷеъ ба вижагии тақвимҳои ҷашнӣ яъне ба қадом шакли дастурҳои библиографӣ доҳил шудани он, дар байни олимон андешаҳои гуногунанд. Масалан, библиографи рус А. Мамонтов (1967) дар мақолаи худ “Календари знаменательных и памятных дат” [13] менависанд, ки “тақвимҳои характеристики тавсиявӣ, тарғиботӣ доранд” ва ҳамчунин, дар мақолаи дигараш низ ҳамин фикрро тасдиқ мекунад [12].

Н. Вилчур дар мақолаи худ бо номи “Календарь – пособие рекомендательное”, ки соли 1966 дар маҷаллаи «Библиотекарь», №8 нашр шудааст, характеристики тавсиявӣ доштани ин дастурро тасдиқ мекунад [7]. Е. Брук муқобили ин андешаҳо баромад намуда, бештар характеристики илмӣ-ахборӣ доштани тақвимҳоро тарафдори мекунад [3]. Библиографи Китобхонаи оммавии шаҳри Краснодар А.Н.Сахаров (1966) ба андешаи Е.Брук розӣ набуда, тарафдори он аст, ки “тақвимҳои характеристики тавсиявӣ доранд” [20].

Олимони соҳаи библиографишиносии тоҷик низ вобаста ба вижагии “Тақвим...” тарафдори андешаи характеристики тавсиявӣ доштани он мебошанд. Аз ҷумла Раҳимҷон Шарофзода ба миён омадани нашри “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон”-ро манбаи муҳимми ташаккули таҷриба барои библиографияи тавсиявӣ дониста, ишора менамоянд, ки “кори тайёр ва чоп намудани тақвим ба як манбаи ҷамъоварии таҷриба оид ба библиографияи тавсиявӣ гашта, нашри он на танҳо ба инкишофи звеноҳои асосии библиографияи тавсиявии шаҳсӣ, умумӣ ва мавзӯии адабиёти бадӣ, балки ба беҳтар гардидани сифати дастурҳои библиографӣ, зиёдшавии адади нашри дастурҳои библиографияи тавсиявӣ кӯмак расонд” [2].

Муҳакқик, библиограф ва мураттиби як қатор нашрияҳои “Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон” И.С. Норкаллаев низ тарафдори он аст, ки “тақвимҳои характеристики тавсиявӣ доранд, чунки дар тақвим на ҳамаи маводи мавҷуда инъикос меёбад. Мо адабиёти заруриро доир ба ин ва ё он воқеа тавсия менамоем, ки он ба дастур ҳақиқатан характеристики тавсиявӣ, тарғиботӣ медиҳад” [18].

Муҳакқики тоҷик Шариф Комилзода роҷеъ ба таъйини мушаҳҳаси хонандагӣ ва маҳсусияти “Тақвим...” сухан ронда, ишора менамоянд, ки “Тақвим ба китобдорон ва дигар масъулон, ки дар тарҳрезиву созмондиҳӣ ва баргузории ҷорабинҳои муҳимми сиёсӣ, илмӣ, адабию фарҳангӣ ва оммавӣ-маърифатӣ ҳисагузоранд, таъйин шудааст. Вижагии дигари «Тақвим...» дар он зоҳир мегардад, ки бо вучуди муҳтавои умумии хеш, дар он маводи хусусияти тавсиявӣ, тарғиботӣ ва маълумотдошта бештар

инъикос гардида, ҳамзамон дар тарғиби адабиёти кишваршиносӣ саҳм мегирад” [10].

Ҳамин тавр, омӯзиши мавзӯи марҳилаҳои рушди библиографияи тавсиявӣ дар Тоҷикистон дар давраи солҳои 1960-1990 имкон дод, ки чунин натиҷагирий намоем:

1. Доир ба масоили назариявии мавзӯи таҳқиқ теъдоди зиёди асарҳои олимони русу тоҷик ба табъ расидаанд, ки истифодаи онҳо ҷиҳати асоснокнамоии мағҳумҳои асосии мавзӯъ мусоидат карданд;

2. Қабули санадҳои меъёриву ҳукуқӣ дар соҳаи китобдорӣ барои рушди библиография, аз ҷумла библиографияи тавсиявӣ шароит муҳайё соҳт;

3. Тӯли солҳои 1960-1990 аз ҷониби марказҳои библиографӣ, баҳусус китобхонаҳои қалонтарини ҷумҳурӣ ва мактабҳои олии мамлакат намудҳои муҳталифи дастурҳои библиографӣ, аз қабили дастурҳои библиографияи тавсиявӣ бештар таҳия гардианд, ки ҳамчун манбаи муҳимми тарғиби адабиёти мубрам ва дарҳӯри ҳамон давраи таъриҳӣ хизмати шоистаро ба анҷом расониданд;

4. Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун маркази илмӣ-методӣ барои тақвияти фаъолияти китобхонаҳои мамлакат, баҳусус дар самти бунёду тақмили фонд ва дастгоҳи маълумотӣ-библиографии китобхонаҳо, роҳандозии ҳадамоти китобдорӣ-библиографӣ, услуби таҳияи дастурҳои библиографӣ, аз ҷумла вижагиҳои таҳияву истифодаи дастурҳои библиографияи тавсиявӣ ёрии амаливу методӣ расонид;

5. Ҳамчун маркази библиографияи тавсиявӣ Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар таҳияву интишор ва паҳн намудани навъҳои гуногуни дастурҳои библиографияи тавсиявӣ доир ба соҳаҳои муҳталифи дониш саҳми муносиб гузошт;

6. Яке аз таҳаввулоти наве, ки дар рушди библиографияи тавсиявӣ дар солҳои 60-уми асри гузашта такони ҷиддӣ дод роҳандозии таҳияву нашри “Тақвими ҷаҳон ва санаҳои РСС Тоҷикистон” махсуб меёбад;

7. Таҷрибаи таҳияи дастурҳои библиографии тавсиявӣ дар даҳсолаи охири замони шӯравӣ дар Тоҷикистон хеле густариш ёфт ва, маҳсусан, аз ҷониби мутахассисони Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дастурҳои библиографӣ, ки ба масъалаҳои мубрами ҳаёти ҷомеа, санаҳои муҳимми таърихиву фарҳангӣ ва ҷаҳонвораҳои милливу байналмилалӣ баҳшида шуда, аз нигоҳи банду баст ва услуби китобноманигорӣ ба меъёрҳои мавҷуда ҷавобғӯй буданд, бештар таҳияву ҷоп шуданд.

8. Таҳлили вазъи воқеии рушди библиографияи тавсиявӣ дар фаъолияти китобхонаҳои соҳавии мамлакат ва тасниfu гурӯҳандии онҳо бо дарназардошти вижагиҳои таъйини хонандагӣ ва мақсади дастурҳо дар ин давраи таъриҳӣ баргузории таҳқиқоти ҷудогонаро тақозо менамояд.

Адабиёт

1. Армияи сурх дар пособонии ватани сотсиалистӣ [Матн]: нишондиҳандаи мухтасари адабиёт / тартибиҳанда Р.О. Тальман, Н. Ражева, С. Икромова; мухаррири масъул Д. Овчинникова. – Сталинобод, 1941. – 22 с.
2. Баъзе масъалаҳои китобшиносии тоҷик [Матн]: маҷмӯаи мақолаҳо / тартибиҳанда Р. Шароғов. – Душанбе, 1973. – 144 с.
3. Брук, Е. Научный и рекомендательный [Текст] Е.Брук // Библиотекарь. – 1964. – № 9. – С. 52.
4. Бӯриев, Қ.Б. Рушди библиографияи тоҷик дар солҳои 1980-1991-уми асри XX // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. Китоби VI. Маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – С. 532-533.
5. Бӯриев, Қ.Б. Таърихи библиографияи тоҷик [Матн]: аз замонҳои қадим то ибтидои асри XXI / Қ.Б. Бӯриев; мухаррир Ш.Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – С.166-167.
6. Ватани бузурги мо: ба муносибати 60-солагии ташкилёбии СССР: нишондиҳандаи тавсиявии адабиёт / мураттибон X.Н.Исомутдинова, Ҳ.Арбобова; шуъбаи маълумотдиҳӣ-библиографӣ. –Душанбе, 1982. – 41 с.
7. Вилчур, Н. Календарь – пособие рекомендательное [Текст] Н. Вилчур // Библиотекарь. – 1966. - № 8. – С. 52-54.
8. Дар бораи баланд бардоштани роли библиографияи тавсиявӣ дар киобхонаҳо [Матн]: материалҳои методӣ. – Душанбе, 1974. – 60 с.
9. Календарь знаменательных и памятных дат таджикской ССР на 1964 год [Текст]: в помощь библиотекам республики / редактор И.П. Ярошевский. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1964. – 1960 с.
10. Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон. Диরӯз ва имрӯз [Матн]: дастури таълими барои мактабҳои олӣ. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 196 с.
11. Лермонтов М. Ю. (1841-1941) [Матн]: нишондиҳандаи мухтасари адабиёт / тартибиҳанда Р.О. Тальман, С.Икромова; мухаррири масъул Д.Овчинникова, С.Иброҳимов. – Сталинобод, 1941. – 14 с.
12. Мамонтов, А. И все – таки рекомендательный [Текст] А.Мамонтов // Сов. библиография. – 1967. - № 4. – С. 35-37.
13. Мамонтов, А. Календари знаменательных и памятных дат [Текст] А.Мамонтов // Библиотекарь. – 1964. - № 5. – С. 54-55.
14. Маҳмудов, Г. Библиографишиносӣ [Матн]: китоби дарсӣ / Г.Маҳмудов, Қ.Ғуломзода; зери назари профессор Х.У.Усмонзода. – Душанбе: Мехрон, 2019. – 232 с.
15. Нашри Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи А.Фирдавсӣ [Матн]: нишондиҳандаи библиографии солҳои 1933-1972 / Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 1973. – 82 с.
16. Нашри Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи А.Фирдавсӣ [Матн]: Нишондиҳандаи библиографии солҳои 1933-1972 / Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 1982. – 102 с.

17. Нашрияҳои Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи А.Фирдавсӣ [Матн]: нишондиҳандаи библиографии солҳои 1983-2003 / Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи А.Фирдавсӣ. – Душанбе: Эҷод, 2004. – 115 с.

18. Норкаллаев, И.С. Ёрдамчии боэътиимидаи китобхонаҳо [Матн]: аз таҷрибаи нашри Тақвими ҷаҳон ва санаҳои РСС Тоҷикистон // Китобхонашиносӣ ва библиографияи Тоҷикистон: маҷмӯаи мақолаҳо / мураттиб Р.Шароғов. – Душанбе, 1977. – С. 75-88.

19. Республикаи ман: ба муносабати 50-солагии РСС Тоҷикистон ва партии Коммунистии Тоҷикистон [Матн]: нишондиҳандаи тавсиявии адабиёт / мураттибон И.С.Норкаллаев, Ҳ.Исомутдинова. – Душанбе, 1974. – 79 с.

20. Сахаров, А.Н. Местные календари знаменательных и памятных дат [Текст] А.Н. Сахаров // Сов. библиография. – 1966. – № 5. – С. 19-36.

21. Тақвими ҷаҳон ва санаҳои РСС Тоҷикистон барои соли 1965 [Матн] / мураттиб Р.Шароғов, Ҳ.Исомутдинова. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 130 с.

Надиров С.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ (1960 – 1990 ГГ.)

В исследовании рассматривается один из наиболее развитых видов национальной библиографии – рекомендательная библиография. Автор попытался на основе рекомендательных библиографических пособий, разработанных библиотеками и библиографическими центрами, осветить реальное состояние развития рекомендательной библиографии в 1960 – 1990 гг.

По мнению автора, принятие ряда нормативно-правовых актов в области библиотечного дела создало необходимые условия для развития национальной библиографии, особенно рекомендательной библиографии, и послужило правовой основой для ее развития.

Отмечено, что рекомендательная библиография с учетом ее целей и задач способствует пропаганде актуальной и современной литературы и используется в качестве надежного источника избранных материалов для широкой публики с целью повышения уровня знаний и читательских интересов.

В исследовании высоко оценена деятельность Республиканской государственной библиотеки им. А. Фирдавси как центра рекомендательной библиографии. На основе рекомендательных библиографических пособий, изданных данной библиотекой, указатели сгруппированы по целевому назначению и отраслям знаний.

Отмечается, что рекомендательная библиография, изданная Республиканской государственной библиотекой им. А. Фирдавси, наряду

с рекомендациями лучшей литературы, также предоставляют возможность читателям познакомиться с содержанием книжного фонда и его использования, а также рекомендована в помощь библиотекарям при подборе необходимой литературы, в организации и проведении массовых мероприятий в библиотеке, таких как книжные выставки, литературные и художественные вечера, конференции, семинары и другие научные мероприятия.

Ключевые слова: книга, библиотека, библиография, рекомендательная библиография, рекомендательный список литературы, методико-библиографические пособия, библиографическое обслуживание, календарь.

Nadirov S.

STAGES OF DEVELOPMENT OF THE RECOMMENDATION BIBLIOGRAPHY IN TAJIKISTAN (1960-1990)

The study related to one of the most developed types of national bibliography-recommendation bibliography. The author tried to highlight the real state of development of recommendation bibliography in 1960-1990 on the basis of reference bibliographic manuals developed by libraries and bibliographic centers.

According to the author, the adoption of a number of normative legal acts in the field of library science created the necessary conditions for the development of the national bibliography, especially the reference bibliography, and served as a legal basis for its development.

It is noted that the recommendation bibliography, taking into account its goals and objectives, promotes the promotion of relevant and modern literature and is used as a reliable source of selected materials for the general public in order to increase the level of knowledge and reader interests.

The study highly evaluates the activity of the A. Firdavsi Republican State Library as a center of recommended bibliography. Based on the bibliographic reference manuals published by this library, the indexes are grouped by their intended purpose and branches of knowledge.

It is noted that the reference bibliography published by the A. Firdavsi National State Library with recommendations of the best literature also provides an opportunity for readers to get acquainted with the content of the book collection and its use, as well as librarians are assisted in the selection of necessary literature, in organizing and holding mass events in the library, such as book exhibitions, literary and art evenings, conferences, seminars and other scientific events.

Keywords: book, library, bibliography, reference bibliography, reference list of references, methodological and bibliographic manuals, bibliographic equipment, calendar.

ТДУ 37тоҷик+008+069.01+069.2+069(575.3)

Ҷалолов Б.

ТАШКИЛИ НАМОИШҲОИ ОСОРХОНАВӢ ВА НАМУДҲОИ ОН

(дар мисоли Осорхонаи миллии Тоҷикистон)

Дар мақола яке аз самтҳои асосии фаъолияти илми осорхона ташкили намоиш ва намудҳои он, тарзи баргузорӣ ва банақшагирии намоиш мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Зимни таҳқиқ роҳҳои асосии ташкили намоиш ва гурӯҳбандии он дар осорхона пажӯҳии гардидааст. Ҳамзамон оид ба муаррифии таърихи фарҳанги халқи тоҷик тавассути намоишҳои осорхонавӣ дар асоси назарияи осорхонашиносӣ маълумоти зарурӣ оварда шудааст.

Дар рафти навиштани мақола тамоми усулҳои ташкил, банақшагирӣ, ороиши бадеӣ, дизайнни ангоравии намоиш, равшанидиҳӣ, гурӯҳбандии ҳарорат ва намнокии экспонатҳои осорхонавӣ, созмон додани гурӯҳи корӣ ва гурӯҳбандии намоишҳо шарҳу тавзех ёфтаанд.

Яке аз нуктаҳои муҳимме, ки дар мақола зикр гардидааст, ин намоишҳои доимоамалкунанда ва намоишҳои муваққатӣ мебошад. Дар он бандҳои алоҳида оид ба муҳлати намоиш, давомнокии намоиш ва шумораи экспонатҳо таҳлилу баррасӣ гардидааст. Доир ба намоиш муваққатӣ оид ба шумораи экспонатҳо ва муҳлати идомаи намоиш маълумот дода шудааст. Илова бар ин оид ба ташкили намоишҳои байналмилалӣ ва банақшагирии онҳо, ки бояд аз рӯйи даврабандии таъриҳӣ сурат гирад, маълумоти зарурӣ оварда шудааст.

Ҳамзамон дар мақолаи мазкур баъзе мушиқиот ва норасоиҳои соҳавие, ки дар ҷараёни созмон додани намоишҳои осорхонавӣ ба миён меояд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст.

Калидвоҷаҳо: осорхона, экспозитсия, экспонат, намоиш, доимоамалкунанда, муваққатӣ, ташкил, банақшагирӣ, ороиши бадеӣ, дизайнни осорхонавӣ, намнокӣ, ҳарорат, равшанидиҳӣ, рангпардозӣ, муаррифӣ, фарҳанг, толори намоишӣ.

Осорхонаро китоби бошукуҳи хотираи инсоният мегӯянд. Аз ин рӯ, мақоми ин ниҳоди фарҳангӣ ҳамчун муассисаи илмӣ-таҳқиқотӣ ва оммавӣ-маърифатӣ дар ҷомеаи имрӯза ҷойгоҳи маҳсусро қасб кардааст. Воқеан, осорхона инъикосгари таъриху фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои миллии ҳар як давлату миллат дар тӯли таъриҳ аст.

Аҳамият ва зарурати ин падиди фарҳангиро ба инобат гирифта, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи Осорхонаи миллӣ ва мулоқот бо зиёёни кишвар чунин ишора намуданд. “Осорхона бахши хеле муҳими ҳофизаи таърихии инсоният мебошад. Маҳсусан халқҳои мутамаддин барои ҳифзи ёдгориҳои

безаволи гузаштагони худ ва осори моддиву ғайримоддии бамеросмонда тадбирҳои зарурӣ андешиданд”[10].

Муаррифии экспозитсияи осорхона ба тамошобинон тавассути ташкили намоиши осорхонавӣ ба роҳ монда мешавад. Яъне, нигораҳо оид ба як мавзӯъ, аз рӯи низоми муайян ҷо ба ба маърази тамошо гузашта шудаанд [1, с. 62].

Тибқи дастурҳои ихтисосӣ дар осорхона доир ба ташкили намоиш ва толорҳои намоишӣ бояд речай муайян ва мунтазами ҳароратиу намӣ ва рӯшнӣ ба вучуд оварда шавад.

Дар осорхонаҳо, дар он қисми бино, ки ашёи осорхонавӣ ва маводи илмӣ-ёрирасон нигоҳ дошта мешавад ё дар экспозитсияи толорҳои намоишӣ ба намоиш гузашта мешаванд, ҳамон гуна ҳарорат ва рутубатҳо ба вучуд овардан лозим аст, ки ашёи осорхонавиро аз пишавии табии нигоҳ дорад ё ба қафо андозад. Зоро дараҷаи рутубат ва ҳарорат ба рафти пишавии табиии ашё фаъолона таъсир мерасонад [3, с. 12].

Меъёрҳои муқарраргардидаи ҳарорат ба экспонатҳои осорхонавӣ ҷунинанд:

- маҳсулоти фулузӣ аз $+18^{\circ}\text{C}$ то $+20^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти шиша, эмал, кулолӣ аз $+12^{\circ}\text{C}$ то $+20^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти сангҳои қиматбаҳо нимқиматбаҳо аз $+15^{\circ}\text{C}$ то $+18^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти чӯбӣ аз $+15^{\circ}\text{C}$ то $+18^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти чарм, пашм аз $+16^{\circ}\text{C}$ то $+18^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти устухон, шоҳ, пӯсти сангпушт аз $+14^{\circ}\text{C}$ то $+15^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти қофаз аз $+17^{\circ}\text{C}$ то $+19^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти мусаввара аз $+12^{\circ}\text{C}$ то $+18^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти расмҳои сиёҳ то $+12^{\circ}\text{C}$;
- маҳсулоти расмҳои ранга то $+5^{\circ}\text{C}$. [5, с. 37].

Меъёрҳои равшанидҳӣ ба экспонатҳои осорхонавӣ (бо люксиометр) ин тавр аст:

- барои маҳсулотҳо аз матоъ, қофаз ва акварел то 50 лк;
- барои экспонатҳои равшаниашон паст акс, китобҳои дастнавис, марка, графтика то 30-50 лк;
- барои экспонатҳои равшаниашон баланд чӯб, устухон, мусаввараҳои равғанӣ то 150 лк;
- барои экспонатҳои ҳачман калон ва равшаниашон баланд биринҷӣ, пайкараҳои мармарӣ то 200-300 лк;
- барои экспонатҳои равшаниашон баланд ва андозаи хурд ҷавоҳирот, фарфор, сикка то 300-500 лк;
- барои ашёҳои қимматбаҳо ва санг то 500 лк. [9].

Барои дар сатҳи касбӣ баргузор намудани намоиши осорхонавӣ дар Осорхонаи миллӣ Низомномаи баргузор намудани намоиш,

конференсия, семинар ва дигар чорабиниҳои илмӣ-маърифатӣ аз ҷониби Шӯрои илмии Муассисаи давлатии “Осорхонаи миллии Тоҷикистон” аз 15.09.2020, №4 қабул карда шудааст, ки ташкили намоишҳо аз рӯйи низомномаи мазкур ба роҳ монда мешавад [7].

Ташкили намоишҳои доимоамалкунанда ва муваққатӣ дар осорхона аз тартиб додани нақшай алоҳида оғоз мегардад. Доир ба ҷорабинӣ ва намоишҳои экспозитсионӣ, ки дар осорхона баргузор мегардад, нақшай он аз 15-20 банд иборат буда, дар ҳар як банд вазифаҳои мутахассисони осорхона дар ташкил ва гузаронидани намоиш муайян карда мешавад.

Банди аввали он тартиб додани нақшай мавзӯй - экспозитсионӣ (НМЭ)-ро дарбар мегирад. Тартиб додани НМЭ яке аз корҳои асосии баргузории намоишҳо дар осорхона ба ҳисоб меравад. Таҳиягари намоишро зарур аст, ки паҳлӯҳои гуногуни мавзӯъро амиқ омӯхта, пас НМЭ-и онро таҳия намояд. Дар НМЭ-и намоиш мавзӯъҳо гурӯҳбандӣ мешаванд. Ҳар як мавзӯъро дар навбати худ ба зермавзӯъҳо ҷудо кардан лозим аст. Нигоҳро вобаста ба мавзӯъ ва зермавзӯъ муайян мегарданд. Аз ин рӯ, мутахассисони осорхонаро лозим аст, ки ҳар як нигоҳро омӯзанд. Дар НМЭ матн ва шарҳи муфассали намоиши экспозитсионӣ пурра навишта мешавад. Дар паҳлуи ҳар як матни тафсири ҷойи бозёфт, ном бо зернавишт, андоза, вазн ва ҳолати нигоҳа муайян гашта, дар охир барои эзоҳу шарҳу иловаҳо низ ҷой монда мешавад.

Барои мисол НМЭ Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба таври муҳтасар:

ПАЛЕОЛИТИ ТОҶИКИСТОН 950.000-12.000 сол муқаддам

Асри санг қадимтарин ва дарозтарин давраи таърихи ҳаёти инсон дар саёрай Замин мебошад. Ҳанӯз 950 ҳазор - 1.000000 сол муқаддам вобаста ба табииати муносибаш дар Осиёи Миёна ниёғони хеле қадими инсон зиндагӣ мекарданд, ки олимон онҳоро ба гурӯҳи наҷодии баҳримиёназамий мансуб медонанд. Ёдгориҳои асри санг аз ҳудуди Осиёи Миёна ба миқдори зиёд ёфт шудаанд ва қадимтарин ёдгории асри санги Осиёи Миёна Кулдара ном дорад, ки он дар сарзамини Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст.

Асри санг ба се давраи асосӣ – 1. Палеолит 2. Мезолит ва 3. Неолит тақсим мешавад. Бостоншиносон ёдгориҳои ин се давваро дар Тоҷикистон кашф ва хуб таҳқиқ намудаанд [6].

№	Маводи экспозитсионӣ	Ҳоло дар кучост	Ҳачм ба см	Рақами осорхонавӣ	Эзоҳ
1.	Харитаи умумии ёдгориҳои Тоҷикистон	Соҳтан лозим аст	450x250 см	Надорад	

2.	Олотҳои сангӣ асрӣ санг	Замима мешавад	2x3 см	КВ 12145	
----	----------------------------	-------------------	--------	----------	--

Ин як қисми навиштани НМЭ дар экспозитсияи осорхонавӣ мебошад.

Дар нақшай мавзӯи экспозитсионӣ ранги девори толор, равшанидихӣ ва тамоми корҳои ҷузъӣ ба инобат гирифта мешавад.

Дар маҷмӯъ НМЭ ҳама пахлухои кориро барои омода ва баргузории намоиши экспозитсионӣ муайян месозад. Сипас мутобиқи ҳамин НМЭ дар толорҳои пешакӣ интихобшуда, намоиши экспозитсионӣ ташкил карда мешавад. Ороиши толорҳои намоиши аз ҷониби ороишгарон, дизайнерон ба анҷом расонида мешавад.

Экспонатҳои (нигораҳои) ҷамъоваридашуда дар толорҳо аз рӯйи мавзӯй ва давраи таъриҳӣ ҷо ба ҷо карда мешаванд.

Намоишҳои экспозитсионии муваққатӣ вобаста ба нигораҳои ҷамъоваридашуда, дар толорҳо ба маърази тамошо гузошта мешаванд. Дар осорхонаҳо агар шумораи нигораҳо аз 400 адад зиёд бошад, дар 3-4 толор аз рӯйи хронологӣ ва гурӯҳбандӣ ҷо ба ҷо карда мешаванд, ки ин ба намоиши қалон мансуб аст. Дар ҳолати кам будани экспонат, то 50 адад, гӯшаи намоиши ташкил карда мешавад. Намоиши экспозитсионӣ ба таври тақвимӣ (хронологӣ) ё соҳавӣ ба роҳ монда шуда, ҳама мақсаду мароми намоиш дар толор мушахҳас нишон дода мешавад. Аксарияти намоишҳои экспозитсионие, ки баҳшида ба ин ё он ҷашиҳои давлатӣ баргузор мегарданд, давоми 1-2 моҳ идома меёбанд.

Ҳар як намоиши экспозитсионии муваққатӣ баъди тамом шудани муҳлаташ қисми зиёди экспонатҳояш бо санад ба ҳазинаҳои осорхона супорида мешавад.

Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон толори алоҳидаи намоиши муваққатӣ амал мекунад, ки аксарияти чунин намоишҳо дар ин толор баргузор мегарданд.

Ҳангоми дар доҳили толорҳои ҳамеша бози осорхона ташкил кардани намоиши муваққатӣ, толорҳо равиш, хронология ва ороиши соҳавии худро гум мекунанд.

Барои ташкили намоиши экспозитсионӣ чунин корҳоро анҷом додан лозим аст:

- дарёфти саривақтии маблағи зарурӣ;
- ҷамъоварии маводи намоиши;
- таҳияи нақшা;
- тайёр кардани лавҳаҳо;
- корҳои тармиму танзими нигораҳо;
- ороиши бадеии толорҳо;
- муҳайё намудани маводи ҳоҷагӣ.

Албатта, ташкили намоишҳои осорхонавӣ дар тарғиби сиёсати фарҳангии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим доранд. Дар сатҳи баланди касбӣ ташкил кардан намоишҳои экспозитсионии доимоамалкунанда ва муваққатӣ аз малакаи кормандони осорхона ва мутахассисони соҳаи илм, фарҳанг, таърихнигорон, рассомон, дизайнерон вобаста аст [8, с. 138-143].

“Фаъолияти экспозитсионӣ – намоишии Осорхонаи миллиро танҳо такя ба таҷлили ҷаҳонвораҳо маҳдуд кардан лозим не, зеро Осорхонаи миллий, пеш аз ҳама, муассисаи илмӣ-таҳқиқотӣ мебошад ва иҷрои вазифаҳои илмӣ-маърифатии он бе пажӯҳишҳои илмӣ номумкин аст. Ҳол он, ки оид ба як нигораи асили осорхонавӣ якчанд мақолаи илмӣ-тарғиботӣ навиштан мумкин аст. Ва кори илмии осорхона низ аз шарҳи илмии нигора оғоз меёбад”[12].

Фаъолияти экспозитсионӣ - намоиший шакли фаврии иштироки осорхона дар ҳаёти муосир буда, намоишҳо ҳам аз фонди осорхона ва ҳам аз дигар осорхонаҳо ташкил карда мешаванд. Намоиши имкониятҳои экспозитсионии осорхонаҳоро васеъ мегардонад, категорияи нави тамошобинонро ба осорхона ҷалб менамояд.

Дар замони истиқлолияти давлатӣ ва ҷомеаи демократию дунявӣ, маҳсусан, дар шароити ҷаҳонишавӣ, барҳӯрди тамаддунҳо, ҷаҳонишавии арзишҳо моро зарур аст, ки омӯзиши таърихи ҳалқу давлати ҳешро, бо истифодаи ҳамагуна роҳу воситаҳои мавҷуда дар сатҳи зарурӣ гузошта, фазои хуби ҳамзистии тамоми ҳалқияту миллиатҳои Тоҷикистонро, бо эҳтирому урфу одат ва арзишҳои ақаллият, бо ҳисси таҳаммулпазирию ҳамгирӣ ба роҳ монем [11, с. 83].

Намоиши осорхонавӣ яке аз намуди дастрасии иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. Дар маҷмӯъ намоишро ба намуди асосӣ, доимӣ ё муваққатӣ тақсим мекунанд.

Дар соҳаи осорхонавӣ ду намуди намоиш вуҷуд дорад:

1. Намоишҳои илмӣ, ки дар асоси экспонатҳои илман асоснокшуда дар фонди осорхона бо қайди рақами осорхонавӣ нигоҳ дошта мешаванд.

2. Намоишҳои фарҳангӣ ҷорабинҳои фарҳангӣ-фароғатии осорхона буда, бахшида ба рӯзҳои ид бо намоиши маҳулоти ҳунармандон баргузор карда мешавад, маҳсулоти онҳо ба намоиш ва фурӯш пешниҳод мегардад [13, с. 258-259].

Ташкили намоиш ва гурӯҳбандии он:

Намоиши байналмилалӣ – намоиши осорхонавие мебошад, ки бо истифода аз ашё ва коллексияи осорхонавӣ берун аз ҳудуди кишвар ташкил карда мешавад. (Дар доираи ҷаҳонни 70-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватаний тибқи Супориши Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 26.03.2015, №29/10-130 Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар намоиши байналмиллӣ «Дар мубориза бар зидди фашизм мо ҳамроҳ будем» дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия фаъолона иштирок намуда, бо истифода аз маводи фондӣ гӯшаи намоиширо ба ифтиҳори 70-солагии Ғалаба ва саҳми мардуми Тоҷикистон дар Ҷанги Бузурги Ватаний баргузор намуд).

Намоиши миллӣ – намоише, ки ба таъриху фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои миллии як давлат хос мебошад (намоиш бахшида ба Чакан, як навъи ҳунари гулдӯзии миллии тоҷикон, ки ба минтақаи ҷануби Тоҷикистон хос аст. Ба муносибати ҳунари миллии чакандӯзӣ дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиш таҳти унвони “Сад ранги чакан” баргузор гардид).

Намоиши минтақавӣ – намоише, ки дар рӯзҳои фарҳангии як минтақа ба минтақаи дигар баргузор мегардад. (Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон вобаста ба рӯзҳои фарҳангии Ҷумҳурии Туркманистон намоиши ҳунармандони ин кишвар баргузор гардид. Дар намоиш зиёда аз 40 ҳунарманд аз Ҷумҳурии Туркманистон давоми 2 рӯз ҳунарҳои мардумии ҳудро ба намоиш гузоштанд ва аз он тамошбинони зиёди доҳилӣ ва ҳориҷӣ боздид намуданд).

Намоиши вилоятӣ - намоише, ки аз ҳисоби ашё ва коллексияҳои осорхона дар ҳудуди як вилоят ташкил карда мешавад. (Аз фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон зиёда аз 40 асари рассомони тоҷик, ки инъикоскунандай табиати зебои Тоҷикистон ва обу дарёҳои он мебошанд, санаи 16 августи соли 2016 дар Осорхонаи таърихи кишваршиносии вилояти Суғд дар шаҳри Ҳучанд давоми 1 моҳ ба намоиш гузошта шуд).

Намоишҳои маҳалӣ – намоише, ки аз ҳисоби ашё ва коллексияҳои осорхона дар ҳудуди як маҳал ташкил карда мешавад. (Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Донишкадаи давлатии санъати тасвирий ва дизайни Тоҷикистон таҳти унвони “Муд” бо истифода аз амали донишҷӯён намоиши либос баргузор гардид).

Аз рӯйи ҳусусияти нагораҳо, намоиш ба гурӯҳҳои зерин ҷудо карда мешавад:

Намоиши қулӣ – намоиши осорхонавие, ки дар он ашё ва коллексияҳои гуногуни таърихио фарҳангӣ ба маърази бинандагон гузошта мешавад. (Ҳамасола дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони “Аз Наврӯз то Наврӯз” намоиш баргузор мегардад, ки дар он экспонатҳои дар давоми 1 сол ҳаридоришудаи осорхона ба намоиш гузошта мешавад).

Намоиши маҳсус – намоиши осорхонавие, ки ба як навъи ҳунари мардумӣ (рассомӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ) бахшида шудааст. (Намоиши байналмилалии рассомон барои сулҳ таҳти унвони «Дурданаҳои Роҳи абрешим» бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои

миллат – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 11 ноябри соли 2016 баргузор шуд. Дар намоиш 55 нафар рассомон аз 30 давлати олам иштирок намуда, оғаридаҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. 11 наябри соли 2016).

Намоиши мавзӯй – намоиши осорхонавие, ки ба як мавзӯи муайянни таъриҳӣ бахшида шудааст (25-умин солгарди ба имзо расидани «Аҳдномаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ёрии тарафайн байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия» (1993), ки 22 ноябри соли 2018 баргузор гардид).

Намоишро вобаста ба муҳлати идомааш ба гурӯхи зерин тақсим мекунанд:

Намоиши доимӣ – намоише, ки дар экспозитсияии осорхона ба таври доимӣ амал мекунад (экспозитсияи доимоамалкунандаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон).

Намоиши қӯтоҳмуддат – намоиши осорхонавие, ки дар муддати қӯтоҳ аз 15 то 30 рӯз идома меёбад (намоиши рассомон, китобҳо, аксҳо низ ба ин гурӯҳ дохил карда мешаванд).

Намоиши ҷойивазшавӣ – намоише, ки дар як мавзӯи муайянни таърихию фарҳангӣ ташкил карда шуда, макони баргузориаш мунтазам тағиیر меёбад. (аз фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар Осорхонаи таъриҳӣ-кишваршиносии вилоятии Суғд (16 августи соли 2016) ва Осорхонаи таърихи кишваршиносии ба номи “Авасто”-и вилояти Хатлон (10 октябри соли 2019) намоиши асарҳои рассомон таҳти унвони “Тасвири об дар асарҳои рассомони Тоҷикистон” баргузор гардидааст).

Дар раванди ташкили намоишҳои осорхонавӣ ба чунин ҳолатҳои ғайричашмдошт дучор шудан мумкин аст.

1. Барои ташкили намоиш давоми 2-3 сол омодагӣ дида мешавад, вале намоиш ифтитоҳ намегардад. (намоиши муштараки Тоҷикистону Фаронса таҳти унвони «Тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллӣ» дар Осорхонаи Гимеи шаҳри Париж аз соли 2017 то инҷониб).

2. Дар давоми 1 шабонарӯз намоиш омода ва ифтитоҳ мегардад аммо рӯзи дигар пас аз кушодашудани он барои бартараф намудани камбуҷидо баста мешавад (ҳодисаҳои табиӣ, пандемия, норасогии ҷой).

Дар ташкил ва баргузории намоишҳои осорхонавӣ якчанд камбуҷидо низ аз мадди назар дур нестанд. Аз ҷумла:

- ҷустуҷӯи мизочон ба намоиш;
- соҳтани маҳсулоти рекламавӣ;
- тарзҳои ба роҳ мондани рекламиаи электронӣ ва таблиғотӣ;
- ММИ (Медиа-маркетинги иҷтимоӣ);
- PR – (шабакаҳои иҷтимоӣ);
- технологияҳои нав барои коркарди газетаҳои деворӣ;
- стендҳои ҷойивазкунанда;

- мултиплеерҳо, микшерҳои гуногун, проекторҳо;
- витринаҳои электронӣ;
- ҷалби сармоягузорон, сарпаратон ва ғайра.

Дар фаъолияти экспозитсионӣ-намоишӣ бинои нави Осорхонаи миллии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 20 марта соли 2013 ифтитоҳ гардидааст, то инҷониб зиёда аз 100 намоиш ва ҷорабинҳои сатҳи байналмилаӣ ташкил ва баргузор гардидааст.

Хулоса дар баланд бардоштани самаранокии фаъолияти намоиши осорхонавӣ, пеш аз ҳама, ба рушд ва татбиқи намоишҳои маркетингӣ (дастгирии иттилоотии ҷорабинӣ, такмили усулҳои ҷамъоварӣ, коркарди иттилоот ва рушди умумии раванди идоракунии фаъолияти намоишии корхона ва ё ширкат) эътибор дод.

Ҷорабинҳои оммавӣ яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти фарҳангӣ, таъриҳӣ ва мардумшиносии осорхонаҳо ба шумор мераванд.

Ҳамчунин дар ташкили раванди намоишҳои осорхонавӣ банақшагирии хуб ва мушахҳас мусоидат карда метавонад. Агар намоиш дар вақташ таҳия ва вазифаҳо дар асоси нақшай пешакӣ иҷро гарданд, муваффакият насиби осорхонаҳо мегардад.

Адабиёт

1. Ибраҳимзода, З. Мазмун ва ороиши бадеии намоишгоҳҳои доимоамалкунанда дар Осорхона // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба номи Камолиддин Беҳзод. – Душанбе, 2011. №9. – С. 62-69.
2. Иброҳимзода, З. Мо ҳамроҳ будем. Бахшида ба ҳамоиши 70-солагии ҶБВ дар ш. Москав // Ҷумҳурият. – 2015. – 6 май. – №91-92 (22 653-654).
3. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР. – Москва. 1984. – 187 с.
4. Мазний, Н.В., Поляков, Т.П., Шулеаова Э. А. Музейная выставка: история, проблемы, преспективы. – Москва, 1997. – 211 с.
5. Михайлова, А. Основы советского музееведения. – Москва, 1955. – 373 с.
6. Нақшай мавзӯй-экспозитсионии Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе. 2011. – 178 с.
7. Низомномаи баргузор намудани намоиш, конференсия, семинар ва дигар ҷорабинҳои илмӣ-маърифатӣ. – Душанбе, 2020. – 7с.
8. Ҳисайнов, Р. Баргузории намоишҳои экспозитсионӣ дар Осорхонаи миллӣ // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2004. – №5. – С. 138-143.
9. Освещения для музеев и галерей: нормы и правила проектирование. Низоми дастрасӣ. <https://ksosvet.ru>

10. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон. Дар ифтитоҳи Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 20 марта соли 2013. [Манобеи электронӣ] – Низоми дастрасӣ.<http://president.tj/node/4130>

11. Тағоев, С. Мақом ва нақши осорхона дар таълиму тарбия. Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба номи Камолиддин Беҳзод. – Душанбе, 2011.– №9. – 232 с.

12. Шарипов, А. Осорхонаҳо ва осорхонашиносии Тоҷикистон // Ҷавонони Тоҷикистон. – 2004. – 8 феврал.

13. Шулепова, Э. А. Основы музееведения: учебное пособие. Изд. 4-е стреотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 432 с.

Джалолов Б.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ВЫСТАВОК И ИХ ВИДЫ

В статье анализируется одно из основных направлений научной деятельности музея – организация выставок и их виды, способы проведения и планирования выставок. В ходе исследования автор определил основные способы и методы организации выставок и их классификации в музее. Одновременно предоставляется необходимая информация о представлении истории культуры таджикского народа через музейные выставки, основанные на теории музееведения.

Во время написания статьи автор объясняет все методы организации, планирования, художественного оформления, дизайна эскизов выставки, организации рабочей группы специалистами, классификации выставок и конкретных методов организации выставок.

Одним из важнейших моментов, отмеченных автором в статье, являются постоянные и временные выставки. В этом разделе анализируются и рассматриваются отдельные элементы, относящиеся к периоду подготовки к выставке, продолжительности выставки, количеству экспонатов в постоянной выставке. Также подробно анализируется количество экспонатов и продолжительность выставки для временных выставок. Кроме того, дается необходимая информация об организации международных выставок и их планировании, которые должны основываться на исторических циклах.

Вместе с тем, в данной статье анализируются некоторые отраслевые проблемы и недостатки, возникающие в процессе организации музейных выставок.

Ключевые слова: музей, экспозиция, экспонат, выставка, постоянный, временный, организация, планирование, художественное оформление, музейный дизайн, влажность, температура, освещение, живопись, презентация, культура, выставочный зал.

Jalolov B.

ORGANIZATION OF THE MUSEUM EXHIBITIONS AND ITS TYPES

The article analyzes one of the main directions of the museum's scientific activity - the organization of exhibitions and their types, methods of holding and planning exhibitions. During the research, the author identified the main ways and methods of organizing exhibitions and their classification in the museum. At the same time, the necessary information is provided on the presentation of the cultural history of the Tajik people through museum exhibitions based on the theory of museology.

At the time of writing the article, the author explains all methods of organization, planning, decoration, and design sketches of an exhibition, organization of a working group by specialists, classification of exhibitions and specific methods of organizing exhibitions.

One of the most important points noted by the author in the article are permanent and temporary exhibitions. This section analyzes and considers the individual elements related to the period of preparation for the exhibition, the duration of the exhibition, the number of exhibits in the permanent exhibition. The number of exhibits and the duration of the exhibition for temporary exhibitions is also analyzed in detail. In addition, the necessary information is given on the organization and planning of international exhibitions, which should be based on historical cycles.

At the same time, this article analyzes some industry-specific problems and shortcomings that arise in the process of organizing museum exhibitions.

Keywords: museum, exposition, exhibit, exhibition, permanent, temporary, organization, planning, decoration, museum design, humidity, temperature, lighting, painting, presentation, culture, exhibition hall.

**ТДУ 37точиқ+8точиқ 1+9точиқ+72точиқ+78точиқ
Маҳмадшоев М.**

СИТОИШИ ҲУНАРМАНДОН ВА АҲЛИ САНЪАТ ДАР САРЧАШМАҲОИ АДАБӢ ВА ТАҶРИХИИ АСРИ XVI

Дар ин мақола пайванди азалии адабиёту фарҳанг, шеъру мусиқӣ, баҳусус инкишифи фарҳанг санъат дар асри XVI мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар аҳди мазкур сарғи назар аз душвориҳо ва вазъи ноороми замон, талошҳои пайвастаи давлатдорон барои ишголи сарзамини ҳамдигар, ҷангу ҷидолҳои пайиҳам руҳдиҳанд, низоъҳои сиёсӣ илму фарҳангги тоҷикон қатъ нагардиid ва инкишифи санъати мусиқиву меъморӣ назаррас буд.

Дар мақола бо такя ба ахбори маъхазҳои адабиву таърихӣ пайванди азали доштани адабиёту санъат нишон дода шуда, ишора гардидааст, ки қаломи бадеӣ ва мусиқӣ, оҳангу шеър аз ҳам ҷудо буда наметавонанд. Аз омӯзиши маълумоти сарчашмаҳои адабиву таърихӣ, ки дар онҳо ному таҳаллуси төъодди зиёди ҳунармандон, ҳофизони хушовоз ва навозандагони моҳир, ки табъи шоири дошта, шинохтаи замони хеш будаанд, оварда шудааст, ба натиҷае расидан мумкин аст, ки ин аҳд давраи пешравии адабиёти ҳунармандона будааст.

Таҳлилҳои муқоисавӣ нишон медиҳанд, ки дар асри XVI нисбат ба улуми дигар илми мусиқӣ бештар ривоҷ ёфтааст. Ин гуфтаҳо далели он аст, ки саромадони илмҳои мазкур аз шумори шаҳсиятҳои маъруфу шинохтаи замони хеш ба ҳисоб рафта, соҳиби мактабҳои мусиқӣ будаанд ва илми мусиқӣ асосан дар се шаҳр – Ҳирот, Самарқанд ва Бухоро тараққӣ ёфтааст, ки тазкиранигорон ва таърихшиносони ҳамон аҳд дар ин бобат ахбори судманд додаанд.

Инчунин ахбори сарчашмаҳои адабиву таърихӣ нишон медиҳанд, ки қисми зиёди суханварони ҳамон аср аз илми мусиқӣ огоҳии комил доштаанд. Шоири ширинкалом Камолиддини Биной ва таърихнигор Ҳофизи Таниш аз шумори ҳамин гуна ашхоси мусиқидону санъатпарвар ҳисоб мешудаанд.

Калидвоҷсаҳо: адабиёт, фарҳанг, тазкира, мусиқӣ, санъати меъморӣ, ҳунармандон, асри XVI, сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ.

Адабиёт ва фарҳанг дар тамоми давру замон бо ҳамдигар пайвасти ногусастани дошта, маҳз тавассути ҳамин омилҳои маданий ба гузаштаи ҳалқиятҳои олам баҳо медиҳанд. Мардумони мо низ аз даврони қадим то ба имрӯз ба ҳамин унсурҳои бузурги маърифатӣ арҷ гузошта, новобаста аз вазъи замону гардиши айём барои баланд бардоштану пеш бурдани адабиёту фарҳанг, шеъру мусиқӣ, таърихнигориву меъморӣ саъӣ намудаанд.

Бо шарофати соҳибиистиқлолии Тоҷикистон ва талошҳои пайвастаи Пешвои муаззами миллат Эмомали Рахмон омӯзиш, таҳқиқ, арҷгузорӣ ва гиромидошли осору ашъор, нигоштаҳо ва оғаридаҳои ниёгони мо дар самти

адабиёту фарҳанг умри дубора пайдо намуда, барои ахли завқ ва дӯстдорони адабиёту санъати асил пешкаш гардианд.

Дар асри XVI сарфи назар аз душвориҳо ва вазъи ноороми замон, талошҳои пайвастаи давлатдорон барои ишғоли сарзамини ҳамдигар, ҷангу ҷидолҳои давомдор, низоъҳои сиёсӣ. илму фарҳанги тоҷикон қатъ нагардид. Ҳусусан инкишофи санъати мусиқӣ ва меъморӣ назаррас буд.

Бино ба навиштаҳои адабиётшиносону таърихнигорон дар самти пешрафти адабиёту санъат, густариши анвои шеъру мусиқӣ, санъати меъмориву ҳунармандӣ нимаи якум ва нимаи дуоми ин асри XVI аз ҳамдигар тафовут дорад. Дар нимаи аввали асри ин аср зудухӯрду қашмакашҳои сиёсӣ боиси парокандагии кувваҳои илмию адабии Мовароуннаҳр ва Ҳурӯс мегардад. Ҷунончӣ, тибқи навиштаи адабиётшинос Н. Сайфиев дар соли 918 ҳ. (1512 м.) дар натиҷаи хучуми горатгаронаи Шоҳ Исмоили Сафавӣ ба Ҳурӯс доираи адабии Ҳирот пароканда мегардад. Як гурӯҳ адибон ва фозилони ин сарзамин, аз ҷумла Восифӣ рӯ ба Мовароуннаҳр меоваранд. Ин ҳолатро Восифӣ дар “Бадоєъ-ул-вақоэъ” ҷунин нақл мекунад: “Дар он вакт (яъне соли 1512 м.) аз иттифоқоти ҳасана он, ки қарib ба понсад қас аз вилояти Ҳурӯс азимати мулки Мовароуннаҳр карданд... Ҷун корвон ба навоҳии оби Омуя расид, дар вакти ғулӯв ва тугёни об буд... Ҷун муқаррар буд, ки корвон дар лаби об мутафарриқ гарданд ва баъзе мутаваҷҷеҳи Кобул ва Омуя ва баъзе рӯй ба ҷониби Ҳисор ва Ҳузор доштанд ва фирқаे ливои азимат ба савби Самарқанду Бухоро меафроштанд... Дар лаби дарёи Ҷайхун фифону гиря ва нола ба авчи гардун расид, ту гуфтӣ, рӯзи растоҳез барҳост ва ҳар як аз ахли фазл абёте, ки муносиби вакт буд, хондан гирифтанд ва гиряи ҷонсӯз дарпайвастанд... Бар канори дарё яқдигарро канор гирифта, ҳар қадом ба ҷонибе равона гардианд. Шоҳ Қосим бо мутааллиқони худ дар қишиғи нишаста, аз оби Омуя гузашта, мутаваҷҷеҳи Самарқанд шуданд... Баъд аз се рӯз... корвон ба дарвозаи шаҳри Самарқанд расида, шаҳре диданд дар ҳояти устуворӣ ва муҳкамӣ” [3, с.78].

Новобаста аз воқеоти замон ва печидагиҳои он дар асри XVI баробари забону адабиёт ва мусиқӣ, илмҳои дигар амсоли таърих, фалсафа, риёзиёт, ҳандаса, мантиқ такомул ва идома мейғфтанд, ки тибқи маълумоти сарчашмаҳо ҳар яки онҳо намояндагони барҷастаи худро доштанд. Дар илми мантиқ Муҳаммадсолеҳи Карминагӣ, дар илми нучум ва мусиқӣ Мавлоно Қавқабӣ, дар илми сарфу наҳв Исматуллоҳи Самарқандӣ, дар илми ҳикмату риёзиёт Ҳоҷа Калони Самарқандӣ аз саромадони замони худ буданд.

Мувофиқи навиштаҳои муҳаққиқи Н. Сайфиев дар асри XVI нисбат ба улуми дигар илми мусиқӣ ва таърих бештар ривоҷ кардааст”[6, с.17]. Ин гуфтаҳо далели он аст, ки саромадони илмҳои мазкур аз шумори шахсиятҳои маъруфу шинохтаи замони хеш буданд ва барои пешрафти санъати мусиқӣ ва илми таърихнигорӣ хидматҳои арзандаеро анҷом додаанд.

Илми мусиқӣ асосан дар се шаҳр – Ҳирот, Самарқанд ва Бухоро тараққӣ ёфта буд. Дар “Шарафномаи шоҳӣ”-и Ҳофизи Таниш, “Тухфат-ус-сурур”-и Дарвешалии Чангӣ, “Таърихи касира”-и Саид Шарифи Самарқандӣ ва амсоли инҳо Бобоҷон Ҳофиз, Дӯстмуҳаммади Удӣ, Муҳаммадалии Ной, Аҳмад Ҳофиз, Ҳайр Ҳофиз, Ибни Чангӣ ва Мутрибӣ барин устодони забардасти санъати мусиқии шаҳрҳои зикршуда қайд гирдидаанд. Баъзе аз онҳо бо мактаби мусиқии худ шуҳрат пайдо кардаанд. Масалан, дар Самарқанд гурӯҳи ҳофизону навозандагон бо сардории Аҳмад Ҳофиз ва гурӯҳи дигари онҳо бо сардории Ҳайр Ҳофиз ном бароварда, писанди умум гардида будаанд. Асмои овардаи муаллифони зикршуда аз он шаҳодат медиҳад, ки ахли санъат, баҳусус мусиқачиён дар сароидани сурудҳо ва навоҳтани асбобҳои гуногуни мусиқӣ дасти боло доштаанд, зеро ба ҳамон исми асбоб тахаллус қасб кардаанд. Ин гуфтаҳо бори дигар нишон медиҳад, ки қисми зиёди суханварони ҳамон даврон ба мусиқӣ шавқу рағбати зиёд дошта, ба омӯзиши ин илм рағбат зоҳир менамудаанд, ки Камолиддини Биной суханвари соҳибмаҳоми ҳамин замон аз зумраи ҳамин гуна ашхоси мусиқидону санъатпарвар ҳисоб мешудааст. Инчунин таърихнигори шинохтаи асари мазкур Ҳофизи Таниш низ аз зумраи овозхонони машҳури дарбори Абдуллоҳон ба шумор мерафтааст. Мувофиқи ахбори маъхазҳои адабиву таърихӣ ва навиштаҳои ҳамзамононаш дар баробари суханвари хуб, донандай илми қаломи бадей, воқеанавис ва муаррихи соҳибқалам будан, Таниш ҳофизи хушваз ва донандай илми мусиқӣ низ будааст. Баъзе муаллифони осори адабӣ ва муаррихон ишора менамоянд, ки “Ҳофиз” унвон гирифтани мавсуф шояд ҳамин огоҳии комил доштанаш аз илми мусиқӣ ва хушвозиаш бошад.

Ҳамин гуна назария дар асари ҳамзамони ў Дарвешалии Чангӣ, муаллифи “Тухфат-ус-сурур” омадааст. Чангӣ дар боби “Мақоми нуҳум дар баёни шуаро ва фузалое, ки дар ин фанни шарифмуаллафоти бисёр ва мусаннафоти бешумор доранд” дар ҳусуси Ҳофизи Таниш овардааст: “Ҳофизи Таниш.... дар силки афозили фоҳираи дорусалтанаи Бухоро интизом дошт ва рояти муҳофарат ва вуғури фазлу камол ва зуҳури фахму ҳаёл ба акғову акрон меафрошт, ҳамвора аз раشاҳоти килки файзракам равзоти назмро ҳузрате тоза ва анҷумани насрро таровати беандоза мебахшид..... Бо вучуди ин фазилату ҳунар дар илми адвор низ беназири рӯзгор ва беадили диёри худ ва дар сиҳари синн дар мулозимати хони кишварситон Абдулҳозӣ Абдулло Баҳодурхон мебуд, ба ҳусни овоз маҳрами рози хони мазкур буд. Ва аз натиҷаи зеҳни мустақимаш девони қасоид ва девони ҳазал дар сафоҳи рӯзгор ва авроқи лайлу наҳор масбут аст...” [9, с. 22].

Сарчашмаи муҳимми дигари ин аҳд «Тухфат-ус-сурур» мебошад. Ин тазкираи мусиқичиён ва ё адибоне мебошад, ки дар баробари суханварӣ аз илми мусиқӣ хуб воқиф буда, ҳунари сарояндагӣ ва ё навозандаг доштанд. Рисола аз 12 боб, ба гуфти худи муаллиф, «мақом»

иборат аст. “Мақом” номгузорӣ кардани бобҳои тазкира далели ба ин илм ва намоянагони он баҳшидани асар мебошад.

Тибқи ахбори адабиётшиносон дар боби якуми рисола сухан аз хусуси дар олами ислом раво будани мусикӣ, дар боби дуюм маънни луғавию истилоҳии калимаи мусикӣ, боби сеюм таърихи пайдоиши мақомҳо ва дар боби чорум оид ба 17 баҳри усул, яъне 17 доираи мусикӣ меравад. Дар бобҳои ҳафтум, ҳаштум, нуҳум ва даҳуми рисола муаллиф доир ба шарҳи аҳвол ва фаъолияти эҷодии 60 нафар адибу мусикиёни машҳури асри XVI, ба монанди Аличони Ғичҷакӣ, Начмиддини Кавкабӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, Ҳасани Кавкабӣ, Ҳофиз Мираки Бухорӣ, Восилии Марвӣ, Ҳофиз Турдии Қонунӣ ва Абдуллои Ной маълумоти пурқиммате овардааст, ки аксари ин маълумотҳоро мо аз дигар сарчашмаҳо пайдо карда наметавонем [3, с. 64].

Чунончи мебинем, «Туҳфат-ус-сурур»-и Дарвешалии Чангӣ баробари тазкираи мусикиён будани худ, доир ба шарҳи аҳволу эҷоди адибони мусикидон ҳам маълумоти муфид медиҳад.

Муаллифони тазкираҳои асри XVI таъкид менамоянд, ки шумораи зиёди шуарои ин даврон шоирӣ ва шеъргӯро ҳамчун қасб қабул надошта, ҳар яке ба ҳунару ҳунармандӣ, иштиғол ба қасбу кори гуногун доштаанд, ки таҳаллусҳои адабиашон гувоҳи ба қадом ҳунар машғул буданашон мебошад. Мувофиқи маълумоти тазкиранигорони ин қарн аз 262 тан адиб 49 нафар, чунончӣ: Рӯҳӣ, Қасирӣ, Моилии Сарроҷ, Ҳайдари Кулҷапаз, Шӯҳӣ, Дарвешмақсуди Тиргар, Ҳоча Муҳаммади Қаннод, Ҳакими Шаҳрисабзӣ, Комӣ, Сафоӣ, Донишӣ, Ниҳонӣ ва ҷонд нафари дигар намояндагони аҳли санъату ҳирфат буда, дар осори ин қабил адибон мухимтарин масъалаҳои ҳаммарӯзай зиндагӣ мувофиқи талаботи маънавӣ ва диди эстетикии ҳамин табақаи поёни иҷтимоӣ бештар ифода ёфтаанд [3, с. 56].

Бино ба маълумоти тазкиранигори шинохтаи ҳамин даврон Мутрибии Самарқандӣ нимаи дуюми асри XVI дар Мовароунаҳр зиёда аз 70 нафар адиби аҳли санъату ҳунар зиндагиву эҷод кардаанд. Ин далел аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин давра нуғузи адабиёту санъати доираҳои шаҳрию ҳунармандӣ дар ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва маънавии кишварҳои Мовароуннаҳр ва Ҳурросон хеле назаррас будааст.

Ба қавли муҳаққиқу олимӣ машҳури даврони шӯравӣ В. В. Бартолд дар асри XVI «Дар ҳаёти адабиву фарҳангии мамлакат оммаи ҳалқ иштирок мекард. Табақаи миёнаҳоли шаҳр, аз ҷумла ҳунармандон баъди ҳукмронии муғулҳо дар ибтидоӣ давлати темуриён аз нав инкишоф ёфт ва маҳсусан ба давраи номбурда ба нуғузи қалони иҶтимоию идеологӣ соҳиб шуданд” [3, с.38].

Натиҷаи омӯзиши тазкираи Соммирзои Сафавӣ низ андешаи мусташири ҷӯравиро тасдиқ менамояд. Дар ин тазкира шарҳи аҳволи 703 тан адиби охирҳои асри XV ва нимаи аввали асри XVI дарҷ ёфта, аз

онҳо 150 нафар намояндагони 32 навъи санъату ҳирфати мамлакат буданд.

Мувофиқи таҳқиқоти адабиётшинос Абдулғанӣ Мирзоев, ки номбурда ба маълумоти ду тарҷумай «Мачлис–ун–нафоис» такя кардааст, дар охири асри XV ва ибтидои асри XVI танҳо дар худи шаҳри Ҳирот 61 нафар намояндагони 29 навъи санъати ҳунар эҷод мекарданд [4, с. 24].

Донишманди шинохтаи тоҷик Усмон Каримов аҳволи аҳли завқу ҳунарро дар садаи XVI аз рӯи сарчашмаҳои мұттамади адабиву таъриҳӣ омӯхта чунин менависад: “Дар бештар донистани ҳусусиятҳои адабиёти доираҳои шаҳри ҳунармандии Самарқанд ҷамъомадҳои адабии ҳавлии Ҳоча Амирақой низ бисёр ҷолиб аст. Дар ин маҷлисҳо тақрибан вакили ҳамаи табақоти иҷтимоии шаҳр иштирок мекарданд. Дар яке аз онҳо ба гуфти Восифӣ ҷуз акобиру аъён, аҳолию авом низ «ба расми меҳмонӣ мұchtамеъ буданд ва гуфтүгӯи иншову муаммо дар миён афтода». Дар ин маҷлис аз Восифӣ намояндаи 17 қасбу ҳунар, ба монанди Сайди Қарокули, Саъдуллои Соғарҷӣ ва Мухаммади Обчинагар мувофиқи эҳтиёчи зиндагии худ бо навбат ҳоҳиш мекунанд, ки арзадоштҳо иншо намояд. Ӯ ба ҳар қадоми онҳо арзадоштҳои аз ҷиҳати шаклу мазмун тозаеро иншо мекунад. Ин арзадоштҳо ба унвони Ҳоча Ҳабиби Девон, Фӯлод Султони Шишагар, усто Ҳусайнӣ Мисгар, усто Камоли Мехчагир, Рӯҳи Танбӯрҷӣ, Ҳочӣ Ҳасани Шаммоъ, Ҳоча Мухаммади Баззоз, Ҳоча Исломи Дехқон, Абдулазиз Ҷоғони Фароҳинӣ барин соҳибони ҳунар навишта шудаанд [3, с. 58].

Инчунин мувофиқи маълумоти маъҳазҳо дар доираи адабии Бухоро аз ибтидо то миёнаҳои асри XVI қарib 40 нафар адиби аҳли санъату ҳунар, монанди Ҳулқии Бухорӣ, Сокинии Ҳамза, Қасири, Моилии Сарроҷ, Дарвешмақсуди Тиргар, Мухаммади Қаннод, Зинатӣ, Комӣ, Донишӣ, Мирзо Сабрӣ, Қосими Арслон ва Ниҳонӣ эҷод кардаанд. Ҷунончӣ, дар байни ин адибон Ҳулқӣ Баззоз, Қасири Начҷор, Моилий Ҷароғоз, Дарвешмақсуд Тиргар, Комӣ Ҷоғонда, Абдулҳаким Табиб, Дониш Мушкфурӯш ва Ниҳонӣ Шонатарош буданд. Ин зумра адибон шеъру шоириро бо санъатҳои ҳунари худ якҷоя давом медоданд. Аз ҷумла, Нисорӣ дар зикри Моилий менависад, ки ӯ «дар сарроҷӣ шуҳраи шаҳру нодираи даҳр буда... Ашъори рангин дорад ва ин ғазал аз суханони намакини ӯст». Матлаи ғазал ин аст:

Ман зи Мачнун дар тариқи ошиқӣ кам нестам,
Фояташ, девонаву расвои одам нестам.

Нисорӣ доир ба аҳволи шоири тиргар Дарвешмақсуд маълумот оварда менависад, ки вай «марди озодае буд. Ба санъати тиргарӣ машғулӣ дошт. Табъаш рост ва баландпарвоз буд. Ҳар кучо ба маъни

рангин пай мебурд. Табъи латифаш ба латифа моил буд ва аз худ бадоҳатан латифаи бисёр нақл мекард» [3, с. 86].

Инчунин муаллифи тазкираи “Музаккир-ул-аҳбоб” аз аҳволу ашъор ва фаъолияти шоири боғандай соҳибdevон Комӣ маълумот оварда менависад, ки ин адид «ба амали нассочӣ машғул буд... Чун аз санъати нассочӣ ҳалосӣ меёфт, ба китобати девони худ мешитофт. Суханони аҷаб ба ҳам мебофт ва ин ғазали ў машхур аст, ки бисёр дардомезона гуфта». Муаллифи тазкира аз ғазали Комӣ танҳо чор байт овардааст:

Зор нолам зи ғамат, гиряи бедод қунам,
Ба кӣ гӯям ситамат, пеши кӣ фарёд қунам?
Эй хуш он дам, ки ту дар сахни чаман хоб қунӣ,
Чун насим ояму рӯи ту ба гул бод қунам.
Бо вуҷуди лаби ширини ту, эй роҳати ҷон,
Шакари қанд чӣ бошад, ки аз ў ёд қунам [3, с. 88].

Аз мероси адібони аҳли санъати ин даврон то рӯзгори мо, ба ҷуз осори Восифӣ, девонҳои Қосими Арслон ва Мирами Сиёҳ ҳам боқӣ мондаанд. Ин мероси пурқиммат якҷоя бо осори парешони адібони аҳли ҳунар беҳтарин саҳифаҳои адабиёту санъати нимаи аввали асри XVI-ро бозгӯ менамоянд.

Афкори пешқадами нимаи аввали асри XVI бештар дар эҷодиёти адібони аҳли санъату ҳунар ифода ёфтаанд, ки инро Мутрибии Самарқандӣ дар тазкирааш зикр намудааст. Мувофиқи маълумоти Мутрибӣ дар доираи адабии Бухоро якҷоя бо маҳфилҳои адабии Тошканду Ҳисор 33 нафар аҳли санъату ҳунар, ҳамчун Асвадии Бухорӣ, Ибни Чангӣ, Боқии Бухорӣ, Ҳуҷумии Ҳисорӣ, Ҳолатии Насафӣ, Таштии Бухорӣ, Лутфии Бухорӣ, Муфлисии Тошкандӣ, Орифи Бухорӣ, Хиргоҳии Ҳисорӣ ва Тиркашии Тошкандӣ эҷод кардаанд.

Мувофиқи ахбори маъҳазҳои адабиву таъриҳӣ мо ба ҳулосае омада метавонем, ки муаллифони асарҳои зикргашта пайванди азали доштани адабиёту санъатро ишора намуда, нишон додаанд, ки қаломи бадей ва мусиқӣ, оҳанг ва шеър аз ҳам чудо буда наметавонанд. Ҳамчунин бино ба маълумоти эшон ба натиҷае расидан мумкин аст, ки ин аҳд давраи пешравии адабиёти ҳунармандона будааст. Тавассути навиштаҳои муаллифони тазкираҳо ва асарҳои таърихии асри XVI ба ҳулосаҳои зерин расидан мумкин аст:

1. Дар асри XVI сарфи назар аз душвориҳо ва вазъи ноороми замон, талошҳои пайвастаи давлатдорон барои ишғоли сарзамини ҳамдигар, ҷангу ҷидолҳои пайиҳам руҳдиҳанда, низоъҳои сиёсӣ илму фарҳанги тоҷикон қатъ нагардид. Ҳусусан инкишофи санъати мусиқӣ ва меъморӣ назаррас буд.

2. Муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки дар асри XVI нисбат ба улуми дигар илми мусиқӣ бештар ривоҷ ёфтааст. Ин гуфтаҳо далели он аст, ки саромадони илмҳои мазкур аз шумори шахсиятҳои маъруфу шинохтаи замони хеш буда, соҳиби мактабҳои мусиқӣ будаанд.

3. Илми мусиқӣ асосан дар се шаҳр – Ҳирот, Самарқанд ва Бухоро тараққӣ ёфта буд, ки тазкиранигородон ва таърихшиносони ҳамон аҳд дар ин бобат ахбори судманд додаанд.

4. Маълумотҳои тазкиранигородон нишон медиҳад, ки қисми зиёди суханварони ҳамон аҳд аз илми мусиқӣ огоҳии комил доштаанд, ки шоири ширинкалом Камолиддини Биной ва таърихнигор Ҳофизи Таниш аз зумраи ҳамин гуна ашхоси мусиқидону санъатпарвар ҳисоб мешудаанд.

5. Дарвешалии Чангӣ бо унвони «Тухфат–ус–сурӯр» тазкираи мусиқичиён ва ё адибонеро таҳия намудааст, ки эшон дар баробари эҷод кардан, аз илми мусиқӣ огоҳии комил дошта, ҳунари сарояндагӣ ва ё навозандагиро доро будаанд.

6. Нигорандагони тазкираҳои асри XVI таъкид менамоянд, ки шумораи зиёди шуарои ин даврон шоирий ва шеъргӯро ҳамчун касб қабул надошта, ҳар яке ба ҳунару ҳунармандӣ иштиғол доштаанд, ки таҳаллусҳои адабиашон гувоҳи ба қадом ҳунар машғул буданашон мебошад.

7. Тибқи ахбори сарчашмаҳо дар доираи адабии Бухоро аз ибтидо то миёнаҳои асри XVI қарib 40 нафар адиби аҳли санъату ҳунар, монанди Ҳулқии Баззоз, Қасирии Наҷҷор, Моилии Чароғсоз, Дарвешмақсуди Тиргар, Комии Боғандо, Абдулҳакими Табиб, Дониши Мушкфурӯш ва Ниҳонии Шонатарош фаъолият намудаанд. Ин зумра адибон шеъру шоириро бо ҳунари худ якҷоя идома додаанд.

Адабиёт

1. Болдырев, А.Н. Тазкира Ҳасана Нисори как новый источник для изучения культурной жизни Средней Азии XVI в. // Труды отдела Востока. – Том 3. – Ленинград: Госэрмитаж, 1940 .– С. 291-300.
2. Ғафуров, Б. Тоҷикон / Б. Ғафуров. – Китоби дуюм. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 430 с.
3. Каримов, У. Адабиёти тоҷик дар асри XVI / У. Каримов. – Душанбе: Дониш, 1985. – 228 с.
4. Мирзоев, А. Адабиёт (ёри барои дарси адабиёти асрҳои XVI, XVII, XVIII ва XIX-и тоҷик) / А. Мирзоев. – Сталинобод, 1948. – 189 с.
5. Мирзозода, Х. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX). Барои омӯзишгоҳҳои педагогӣ / Х. Мирзозода. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1950. – 304 с.
6. Назиров, У. Тазкираи Нисорӣ // Садои Шарқ. – 1973. – № 3.– 40-42.
7. Раҳимов Д. Вазъи фарҳанг ва ҳунар дар Бухорои асри XVI // Паёмномаи фарҳанг.– 2017. – №4 (40).– С. 22-31.
8. Сайфиев, Н. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX) / Н. Сайфиев. – Душанбе: Бухоро, 2012. – 660 с.

9. Сайфиев, Н. Ҳоғизи Таниш ва “Шарафномаи шоҳӣ”-и ў / Н. Сайфиев. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 60 с.

10. Ҳодизода, Р. Адабиёти тоҷик. Асрҳои XVI- XIX ва ибтидои асри XX / Р. Ҳодизода, У. Каримов, С. Саъдиев. – Душанбе: Маориф, 1988. – 416 с.

Махмадшоев М.

ВОСХВАЛЕНИЕ МАСТЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА В ЛИТЕРАТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ XVI ВЕКА

В настоящей работе приведены важные сведения о вечной взаимосвязи литературы и искусства, поэзии и музыки, а также освещено развитие культуры и искусства в XVI веке. Автор показывает, что в данной среде, несмотря на сложности и беспокойное время, постоянную борьбу среди власти имущих за завоевание чужих земель, длительные войны и политические разногласия, таджикская наука и культура развивалась успешно.

Особенности данной работы заключаются в том, что на основе литературно-исторических сведений показана вечная взаимосвязь литературы и искусства, также отмечено единство литературы и музыки, поэзии и пения. Отмечается, что литературное слово и музыка, пение и поэзия тесно взаимосвязаны. Также на основе литературно-исторических источников можно сделать вывод, что данная эпоха является эпохой развития литературы, мастеров и ремесленников. В работе приведено большое количество имен и литературных псевдонимов мастеров, певцов и музыкантов, которые в свое время были знаменитыми людьми.

Автор статьи приходит к выводу о том, что, по мнению литературоведов и ученых, в XVI веке из всех наук наибольшего развития достигла музыкальная наука. Этот факт доказывает, что лучшие мастера музыкальной науки были одними из самых известных личностей своего времени, владели музыкальными школами, а музыкальная наука развивалась в основном в трех городах – Герате, Самарканде и Бухаре, о чем сообщают комментаторы и историки того же периода.

Кроме того, информация, содержащаяся в литературных и исторических источниках показывает, что большинство ораторов XVI века были полностью осведомлены о науке и музыке, среди таких музыкантов и художников были поэт Камолиддин Биной и историк Хафиз Таниш.

Ключевые слова: литература, культура, антология, музыка, архитектура, мастера, XVI век, литературно-исторические источники.

Mahmadshoev M.

DESCRIPTION OF CRAFTSMEN AND ARTISTS IN LITERARY AND HISTORICAL SOURCES OF THE 16TH CENTURY

This article provides important information about the eternal relationship between literature and art, poetry and music, as well as the development of culture and art in the 16th century. The author shows that in this environment, despite the difficulties and restless times, the constant struggle among those in power for the conquest of foreign lands, constant wars, political differences, Tajik science and culture developed successfully.

The peculiarities of this article lie in the fact that, on the basis of literary and historical information, the eternal relationship of literature and art is shown, and the unity of literature and music, poetry and singing is also excellent. Also, based on information from literary and historical sources, the eternal relationship of literature and arts is shown. It is noted that the literary word and music, singing and poetry are closely interrelated. Also, on the basis of literary and historical sources, we can conclude that this era is the era of the development of literary masters and artisans. The work contains a large number of names and pseudonyms of craftsmen, singers and musicians who were famous in their time.

The author of the article concludes that, in the opinion of literary critics and scientists, in the 16th century, musical science was more developed than other sciences. This fact proves that the leaders of these sciences were one of the most famous personalities of their time, owned music schools, and musical science developed mainly in three cities - Hirat, Samarkand and Bukhara, as reported by commentators and historians of the same period.

In addition, information from literary and historical sources shows that most of the orators of that century were fully aware of the science of music, and the poet Kamoliddin Binoi and the historian Hafiz Tanish were among such musicians and artists.

Keywords: literature, culture, anthology, music architecture, craftsmen, Bokhara, literature and historical sources.

ТДУ 002+07+05+8тољик+37тољик+070.455

Муродӣ М.

НАҚШИ ПУБЛИСТИКА ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ СОЗАНДА

(Дар мисоли маводи нашрия даврии «Адабиёт ва санъат» – 2020)

Мақола ҷанбаи илмию амалӣ дошта, дар он маводи публисистии нашрия даврии «Адабиёт ва санъат» дар соли 2020 таҳқиқу таҳлил шудааст. Раванди ҷаҳонишавӣ, сар задани проблемаҳои глобалӣ, дар заминаи гояҳои давлатдории замони муосир пеш бурданӣ ҳаёти иҷтимоӣ тақозо менамояд, ки нашрияҳои даврий ба таҳлилу баррасиҳои публисистии воқеиятҳои муҳимми қишивариву ҷаҳонӣ эътибори хосса дуҳанд.

«Адабиёт ва санъат» ҳамчун минбари эҷодкорони Тоҷикистон дар баробари инъикоси ҳаёти адабиву фарҳангӣ ба баррасии масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ низ таваҷҷӯҳ менамояд. Инъикос ва баррасии масъалаҳои иҷтимоӣ дар ин нашрия, аслан дар ду шакл ба роҳ монда мешавад. Шакли аввал баррасиҳои бевосита аст, ки ба ин ё он проблемаи муҳимми рӯз иртибот мегирад. Шакли дуюм дар контексти мавзӯъҳои гуногуни фарҳангиву адабӣ ба баррасӣ қашидани масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ аст.

Ба ин маънӣ, публисистикаи нашрия «Адабиёт ва санъат»-ро танҳо бо рубрикаи «Публисистика» маҳдуд кардан саҳех нест. Дар он зери рубрикаҳои гуногун масъалаҳои зиёде ба баррасӣ қашида шудаанд, ки оҳанги баланди иҷтимоӣ доранд, мақсадашон тарғиби гояи пешқадам, рафтори наку, фикри солим, хислатҳои хуби инсонӣ ва тараннуми меҳнати созанда аст.

Дар мақола матолиби публисистии нашрия мавриди пажӯҳии масниф гардида, вижагиҳои мавзӯй ва жсанрии онҳо ниишон дода шудааст. Аз таҳқиқу таҳлилҳо маълум гардид, ки нашрияи «Адабиёт ва санъат» дар инъикоси муҳимтарин масъалаҳои замони муосир, тарғиби сиёсати фарҳангии Ҳукумати қишивар, ибтикороту ташаббусҳои Пешвои миллат дар роҳи осудагиву беҳдошти зиндагии мардум, ташаккули афкори созанд, намои чеҳраҳои илму адаб ва фарҳангу ҳунар аз имконоти жсанрҳои публисистӣ моҳирона баҳра бурдааст.

Калидвоҷжаҳо: «Адабиёт ва санъат», публисистика, афкори иҷтимоӣ, афкори созанд, ташаккул, инъикос, масвир, вижагӣ, жсанр, мавзӯй, масъала, таъйинот, таҳлил, баррасӣ.

Новобаста аз он ки публисистика ҳамчун соҳаи маҳсуси эҷод шинохта шудааст, дар бораи чигунагии таъйинот ва рисолати он ҳанӯз андешаҳо мухталифанд. Бо вуҷуди ин «ағлаби назариячиён ва муҳаққикин хусусияти публисистикаро дар воқеӣ будани мавзӯй, бо факт асоснок гардонидани он, образнокии сухан, оҳангҳои иҷтимоӣ ва мавқеъгириҳои сиёсӣ дониста, таъйиноти онро тарғиби гояҳои пешқадам ва таъсири бевосита ба афкори умум муайян кардаанд» [4, с. 270].

Публитсистика аз воқеият дар канор нест, он ҷанбаи сиёсӣ низ дорад, аммо дар публитсистика ҳар гуна воқеият ва сиёсат дар контексти фикри иҷтимоӣ баррасӣ мешавад. Фикри иҷтимоӣ меҳвари асосии публитсистика аст, ки ба он рӯҳияи созандагӣ мебахшад. Рӯҳияи созандагӣ тавассути ташаккули афкори солим қувва мегирад.

Дар ин пажӯхиш, ки дар заминаи маводи публитсистии ҳафтномаи «Адабиёт ва санъат» сурат мегирад, асосан ба ҳамин ҳусусияти публитсистика таваҷҷуҳ шудааст. Ба ин маънӣ, публитсистикаи нашрияи даврии «Адабиёт ва санъат»-ро танҳо бо маводи зери рубрикаи «Публитсистика»-и он наметавон махдуд соҳт. Дар ин нашрия таҳти рубрикаҳои гуногун матолиби зиёде интишор гардидаанд, ки аз ҳар ҷиҳат оҳанги иҷтимоӣ доранд, мақсадашон тарғиби ғояи пешқадам, рафтори нақу, фикри солим, хисоили хуби инсонӣ ва таранnumи меҳнати созандагӣ аст.

Таҳлилу баррасӣ ва тавсифу тасвири ин ҷиҳатҳо дар нашрияи «Адабиёт ва санъат» дар доираи мавзӯъ ва масъалаҳои гуногун шакл гирифтааст. Яке аз масъалаҳои мубрам, ки дар оғози соли 2020 нашрия ба он таваҷҷуҳи бештар намудааст, Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий (26.12.2019) аст. Ба ин мақсад нашрия аз шумораи аввал то шумораи 5-уми март зери рубрикаи «Дар Партави Паём» нигоштаҳои Низом Қосим «Паёми одамияту маънавият» (1 январ), Равшани Махсумзод «Беҳтар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест» (9 январ), Ҳуршеда Ҳошимова «Хидоятномаи худшиносӣ» (9 январ), Азизи Азиз «Рӯ ба китобу китобхона» (16 январ), Раҷабалий Худоёрзода «Асолати худогоҳии инсон» (16 январ), Султонмуроди Одина «Дастури раҳнамову раҳқушо» (30 январ), С. Ятимов «Паёми Пешвои миллат ва масъалаҳои рушди маърифат» (6; 13 феврал), Абдуғаффори Абдуҷаббор «Бедордил ва ташаббускор бошем» (6 феврал), «Муҳити маънавӣ такомул меёбад» (5 март)-ро ба табъ расонидааст.

Ин нигоштаҳо бо вучуди андешаҳои гуногун ва вижагиҳои хоси баёнро фаро гирифтан, ба ҳам шабоҳати мазмунӣ доранд. Ин омил аз объекти маърифат маншаш гирифта, ки он Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий аст. Ағлаби муаллифон ба мазмуни умумии Паём назари иҷмолӣ намуда, бештар ба он нуктаҳое таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд, ки дар татбиқи онҳо зиёйён, хосса аҳли фарҳангӣ адаб нақш гузошта метавонанд. Ба ин манзур, агар Низом Қосим Паёмҳои ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро як барномаи бузурги амали мардуми мамлакат арзёбӣ карда, онро ба бор оварандай «бунёдкориву созандагиҳои мушаҳҳаси зиёд» унвон кунад, Равшан Махсумзод, асосан ба ҷанбаи иҷтимоиву фарҳангии Паём диққат дода, рушди ин соҳаҳоро ба маърифати ҷомеа вобаста медонад, ки аз мутолиаи китоб маншаш мегирад. Ҳуршеда Ҳошимова бошад ба масъалаи забон, хосса манзалати он ҳамчун

аввалин ва муҳимтарин рукни ҳастии ҳар халқ таваҷҷуҳ намуда, дар такя ба адабиёти илмӣ андешаҳояшро тақвият бахшидааст.

Азизи Азиз ба нуктаҳои Паём ва роҳҳои татбиқи он бо назари интиқодӣ, аммо некбинона назар карда, масъалаи аз китоб хондан дур мондани мардум, бахусус бачаҳо, ба завқи наврасон ҷавобгӯ набудани адабиёти бачагона, фавоиди озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ...» (хонандай ҳурдсол донист, ки китобхонро ҳама дӯст медорад, китобхон сазовори эҳтирому иззат аст. Китобхонро қадр мекунанд, роҳи осони маълуму машҳур шудан китоб хондан аст), камбузиҳои аз рафти ин озмун ошкоргардида (кам нашр гардидани китобҳои бачагона, фаъол набудани насли қалонсол, камтар таваҷҷуҳ доштан ба намояндагони машҳури адабиёти ҷаҳон)-ро ба баҳс қашидааст. Шарҳи Раҷабалӣ Ҳудоёрзода аслан дар атрофи сиёсати маорифпарварони Сарвари давлат ва корҳои дар партави ин сиёсат ба анҷом расида сурат гирифтааст. Диққати Султонмуроди Одина нисбатан ба баланд бардоштани ҳувияти миллӣ, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватанпарварӣ, забондонӣ, донистани асосҳои илмҳои дақик, таъриҳ, иҷрои вазифаҳои дар Паём дар назди аҳли зиё, кормандони соҳаи фарҳанг гузошташуда равона шудааст.

Абдуҷаббори Абдуғаффор доир ба китоб, китобхонӣ ва ҷалби мардум ба ин амали начиби маънавӣ, ки дар Паём таъқид шудааст, андеша ронда, барои иҷрои воқеии он пешниҳодҳои мушаҳҳас кардааст.

Матлаби дигари ин муаллиф, ҳарчанд зери рубриқаи «Публистика» дарҷ гардидааст, аммо мазмунан ба рубриқаи «Дар партави Паём» мувоғиқ аст. Зоро таҳлилҳои муаллиф дар заминаи нуктаҳои Паём сурат гирифта, диққати ў ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ, бахусус иқтисодиёти қиҷвар, талошҳои Сарвари давлат дар фаъолгардонии мардум, баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии онҳо, таҳқими рӯҳияи ободкорӣ, инкишоғу такомули дунёи ботинӣ ва амсоли ин равона шудааст. Нуктаи меҳварӣ дар ин матлаб баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносии мардум, хосса падару модарон, омӯзгорони мактабҳои сатҳои гуногун ва аҳли адаб аст.

Мақолаҳои пурмуҳтавои Абдуҷаббор Раҳмонзода, «Китоб омили бунёдии ташаккули тафаккури инсон ва тамаддун» (11 июн), Ҳасан Султон «Ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтсан» (23 апрел), Ҷӯрабек Назрӣ «Раҳнамои дурахшони хирад» (30 апрел), ки дар партави суханронии Пешвои миллат бо аҳли илму адаби қиҷвар рӯйи қалам омадаанд, бо вучуди саршор аз музокираҳои илмӣ будан, ҷанбаи пуркувати публистикӣ доранд, зоро дар онҳо фикри иҷтимоӣ талқин мешавад. Аз ҷумла, дар матлаби аввал андешаи нақши китоб ва китобхонӣ дар тарбияи инсонҳо тақвият ёфта, рӯҳияи тарғибу тарвиҷи китобдӯстиву китобхонӣ дар ҷомеа талқин шудааст. Муаллифи матлаби дуюм ба далели тақвияти гуфтаҳои Пешвои миллат доир ба илмҳои табиӣ, дақик ва риёзӣ дастовардҳои илмии донишмандони тоҷикро бозгӯ намуда, ба натиҷае мерасад, ки «рӯзгори давлатдории нави миллӣ водор мекунад, ки аҳли ҷомеаи мо ба омӯзишу

фаро гирифтани илму дониш, бахусус илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ беш аз пеш камари ҳимат бандад ва бо такя ба донишу хиради фитрию азали мисли гузаштагони шарафманди худ дар шинохти ҷаҳон ва пешрафти илму фан дигарбора саҳмгузор бошад».

«Публитсистика ифодагари рӯҳияи давру замони муайян буда ба набзи иҷтимоӣ, авзо ва талаби сиёсии он саҳт алоқаманд аст. Ба ин маънӣ, мавзӯи баҳси публитсистикаро пешакӣ наметавон муайян кард. Раванди зиндагӣ, пешомадҳои ҳаёт, авзои ҷомеа худ ғояи тавлиди матолиби публитсистиро ба миён меорад ва қарору дастуроти расмӣ ба он рӯҳу равони тоза мебахшанд» [3, с.130].

Рубрикаи «Публитсистика» дар ин нашрия идомаи пайваста надошта бошад ҳам, дар аксари шумораҳои он ба мушоҳида мерасад. Дар соли 2020 зери ин рубрика мақолаҳои Абдуҷаббор Раҳмонзода «Шириншоҳ Шотемур – ситораи пурчилои ҳалқи тоҷик» (30 январ), Мажид Салим «Иқлим ва қисмати инсон» (20 феврал), Садриддин Ҳасанзода «Анъана ва ҳудшиносӣ» (2 апрел), Тухфа Расулий «Пораҳо аз хотираҳо» (23 апрел), Камол Насрулло «Иқдомҳои созандай Ҳукумати Тоҷикистон» (21 май), «Родмардӣ – суннати дерини тоҷикон» (30 июл), Боҳир Раҷаб «Лоик Шералӣ ва ҳувияти миллӣ» (28 май), Шарофати Назар «Қиссаҳои он айём» (18 июн), Раҷабалий Аҳмадзода «Зиндагӣ созандӣ аст» (6 августи), Ато Ҳамдам «Зинаҳои ифтиҳор» (3 сентябр), Сайданвар Қамолов «Ба хотири ҳушбахтии Ватан» (17 сентябр), «Шодӣ Раҷабзод «Тантанаю табрики сулҳ» (24 сентябр), Хайрулло Раҷабалиев «Миллатсӯзон ва миллатсозон» (3 декабр), Ҳушомади Алидод «Равшандиле аз Бадаҳшон» (10 декабр) ба табъ расидаанд.

Ин мақолаҳо мавзӯъҳои муҳталифро фаро гирифта, дар қолаби жанрҳои гуногуни публитсистӣ иншо гардидаанд ва дар онҳо «Ман»-и муаллиф, ки оғози ташкили асар аст» [6, с. 307] баравъло мушоҳида мешавад. Ба ин мазмун, матнҳои «Шириншоҳ Шотемур – ситораи пурчилои ҳалқи тоҷик», «Родмардӣ – суннати дерини тоҷикон» ва «Равшандиле аз Бадаҳшон»-ро ба очерк, «Пораҳо аз хотираҳо», «Қиссаҳои он айём» ва «Тантанаю табрики сулҳ»-ро ба лавҳа, «Иқлим ва қисмати инсон», «Иқдомҳои созандай Ҳукумати Тоҷикистон» ва «Миллатсӯzon ва миллатсозон»-ро ба жанри мақола нисбат дода метавонем.

Дар матлаби аввал ҷеҳраи таъриҳӣ, сиёсӣ ва қобилияти раҳбарии фарзанди фарazonai тоҷик Шириншоҳ Шотемур бо фаро гирифтани фактҳои илмӣ ва музокираҳои публитсистӣ намо ёфтааст. Муаллиф «ҷеҳраи ўро минҳайси як шаҳсияти шинохташуда ва навовари замон пазируфта» [7, с. 50] дар нишон додани ташаккули шаҳсияти иҷтимоӣ қаҳрамон, вусъати ҷаҳонбинии сиёсӣ, амиқрафти ҳисси ватандориву ифтиҳори миллӣ, сайқали маҳорати роҳбарӣ ва кордонии ў ба далелҳои зиёди таъриҳӣ такя намуда, муборизаҳои истиқлолиятҳоҳиашро дар замони пурошӯбу мураккаби ибтидои садаи XX як навъ қаҳрамонӣ меҳисобад. Қаҳрамонии дигар, ибтикороти бевоситаи Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки боиси аз нав эҳё шудани мақоми ин шаҳсияти таърихӣ гадидааст. Махӯз ҳамин ҷиҳат рӯҳи публигистии очеркро қавӣ ва зиндагиномаи Шириншо Шотемурро ибратомӯзи имрӯза фардоиён гардонидааст. Ба таъбири ниғорандай ин очерк зиндагиномаи ў «барои насли имрӯзу фардо намунаи олии мактаби бузурги хештаншиносӣ, ватанпарварӣ ва ҷавонмардӣ бокӣ ҳоҳад монд».

«Родмардӣ – суннати дерини тоҷикон» як навъ арҷузорӣ ба инсонҳоест, ки бунёдашон ба садоқат асос ёфтааст. Ин андеша аз сӯҳбати муаллиф бо як нафар иштирокчии фаъоли намоишгоҳи китоб, ки аз ҷониби нашриёти «Адиб» ташкил шудааст, сар задааст. Ин нафар Исмоилхон Раҳмонзода коргари амалҳои фаврии ВКД аст, ки «хушбахтиро на дар пулу молу давлати бисёр, балки дар баландии шараф ва садоқати инсонӣ мебинанд». Рӯҳияи чунин садоқатмандӣ аз китобдӯстиву китобхонӣ маншаъ гирифтааст.

Дар очерки «Равшандиле аз Бадаҳшон» зиндагии пурмашақкат, аммо ибратомӯзи муаллим Сулаймон Қурбонмамадов, ки соли 1869 ба дунё омада, соли 1953 дар Ҳоруг бар асари мариҷӣ фавтидааст, нақл гардида, қобилияти таълимигу тарбиятгарӣ ва ташкилотчиғии ў нишон дода шудааст.

«Пораҳо аз хотираҳо» як навъ бардоштҳои маърифатшудаи муаллиф дар бораи муносибат ва фаҳму фаросати адибони бузург Айнӣ, Турсунзода, Дехотӣ, Аминҷон Шукӯҳӣ, Розияи Озод аст, ки бо нақли лаҳзаҳои ҷолиби дидаву шунидаҳои муаллиф пора-пора, аммо хонову таъсирпазир баён шудаанд.

«Қиссаҳои он айём» аз лаҳзаҳои фоҷиабору ғамангези солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ нақл мекунад, ки мардум ба як бурда нон зор буданду аз ҳамдигар меҳаросиданд ва ба хотири ба даст овардани ҳаққи ҳалоли худ ҳар гуна баҳонаҳо мебофтаанд. Ҳикмати қиссаҳои он аст, ки дар ҳар ҳолат ҳақиқатро бояд гуфт ва нияти бад накард. Чунончи, муҳочирони тоҷик барои ситонидани музди меҳнати худ нақли марги бибии Комгорро бофтаанд, ки дере нагузашта он ба ҳақиқат табдил ёфтааст.

«Тантанаю табрики сулҳ»-ро метавон лавҳаи лирикӣ номид, ки дар он таърихи воқеаҳои хунини солҳои аввали пас аз истиқлол, амалҳои фоҷеабор ва оқибатҳои он, азоби рӯҳиву гурӯснагии мардум ва шунидани муждаи ба имзо расидани Созишиномаи истиқорори сулҳу ваҳдати миллӣ бо эҳсоси ботинии муаллиф нақл шудааст. Ҳикмати ин навишта расидан ба қадри талошҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки аз байни обу оташ гузашта, якпорчагии марзу буими қишвари азизи мо – Тоҷикистонро ҳифз кард. Шукрӯзорӣ ба Рӯзи Ваҳдат ҳамин маъноро дорад.

Дар «Иқлим ва қисмати инсон» муаллиф зарурияти омӯзиши фанҳои дақиқро, ки дар Паём таъқид гардидааст, ба масъалаи ҳифзи муҳити зист, тағиیرёбии иқлим, обшавии пиряҳҳо ва истифодай

самараноки об асоснок намудааст. Имрӯз ин масъала сатҳи ҷаҳонӣ пайдо карда, муносибати оқилонаи чомеаи ҷаҳониро ба ҳифзи табиат тақозо мекунад.

Аз мавзӯҳои дигаре, ки дар контексти матни публицистӣ мавриди инъикоси нашрияи «Адабиёт ва санъат» қарор гирифтааст, COVID-19 аст. Доир ба ин мавзӯъ адібон Камол Насрулло, Равшан Махсумзод ва Раҷабалӣ Аҳмадзода изҳори назар намудаанд. Ин мақолаҳо ифодгари проблемаи муҳимми рӯз буда, моҳияти фаҳмондадиҳӣ доранд. Ба ин маънӣ, муаллифон мардумро даъват намудаанд, ки ба иғволу воҳимаҳо бовар накунанд, дилшикастуву ноумед набошанд, ба тарсу ҳарос дода нашаванд, талаботи санитариро риоя кунанд, эҳтиёткор бошанд, бар зидди ин беморӣ сарҷамъона мубориза баранд.

Ин мавзӯи доғи рӯз, чомеаи ҷаҳониро ба ваҳм овард. Нашрияи «Адабиёт ва санъат» бо чопи чунин матолиб дар пурра намудани сатҳи иттилоотии чомеа доир ба бемории короновирус, вусъат бахшидани маърифати мардум ҷиҳати ин вабои аср, бовар қунонидан ба гузарон будани ин рӯзҳои вазнин саҳм гузошта, рӯхияи некбиноаро ба вучуд овардааст.

Чои шубҳае нест, ки раванди корҳои созандагӣ дар кишвари мо аз ҳар ҷиҳат ба ибтикорот ва ташабbusҳои Пешвои миллат саҳт алоқаманд аст. Ба ин манзур аксари муаллифон инъикос ва баррасии масъалаҳои мубрами рӯзро ба ибтикороту ташабbusҳои Пешвои миллат вобаста дониста, ба ин минвол дар пурра гардонидани фазои иттилоотӣ ҷиҳати шинохти ин шаҳсияти барҷастаи таъриҳӣ мусоидат намудаанд. Чунончи, Ато Ҳамдам навиштааст: «фазои иттилоотӣ падидаеро, ки Президенти Тоҷикистон аст, комилан фаро гирифта наметавонад. Раванди ташаккули шаҳсияти ўчи гуна сурат гирифтааст, чи гуна аст робитаи мутақобилаи он бо таърихи ҳалқ. Чи сон мавриди мулоҳиза қарор мегирад он ва дар нияту қарорҳо нақш мебандад? Дар ин хусус ҳанӯз касе нагуфта буд».

Мавсуф дар матлаби «Зинаҳои ифтихор» китоби «Корномаи Эмомалий Раҳмон»-ро, ки аз ҷониби ўва Л. Чигрин таълиф шудааст, тавзех намуда афзудааст:

«Ин китоб оғарандагони хешро тарқ гуфта, ҳаёти мустақилона оғоз намуд.... Мехоҳем ҳонандагон ба мазмуни он сар фурӯ бурда, дар бораи он паҳлӯҳои шаҳсияти Президенти Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон тасаввурот ҳосил кунанд, ки маҳсусияту паҳнои онро ифода менамоянд. Мехоҳем ҳонандагон биғаҳманд, ки чӣ корҳои зиёде кардааст ў, чӣ талошҳое ба ҳарҷ додааст».

Ҳамин тавр, нашрия дар бораи корномаи Пешвои миллат, ташабbusҳои сатҳи байналмилалӣ ва муносибати ў ба мардум, хосса истеҳсолкунандагони неъматҳои моддӣ ва рӯхбаландии онҳо аз ибтикороти Сарвари давлат низ таваҷҷӯҳ намудааст, ки нигоштаҳои С. Қосимов «Иқдоми начиби ояндасоз» (9 январ), Сайрам Бақозода «Қаҳрамони Ваҳдати тоҷикон» (17 июн), Кароматулло Мирзоев «Рӯ ба

офтоб» (24 сентябр), Раҷабалӣ Раҳмонзода «Азми ману матонати ман кор мекунад» (1 октябр), Мухтарам Хотам «Сарнишини киштии тақдири миллат» (8 октябр), Бахтиёр Муртазо «Падари ғамхори ҳалқ» (8 октябр), Нуъмонҷон Faффоров «Сифатҳои волои Сарвари давлат» (12 ноябр) намунае аз онҳост. Ин гуна навиштаҳо дар заминаи бардоштҳои муаллифон аз суханрониҳои Эмомалӣ Раҳмон, дарки ибтикороту ташаббусҳои ўдарроҳи хотима бахшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ, расидан ба сулҳу оштӣ ва таҳқим бахшидан ба Ваҳдати миллӣ, давлатсозӣ, сафарҳо, воҳӯриву сӯҳбатҳои Пешвои миллат бо мардум ва амсоли ин ҳосил шудаанд, ки аз ҳар ҷиҳат ҷолиб ва таъсирбахшанд.

Дар нашрияи даврии «Адабиёт ва санъат» пайгири Ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон намудани солгарди мавлуди аҳли адабу фарҳанг, санаҳои бузурги таъриҳӣ, ки мазмуни ҷаҳонӣ дошта, зери рубрикаҳои гуногун сурат мегирад, ба ҳукми анъана даромадааст. Ба ин мазмун, дар соли 2020 нашрия нигоштаҳои Абдулҳамид Самад «Биё эй дӯст» (9 январ), Абдураҳмон Абдуманнон «Ўмуҷассамаи маърифат буд» (5 март), «Танҳоӣ» (2 июл), Баҳром Фирӯз «Ҷумъаву Одина дар маъно як аст» (9 апрел, бозчоп аз соли 1990), Ато Ҳамдам «Матонат» (23 апрел), Ҳакназар Ғоиб «Узви ифтихории хонадони мо ва ҳоҷагӣ» (14 май), Номвар Курбонов «Ҷонғидое дар раҳи Ватану миллат» (16 июл), Обидҷон Саидзода «Ровии мумтози мо» (23 июл), Олимҷон Ҳочамуродов «Пуштибони илми шарқшиносии тоҷик» (27 август), «Лаълпораҳои Мағмурурд» (16 сентябр), Ато Мирҳоҷа «Аз ҳудам як сипар ихлос бикардам эҷод» (24 декабр) ба табъ расонидааст.

Ин гуна матолиб ҳусусияти портретӣ дошта, дар онҳо симои шаҳс – зиндагиномаи «одамони пешқадам, шахсоне, ки ҳаёташон барои дигарон намунаи ибрат аст» [12, с. 96] дар ҷойи аввал қарор дорад. Муаллифон дар тасвири симои ин гуна ашҳос аз қолаби жанрҳои публицистию бадеӣ – лавҳаву очерк, ёднома ва эссе корбаст намудаанд. Ҳарчанд хонанда аз ин нигоштаҳо бештар завқи маънавӣ мегирад, аммо дар онҳо андешаҳои публицистӣ, тасвири лаҳзаҳои ибратомӯзи зиндагӣ, ҳолатҳои барангезандай фикри иҷтимоӣ кам нестанд. Чунончӣ, эссеи «Биё эй дӯст», ки ба муносибати 90-солагии адаби маҳбуб Шоҳмузafferar Ёдгорӣ бахшида шудааст, натанҳо фазилатҳои эҷодиёт, балки шахсияти инсонии ўро пешорӯйи хонанда намо медиҳад. Таассуроти нависандга китобӣ нест, гарчанде дар баҳо додан ба арзиши эҷодиёти ў ба асарҳояш иктифо мекунад, балки фазоӣ аст, ки муносибати қаҳрамонро ба қасбу кор ва атрофиён нишон медиҳад. Ниғоранда ба асноди ҳуҷҷатӣ камтар такя намуда, бевосита аз лаҳзаҳои ҳамнишиниву ҳамсuxbatӣ бо қаҳрамон, ки дар вақту замони муайян ба вуқӯй пайвастааст, нақл мекунад. Нақлҳои аз ҳамнишиниву ҳамсuxbatӣ ҳосилшуда ва ҳамҷунин бардоштҳо аз эҷодиёт, аз як тараф, Шоҳмузafferar Ёдгориро ҳамҷун шахси дидадаро, сӯҳбаторо, саҳоватманд, дардошно, мушкилнописанд, дурбин, маслиҳаторо, рӯзноманигори ҳақҷӯву ҳақгӯ, мураббии бегараз ва соҳибэҳтиром, сармухаррири масъулиятшинос, ботамкину сабур, дорои фарҳангӣ

баланди муюшират, андешаи зебои шоирона, шоири иҷтимоъгаро намо диханд, аз тарафи дигар, хонандаро ба муҳити адабии солҳои шастуми асри XX, фазои эҷодии рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ва шеваи кори нашрияи даврии «Ҷумҳурият» ошно мегардонад.

Ба ин монанд, бо мутолиаи матнҳои «Ӯ мучассамаи маърифат буд» (5 март) ва «Пуштибони илми шарқшиносии тоҷик» (27 август) ки ба истиқболи 100-умин солгарди академик Муҳаммад Осимӣ ба табъ расидаанд, инсони некутабиат, шахсияти фозил, меҳнатдӯст, масъулиятинос ва ғомхор будани М. Осимӣ намудор мегардад. «Танҳой» хонандаро ба зиндагии пурфочиа, аммо шуҷоатмандонаву ибраторӣ мегардад. Рашид Абдулло, ки бо такя ба матолиби матбуоти даврӣ ва нақли Музаффара Қосимова (ҳамшираи Р.А.) ба сужа дароварда шудааст, шинос мегардонад.

«Ҷумъаву Одина дар маъно як аст» эҳтиёҷоти ботинии муаллифро нисбат ба рӯзгор ва осори Ҷумъа Одина муайян мекунад. Ин эҳтиёҷот тавассути нақли ошнои ӯ бо асарҳои адиб, ҳамкориву ҳамнишинӣ, сұхбатҳои адабӣ ва амсоли ин намудор мегардад.

«Матонат» симои иштирокии ҶБВ Ҳасан Собировро нишон медиҳад. «Узви ифтихории хонадони мо ва ҳоҷагӣ» ифодакунандаи хотирот ва таассуроти нигорандай он нисбат ба дӯсти ҳамқаламаш Лоиқ Шералий аст.

«Лаълпораҳои Мағмурурд» самимияти нависандаро нисбат ба дӯсташ Азизбек Шарифзода ифода мекунад. Қаҳрамони асар барои нависанда хуб ошност, ҳар ду аз як маҳаланд, дар ғаму шодӣ, хушию ноҳушиҳои ҳамдигар шариканд. Муаллиф шоҳиди бевоситаи ташаккули шахсияти иҷтимоиву сиёсии Азизбек аст, ки то вазифаи котиби аввали хизби коммунисти ноҳия расидааст. Дар ҳама маврид ӯ инсони оддӣ, хокзор, ҳалим, дилсӯзи мардум, меҳмондору меҳмоннавоз, дастгиру мададгор бοқӣ мандааст, ки василаи тарбияи дигарон буда метавонад.

Гурӯҳи дигари матолиберо, ки нашрия ба муносабати мавлуд ва ё ёдбуди ин ё он шахсияти адабӣ дарҷ намудааст лавҳаву очеркгунаҳое ташкил медиҳанд, ки лаҳзаҳои чудогонаи ҳаёти қаҳрамононро фаро мегиранд. Масалан, Гулназар Келдӣ, Сайдалий Маъмур «Кор ва рӯзгори шоирона» (9 январ), Абдураҳмони Абдуманнон «Эй хушо дар роҳи худ будан...» (16 январ), М. Ҳамза «Пайроҳаи дураҳшони зиндагӣ» (9 январ), Мирзоалий Мирилиев «Ёди рӯзгори ширин» (12 март), Мачид Салим «Журналисте адабписанд» (12 март), Бахтиёр Муртазо «Минқори қалам ба ҳақнигорӣ» (16 апрел), «Восифи истиқлоли диёр» (30 апрел), Мансур Суруш «Фидоии ду ҷабҳа» (7 май), «Соҳибэҳтиром» (6 август), Тоҳирхоҷаи Хоҷаҳад, Мушаррафа Абдуллоева «Номи баланду пуршараф» (7 май), Сипехри Ҳасанзод «Садои радио» (7 май), Алӣ Ҷӯра «Лаҳни хониши Исо» (21 май), Синои Холиқ «Бурҳони ҳунар ё тарғибари меҳр» (4 июн), Сайдҳоҷа Ализода «Донишманди ватандӯсту инсонпарвар» (30 июн) ва ғайра.

Дар ин нигоштаҳо таносубан ҷанбаи иттилоотиву маърифатӣ афзалият дорад. Онҳо як навъ меҳрномае маҳсуб меёбанд, ки ин ё он ҷанбаи зиндагӣ ва ё фаъолияти илмиву эҷодии шахси муайянро бозгӯ мекунанд. Дар тавсифи ҷеҳраи онҳо назари субъективии муаллифон ва баъзан лаҳзаҳои тарҷумаиҳолӣ нисбатан бартарӣ дорад. Масалан, матнҳои «Кор ва рӯзгори шоирона» ва «Эй хушо дар роҳи худ будан...» ба муносибати 75-солагии адабиётшинос Абдурашид Самадов нигошта шудаанд. Дар онҳо объекти тасвир як бошад ҳам, диди муаллиfon ба он гуногун аст. Агар дар матни аввал баъзе лаҳзаҳои зиндагии ў, ҳусусан даврони донишҷӯйиаш таваҷҷӯҳи муаллиfonро ҷалб намуда бошад, дар матни дуюм фаъолияти илмиву маърифатомӯзиаш бештар мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст.

Чунин нигоштаҳо ҳарчанд рӯзгори шаҳсиятҳои гуногунро бозгӯ мекунанд, аммо аз ҷонд ҷиҳат ба ҳам умумият доранд. Якум, қаҳрамонони ин гуна матолиб ашхоси илму адаб ва фарҳанганд. Дуюм, муносибати муаллиfon ба қаҳрамонони нигоштаҳо самимӣ ва дӯстона аст, ки баёнгари эҳтироми онҳост. Сеюм, таркиби матнҳоро бештар ҷузъиёти тарҷумаиҳолӣ ташкил медиҳад. Ҷаҳорум, тасвирҳо дар заминай бардоштҳои бевоситай муаллиfon шакл гирифтааст. Чунончӣ, дар «Ёди рӯзгори ширин» рӯзгори Сабзалий Муродов, дар «Журналисти адабписанд» фаъолияти Алихон Зарифӣ, дар «Минқори қалам ба ҳақнигорӣ» шаҳсияти эҷодии Владимир Флоров дар «Фидоии ду ҷабҳа» корнамоиҳои ҷангиву эҷодии Олег Собелев тавсиф шудааст. Бо вучуди ин, дар тавсифи рӯзгори ибраториҷи қаҳрамони асаарҳо қобилияти нигорандагии муаллиfon нақши муҳим дорад. Бахусус дар ду матлаби охир ҷеҳраи қаҳрамонон нисбатан мукаммалтар ба тасвир гирифта шудааст. Аз ҷумла, ҷеҳраи Владимир Флоров натанҳо бо тавсифи фаъолияти рӯзноманигориву нависандагӣ, балки бо тасвири лаҳзаҳои давраи мактабхонӣ, таҳсил дар донишгоҳ, ҳамкорӣ ва фаъолият дар нашрияҳои даврӣ, бахусус «Комсомолец Таджикистана» ва «Коммунист Таджикистана», вижагиҳои мавзӯиву жанрии публистика ва муносибати ў ба қасбу ҳамкасбон шакл гирифтааст, ки боиси нисбатан равшантар шудани ташаккули ҳарактери қаҳрамон – соҳибкасби маъулиятшинос, инсони некфтірат, покизасиришт, меҳнатдӯст ва садоқатманҷу ғамхор гардидааст.

Умуман, «Адабиёт ва санъат» дар бозтоби рӯзгори ибраториҷи илму адаб ва фарҳангу ҳунар саҳми назаррас дорад. Ба ин васила, аз як тараф, рӯху равон ва хотираи чунин ашхос шод мешавад, аз ҷониби дигар, фаъолияти эҷодӣ ва муносибатии инсонии онҳо ба дигарон муаррифӣ мегардад. Ва болотар аз ин барои шинохти илмиву оммавии намояндагони сарсупурдаи илму адаб фазои муносиб ба вучуд меояд.

Масъалаи дигаре, ки дар контексти матни публистикаи жанрҳои он мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, бозгӯи таассуроти сафар ва дар ҳошияни он матраҳ намудани проблемаҳои муҳимми иҷтимоӣ аст. Ба таври

намуна, нигоштаҳои Мисбоҳиддини Нарзикул «Сафарномаи Бухоро» (23 январ) ва Гулчехра Мухаммадиева «Ҳафтае дар домани биҳишт» (30 июл).

Дар матни аввал таассуроти нигоранда дар бораи шаҳри Бухоро ва дар матлаби дуюм бардошт аз мушоҳидаҳои муаллиф аз сафар ба Сари Хосор нақл гардидааст. Дар нигоштаи аввал ҳати ҳаракати сафар пурра нишон дода шуда бошад, дар матлаби дуюм ин усул ба инобат гирифта нашудааст.

Дар «Сафарномаи Бухоро» ҳати ҳаракати сафар аз Душанбе то Бухоро аст, ки дар вақт ва фазои муайян сурат гирифтааст. Муаллиф имкон пайдо кардааст, дар тӯли даҳ рӯз мавзеъҳои таърихӣ ва истироҳативу фарогатии шаҳри Бухороро тамошо кунад, ба ваҷд ояд, андеша номояд ва фикрашро ба таҳрик дарорад. Маҳз таҳрики афкор, ки дар заминаи муқоисаи одобу момила, шеваи меҳмондорӣ, тарзи маҳфилорӣ, нарху наво, ҳифз ва шаҳомати мавзеъҳои таърихӣ ва амсоли ин ба вучуд омадааст, ҷанбаи публитсистии сафарномаро қавӣ гардонида, рӯхияни созандагиашро қавӣ намудааст.

Дар маводи дуюм ду сафари муаллиф ба Балчувон, хосса ба мавзеи хушманзараи Сари Хосор, ки яке соли 2002 ва дигаре соли 2020 рух додааст, бозгӯ шудааст. Дар он тафсилоти сафари аввал, ки ҳафт рӯз идома ёфтааст, таносубан бартарӣ дорад. Манзури муаллиф он аст, ки аз сафари аввал то сафари навбатӣ Балчувон хеле обод шуда бошад ҳам, ҳамчун мавзеи сайёҳӣ ҳанӯз мавриди дикқат қарор нагирифтааст. Ба ин мақсадӣ дар интиҳои матлаб умед мебандад, ки «ҷавонмардони баору номус ва меҳнатдӯсти мо аз як гиребон сар бароварда, мулки худро обод мекунанд ва бигузор дигарон омада, аз зебоии диёри мо баҳра баранд ва ангушти ҳайрат газанд».

Мавзӯи дигаре, ки аз мутолиаи ин нашрия таваҷҷуҳи мо ҷалб шуд, ҳудшиноӣ дар доираи маърифат ва ҳифзи фарҳангӣ миллий аст, ки бештар зери рубрикаи «Мулоҳиза» ҷой дода шудааст. Барои намуна Н. Нуров «Фарҳанг, инсони фарҳангӣ ва воқеиятҳои имрӯзӣ» (25 июн), Исомиддин Шарифзода «Ҳокимияти динсолор ё расмиунонии хурофтзадагӣ» (19 ноябр), Ҳайрулло Раҷабалиев «Миллатсӯзон ва миллатсозон» ва гайра.

Дар ин матолиб проблемаҳои иҷтимоии ҷомеаи имрӯз, баҳусус воқеиятҳое, ки пешорӯйи фарҳангӣ миллий қарор гирифтаанд, ба таҳлил қашида шудаанд. Муаллифони ин гуна матолиб оқибати чунин проблемаҳоро ҳатарнок дониста, аз он изҳори нигаронӣ кардаанд. Аз ҷумла, нигорандай матлаби аввал ба он назар аст, ки ҳадафи зандагӣ ва зистан дар тасаввuri инсон фарҳанг аст, ки дар буруз карданӣ тавоноиҳои ботинию сириштӣ ва раҳонидани мардум аз мушкилоти зиндагӣ таҳаққуқ мейёбад. Дар саргҳаи фарҳанг ва қудрати фарҳангӣ ақлу донишу хуш қарор дорад. Аммо «бештари фарҳангииён мо ба авзои сиёсию геополитикии ҷаҳон бетафовутанд. Бетафовутӣ ва саҳлангорӣ дар умури иҷтимоию сиёси ва фикрию маданӣ роҳро барои нуфузу тасаллути хурофту таассуби мазҳабӣ дар ҷомеа ҳамвор месозад».

Муаллифи матлаби дуюм нигарон аз он аст, ки баъзе гурӯҳҳои тарғибқунандаи чомеаи исломӣ бозори хурофотфурӯширо авҷ медиҳанд ва ба ин васила меҳоҳанд мардумро дар бунбаст, нодонӣ ва ҷаҳолат қарор диханд. Аз ин рӯ, ӯ масъала мегузорад, ки чунин гурӯҳҳо «дуруст шинохта шаванд, зоро имрӯз ҳар чомеа ва ҳар қишвар танҳо аз роҳи дунявияту мардумсолорӣ метавонад ба пешрафт ноил гардад».

Нигорандай «Миллатсӯзон ва миллатсозон» амалҳои созандагии дар се даҳсолаи охир бо роҳбарии Эмомалий Раҳмон дар роҳи давлатдориву миллатсозӣ эҷодшударо бозтоб намуда, рӯҳияни миллатсозиро талқин мекунад.

Умуман, нашрияи «Адабиёт ва санъат» ҳамчун минбари эҷодкорони Тоҷикистон дар инъикоси муҳимтарин масъалаҳои замони муосир, тарғиби сиёсати фарҳангии Ҳукумати қишвар, ибтикороту ташаббусҳои Пешвои миллат дар роҳи осудагиву беҳдошти зиндагии мардум, ташаккули афкори созанда, намои ҷаҳраҳои илму адаб ва фарҳангу ҳунар аз имконоти жанрҳои публитсистӣ кор гирифта, аз як тараф, шакл ва мундариҷаи ҳудро рангоранг гардонидааст, аз ҷониби дигар, ба ҳаёти иҷтимоӣ рӯҳӣ тозаи замонавӣ бахшидааст.

Адабиёт

1. Гулов, С. Махсусияти очерки муосири тоҷик / С. Гулов. – Душанбе: Дониш, 2012. – 116 с.
2. Қутибиддинов, А. Ҳосияти публитсистика/ А. Қутбиддинов, Ҷ. Раҳмонова. – Душанбе, 2018. – 164 с.
3. Муродов, М.Б. Истиқлолият ва рушди матбуоти даврӣ / М. Б. Муродов. – Душанбе: Арҷанг, 2017. – 224 с.
4. Муродов, М. Баъзе масъалаҳои таҳқиқи публитсистика / М. Б. Муродов. // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши филология).– Душанбе, 2016. – №4/6 (212) . – С. 266-270.
5. Муродов, М. Баъзе масъалаҳои назарӣ ва амалии шинохти публитсистикаи муосир / М. Муродов // Осор.– Душанбе: Арҷанг, 2019. – Ҷ. 6. – С. 217 - 287.
6. Прохоров, Е.П. Искусство публицистики / Е. П. Прохоров. – М., 1984.– 360 с.
7. Саъдуллоев, А. Ҳамосаи инсони кор / А. Саъдуллоев, П. Гулмуродзода.– Душанбе, 1995.– 64 с.
8. Саъдуллоев, А. Ҳосияти адабиёт / А. Саъдуллоев.– Душанбе, 2000. – 256 с.
9. Саъдуллоев, А. Наҷвои наҷотофарин / А. Саъдуллоев.– Душанбе, 2009. – 112 с.
10. Садуллаев, А., Аминов, А. Очек: генезис, развитие и современное состояние / А. Садуллаев, А. Аминов. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 216 с.
11. Солеҳов, Н. Муаммои назарияи публитсистика (Маводи дарсӣ) / Н. Солеҳов, А. Саъдуллоев. – Душанбе: Дақиқӣ, 2015. – 184 с.
12. Усмонов, И. К. Жанрҳои публитсистика / И. К. Усмонов.– Душанбе, 2009.– 140 с.

Манбаъ

13. Адабиёт ва санъат – Минбари эҷодкорони Тоҷикистон – 2020.

Муроди М.

**РОЛЬ ПУБЛИЦИСТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЗИДАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ**

**(На примере материалов периодического издания «Адабиёт ва санъат»
за 2020 г.)**

Статья, имеет научно-практический аспект, в котором анализируются и исследуются публицистические материалы периодического издания «Адабиёт ва санъат» («Литература и искусство») за 2020 год.

Процесс глобализации, возникновение глобальных проблем, продвижение общественной жизни на основе идей современной государственности требует, чтобы периодические издания уделяли особое внимание публицистическому анализу важных национальных и мировых реалий.

«Адабиёт ва санъат», как трибуна писателей Таджикистана, наряду с отражением мира литературы и искусства, также уделяет внимание рассмотрению важнейших социальных проблем, отражение и рассмотрение которых в этом издании осуществляется, в основном, в двух видах. Первой формой является непосредственное рассмотрение, которое связано с теми или иными важным проблемами дня. Второй формой является посредственное рассмотрение важных социальных вопросов в контексте различных культурных и литературных тем.

В этом смысле нецелесообразно ограничивать публикацию газеты «Адабиёт ва санъат» только с рубрикой «Публицистика». Анализ содержания данной газеты показывает, что в ней отражены многие проблемы под разными рубриками, которые имеют высокий социальный пафос, основной целью которых является пропаганда передовых идей, хорошего поведения, здравого смысла, положительного человеческого характера и созидательного труда.

В статье публицистические материалы исследуемого издания выделены в отдельные группы и выявлены их тематические и жанровые особенности. Исследование и анализ публицистических материалов «Адабиёт ва санъат» показали, что в данной газете умело использованы возможности публицистических жанров в отражении актуальных проблем современности, пропаганды культурной политики Правительства страны, различных инициатив Лидера нации на пути к мирной жизни и благополучию людей, формировании созидательного мышления, а также описания трудовой и творческой деятельности представителей культуры и литературы.

Ключевые слова: «Адабиёт ва санъат», публицистика, общественная мысль, созидательное мышление, формирование, отражение, описание, особенности, жанр, тема, проблема, функция, анализ, рассмотрение.

Murodi M.

**THE ROLE OF JOURNALISM IN THE FORMATION
OF CREATIVE THINKING**

(On the materials of the periodical "Adabiyot va san'at" for 2020)

This article has a scientific and practical aspects, in which the journalistic materials of the periodical "Adabiyot va san'at" ("Literature and Art") for 2020 are analyzed and investigated.

The process of globalization, the emergence of global problems, the promotion of public life based on the ideas of modern statehood requires that periodicals pay special attention to the journalistic analysis of important national and world realities.

"Adabiyot va san'at", as a tribune of writers of Tajikistan, along with reflecting the world of literature and art, also pays attention to the consideration of the most important social problems, the reflection and consideration of which in this publication is carried out mainly in two forms. The first form is direct consideration, which is related to certain important issues of the day. The second form is mediocre consideration of important social issues in the context of various cultural and literary topics.

In this sense, it is inappropriate to limit the publication of the newspaper "Adabiyot va san'at" only with the heading "Journalism". Analysis of the content of this newspaper shows that it reflects many problems under different headings, which have a high social pathos, the main purpose of which is to promote advanced ideas, good behavior, common sense, positive human character and creative work.

In the article, the journalistic materials of the studied publication are divided into separate groups and their thematic and genre features are revealed. Research and analysis of the journalistic materials of "Adabiyot va san'at" showed that this newspaper skillfully uses the possibilities of journalistic genres in reflecting the current problems of our time, promoting the cultural policy of the Government of the country, various initiatives of the Leader of the Nation on the way to peaceful life and well-being of people, forming creative thinking, as well as describing the work and creative activities of representatives of culture and literature.

Keywords: "Adabiyot va san'at", journalism, social thought, creative thinking, formation, reflection, description, features, genre, topic, problem, function, analysis, consideration.

ТДУ 002+07+05+9точик+37точик+070.455

Чўраев М.

**НАҚШИ РЎЗНОМАИ «ОВОЗИ ТОЧИК»
ДАР ИНЬИКОСИ МАСЪАЛАХОИ ТАҚСИМОТИ
ҲУДУДИ МИЛЛӢ**

Дар мақола яке аз мавзӯъҳои хеле муҳим ва воқеан тақдирсози таърихи ҳалқи тоҷик дар ибтидои солҳои бисстуми асри XX – раванди тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва нақшу мавқеи рӯзномаи «Овози тоҷик» дар инъикоси паҳлӯҳои гуногуни ин масъала мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Бояд тазаккур дод, ки ҳарчанд тоҷикон дорои таърихи чандинҳазорсолаи бою рангин буда, аксарияти бостоншиносону таърихнигорон бо далелҳои бешумори раднопазир ҳалқияти қадима ва бумии Осиёи Миёна будани онҳоро сабт карда бошанд ҳам, аммо ақаллияте ҳамоно дар бораи таърихи пайдоишу инкишифи ин миллати куҳанбунёд нуқтаи назари гайришламиро баён дошта, бо мурури солҳо дар атрофи масъалаи мазкур оташи баҳсу мунонзираро барангехтани мешуданд.

Дар солҳои бистуми асри XX, пас аз инқилоби Октябр ва, маҳсусан дар арафаи тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна, ки барои худмуайянкунии қавму ҳалқиятҳои минтаقا шароити мусоид фароҳам омад, баҳс дар атрофи тоҷикон боз ҳам тезутунд гардид. Пантуркистоне, ки пас аз инқилобҳои мазкур ҷилави ҳокимијатро дар минтаقا ба даст гирифта буданд, то қадри имкон мавҷудияти тоҷиконро инкор карда, ҳуқуқҳояшонро маҳдуд ва манфиаташонро поймол менамуданд. Кор ба дараҷае расид, ки тоҷиконро танҳо сокинони минтақаҳои кӯҳӣ дониста, ҳангоми тақсимоти марзҳои миллӣ барояшон вилояти мухторро пешбинӣ намуданд.

Маҳз ба мақсади эътироғи мавҷудияти тоҷикон дар ин сарзамин, ба мақсади сарҷамъ намудани тоҷикон дар як ҳудуди маъмурию марзи рӯзномаи «Овози тоҷик» ташкил гардид ва бо матолиби хеле бочуръатона ва баррасии амиқи масъала тавонист бисёр муаммоҳоро ифши кунад ва на танҳо раванди тақсимоти ҳудуди миллиро дар Осиёи Миёна инъикос, балки ба ин ҷараён таъсир гузорад.

Калидвоҷаҳо: *тақсимоти ҳудуди миллӣ, «Овози тоҷик», худогоҳии тоҷикон, ҷаридা, тоҷик, Осиёи Миёна, вилояти мухтори тоҷикон, фирқаи шитирокион, ҳукумати шӯроҳо, Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон, худмуайянкунии миллатҳо.*

Яке аз воқеаҳои бузурги ибтидои асри агар XX Инқилоби Октябр маҳсуб ёбад, воқеаи дигари муҳимтар барои мардуми Осиёи Миёна тақсимоти ҳудуди миллӣ мебошад. Нахустин маротиба дар бораи тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна 15 январи соли 1920 Турккомиссия фишурда (тезис)-ҳои худро баён намуда буд. «Дар он аз рӯи нишонаҳои миллӣ ба се ҷумҳурии алоҳида тақсим шудани Туркистон пешниҳод гардидааст» [8, с.343].

Ақидаи тақсимоти марзи миллӣ дар Осиёи Миёна дар ибтидои соли 1920 баён гардида бошад ҳам, воқеан аз оғози соли 1924, пас аз анҷумани навбатии XII ҲҚР(б), ки масъалаи миллиро муҳокима кард, шурӯъ гардид.

Баъд, ин масъалаи бениҳоят нозук дар доираҳои ҳукумату ҳизб дар ҷамоҳири Туркистону Бухоро, ки аксари кули тоҷикон маҳз дар ҷумҳуриҳои мазкур зиндагӣ мекарданд, мавриди баррасӣ қарор гирифт. Ва санадҳои таъриҳӣ далеланд, ки дар сатҳи роҳбарии ҳарду ҷумҳурий рӯҳияи туркгарой ҳукмфармо буда, тоҷиконро умуман инкор ва ё бисёр ҳиммат кунанд, ақаллияти камшуморе ба қалам медоданд.

25 феврали соли 1924 баррасии масъалаи тақсимоти худуди миллӣ дар пленуми васеи КМ ҲҚ Бухоро барпо шуд. 10 март Бюрои ташкилии ҲҚ Бухоро фишурдаҳои ин масъаларо дар намуди интиҳоӣ тасдиқ намуд, ки мутобики ӯн ташкили ду ҷумхурии иттифоқӣ - Ӯзбекистону Туркманистон дар назар дошта мешуд. Ҳам дар Бухоро ва ҳам дар Туркистон маърӯзакунандагони асосӣ доир ба тақсимоти худуди миллӣ тоҷикон- Абдулло Раҳимбоев ва Файзулло Хоҷаев буданд.

Ҳамзамон дар ҷаласаи муштараки КМ ҲҚ Туркистон ва раёсати КИМ-и Туркистон масъалаи тақсимоти худуди миллӣ баррасӣ гардид, ки маърӯзаи асосиро А.Раҳимбоев ҳонд. Ӯ дар маърӯзааш ҳатто номи тоҷиконро ёдрас нашуд.

«12 июни соли 1924 Бюрои сиёсии КМ ҲҚР(б) дар бораи тақсимоти худуди миллии Осиёи Миёна қарор қабул кард, ки тибқи он Вилояти муҳтори Тоҷикистон дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон пешбинӣ мегардид» [3, с.38]. Мутобики қарори Бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲҚР(б) аз 15 июли соли 1924 «комиссияҳои Ӯзбекистон, Туркманистон, Қазоқистон ва барои ҳалли масъалаҳои идоракуни худуди Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қароқалпоқистон комиссияҳои ёридиҳанда» [4, с. 150] бояд ташкил мегардианд. Зеркомиссияи тоҷикӣ баъди зиёда аз як моҳ- 16 августи соли 1924 ҳамагӣ чанд рӯз пеш аз муҳокимаи худуди Вилояти муҳтори Тоҷикистон ташкил шуд. «21 август дар ҷаласаи панҷуми комиссияи тақсимоти худуди миллӣ масъала «Дар бораи Вилояти муҳтори Тоҷикистон ва худуди он» баррасӣ гардид» [8, с.347].

Натиҷаи сиёсати нодуруст ва ташвиқоти баъзе намояндагони фиребхӯрдаи миллат буд, ки яке аз масъалаҳои муҳимми ибтидои асри бистуми мардуми Осиёи Миёна –тақсимоти худуди миллӣ барои тоҷикон гарон анҷом пазирафт: ҳарчанд онҳо соҳибдавлат шуданд, вале аз бузургтарин марказҳои фарҳангии худ маҳрум монда, аз ҳамдигар ба таври сунъӣ чудо шуданд.

Ба андешаи мо, яке аз омилҳои асосии бефаъолиятӣ ва худношиносии тоҷикон, ғафлату парешонии онон дар арафаи тақсимоти худуди миллӣ марбут ба интишор нагардидани матбуот ба забони модарӣ буд. Ҳарчанд солҳои қаблӣ ба забони тоҷикӣ рӯзномаю мачалла нашр шуда бошанд ҳам, аммо онҳо умри дарозе надида, бо таъсири омилҳои беруна фаъолияташонро қатъ намуданд.

Аввалин рӯзнома дар кишвари тоҷикон ба забони тоҷикӣ- «Бухорои Шариф» буд, ки шумораи нахустини он 11 марта соли 1912 аз ҷолобаи баромад. Мутаассифона, шодию нишоти мардуми форс забони минтақа дер давом накард, зоро 2 январи соли 1913 бо хоҳиши амири Бухоро сафоратхонаи рус нашри ҳардӯи ин ҷаридаро манъ кард.

Нахустрӯзномаи тоҷикон- «Бухорои Шариф» дар муддати қариб як сол ҳамагӣ 153 шумора ба табъ расида, ҳамчун поягузори матбуоти тоҷик дар таъриҳи нақши ҳешро бокӣ гузошт. Баъд аз қатъи нашри он, дар

муддати бештар аз шаш сол дар Осиёи Миёна нашрияи соф тоҷикӣ дигар ба майдон наомад. Гарчи дар ин байн рӯзномаю маҷаллаҳо низ буданд, ки маводи тоҷикиро низ дар саҳифаҳояшон ҷой медоданд, аммо ҳамоно матбуоти баёнгари зиндагию манғиятҳои ҳалқи тоҷик вучуд надошт.

Наҳустин нашрияи баъдинқилобӣ ба забони форсии тоҷикӣ танҳо баҳори соли 1919 рӯи чопро дид. «Таъсиси нашрияи тоҷикӣ дар Туркистон ба таъсиси шуъбаи форсии ҳукумати Туркистон марбут аст. Тавре зикр шуд, дар марҳилаи аввали ҳукуматдорӣ ҳалқи тоҷик дар Туркистон ҳатто ба ҳисоби миллатҳои майда ҳам дохил карда нашуд. Вале баъди қӯшишҳои Ҳочӣ Муин Шукруллоев, Маҳмуд Ҳӯҷа Беҳбудӣ, Саидризо Ализода дар авоҳири соли 1918 шуъбаи форсии ҳукумати Туркистон таъсис ёфт, ки миллатҳои тоҷик, эрон ва ағфонро дар бар мегирифт» [5, с.51].

Бо қӯшиши ин нафарон, ба хусус С. Ализода наҳустин нашрияи ҳизбии тоҷикӣ «Шуълаи инқилоб» таъсис ёфт. Шумораи наҳустини ин нашрия 10 апрели соли 1919 чоп гардида, то шумораи охиринаш - 8 декабря соли 1921, ҳамагӣ 91 маротиба баромадааст. Дар аввалҳои нашр агар төъдоди он ба 1000 адад нарасад ҳам, вале баъдтар ба 2,5 ҳазор расид. «Шуълаи инқилоб» дар тамоми шаҳрҳои қалони Осиёи Миёна ва гузашта аз он дар кишварҳои ҳамзабони Эрону Афғонистон паҳн гардидаю муштариёни худро дошт.

Сиёсати пешгирифтаи баъзе сарварони ҳукумат буд, ки миллати тоҷик аз дастоварди ноҷизи баъди инқилоб - идомаи нашри рӯзнома ба забони модарӣ маҳрум гардид: «Аз ҷумла нашри ягона маҷаллаи форсии тоҷикӣ - «Шуълаи инқилоб», ки чун органи ҳафтаини вилоятии ҲҚ(б) Туркистон дар Самарқанд буд, баста шуд. Саҳифаи тоҷикии дигар рӯзномаҳо ҳам маҳдуд гардида, оҳиста-оҳиста аз байн рафтанд» [8, с. 313].

Сипас, то соли 1924, яъне то тақсимоти худуди миллӣ, тоҷикон бо омилҳои гуногун аз нашрияи миллӣ маҳрум буданд. Муҳаққиқони соҳа низ яке аз сабабҳои то соли 1924 ба забони тоҷикӣ нашр нагардидани рӯзномаро ба буҳрони умумии соҳаи матбуот дар интиҳои соли 1921 ва оғози соли 1922 марбут донанд, пас сабаби асосии дигарро ба таъсири манғии гурӯҳҳои миллатгаро ба мавҷудияти миллати тоҷик нисбат медиҳанд [6, с. 46 - 47].

Зимни ин маъҳаз дар моҳи июни соли 1922 ҳамоно дар мамлакати шӯроҳо 360 адад рӯзнома фаъолияташро новобаста ба буҳрон идома дод. Аз ин төъдод як рӯзнома ҳам ба забони ҳалқи сернуфуси минтақа - тоҷикон нашр нашуд, ки аз мавқеи ҳукмфармои туркгароён дарак медиҳад.

Дар ибтидои солҳои бистум, ки масъалаи тақсимоти марзи миллӣ ба миён гузашта шуд, мутаассифона, ҳалқи муқимиин минтақа ва сернуфустарини он «безабон» буд. Дар ҳоле ки «дар солҳои 1917-1923 дар ҷумҳуриҳои Туркистону Бухоро бештар аз 60 номгӯй рӯзнома ва 25 номгӯй маҷалла нашр гардидаанд» [1, с. 8]. Ё худ дар соли 1918 танҳо ба забони ӯзбекӣ 11 ҷаридато интишор мешуд.

Ингуна вазъияти тоқатфарсо нисбат ба халқи қадимтарин ва сернуфуси минтақа дар лаҳзаҳои сарнавиштсози таърихӣ тоҷикони хештаншиносу бедордилро ором нагузозшт. Шириншоҳ Шоҳтемур дар гузоришномааш ба шуъбаи ташвиқу тарғиби КМ ҲҚР(б) нахустин шуда аз ин вазъи ғайритабии бонги хатар зад: «Қатори дигар халқҳо тоҷикон қисмати бузурги аҳолии Осиёи Миёнаро ташкил қунанд ҳам, то ҳанӯз аз хизматрасонии матбуот бархурдор нестанд» [2, с.15].

Маҳз бо саъю кӯшиши чунин родмардони Ватан, ҷиҳати исботи мавҷудияти халқи қадими тоҷик ва забони пургановати он муюссар шуд, ки рӯзномаи миллӣ дар сарзамини тоҷикон ба нашр оғоз намояд. Шумораи аввали рӯзнома 25 августи соли 1924 дар ҳаҷми 4 саҳифа ва ба микдори 2 ҳазор нусха, ҳамчун ношири афкори кумитаи фирқаи вилоятӣ ва кумитаи иҷроияи вилояти Самарқанд бо номи «Овози тоҷики камбағал» ба табъ расид.

Омили асосии ташкили рӯзномаи «Овози тоҷик» ҳамоно масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ дар минтақа буд, ки ин нуктаро яке аз муҳаққиқони соҳаи матбуот, профессор И.Усмонов чунин таъкид намудааст: «Ҳатто «Овози тоҷик», ки дар Самарқанд аз 25 августи соли 1924 нашр мешавад, маҳз бо туфайли он, ки масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ ва ташкили муҳторияти тоҷикон ба вучуд омада буд, бо номи «тоҷик» чоп шуд» [7, с. 58].

Таърихи пайдоишу ташаккули рӯзномаи «Овози тоҷик» ва масъалаҳои тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна пайвастагии ногусастание доранд. Рӯзнома аз шумораи аввал оид ба масъалаҳои тақсимоти ҳудуди миллӣ ба нашри мақолаҳо шурӯъ намуда, дар ин зимн ҳукуқу манфиатҳои миллати тоҷикро ба соҳибхтиёй дифоъ менамуд.

Дар шумораи аввали рӯзнома оид ба масъалаи тақсимоти ҳудуди миллӣ бо имзои котиби масъули кумитаи фирқаи марказӣ А.Вордекис мақолае дарҷ шудааст, ки дар он зарурати ин амал шарҳ дода мешавад.

Ҳарчанд дар мақолаи мазкур таъкид мегардад, ки «барои анҷоми ин вазифа, яъне барои ин ки дар музокироти таъини ҳудуд ва таъсиси давлати нав, ҳамаи ҷамъияти коргарон ва дехқонон иштирок намоянд, кумитаи фирқаи марказӣ тақлиф мекунад, ки:

1) Дар ҳамаи маҷаллаҳои ячейка, маҷаллаҳои фирқаи музофотӣ ва вилоятӣ, лоиҳаи таъини ҳудуди ҷумҳуриятҳо ва ҷамъи масъалаҳои эъмороти фирқагии шурӯй ва хочагӣ, ки ба ин лоиҳа тааллук доранд, бояд музокира шавад», vale дар банди дигар акси ин гуфтаҳоро дучор меоем:

«2) Музокироти таъини ҳудуд бояд дарҳол шурӯъ шуда, 25 овгуст тамом гардад, чунон ки дар аввали моҳи сентобр иҷтимои ҳамаи кумитаҳои вилоятиро даъват кардан мумкин шавад» [13].

Дар аксари мақолаҳои шумораҳои аввали рӯзнома доир ба ин мавзӯъ хушҳабари ба тоҷикон таъйин намудани вилояти муҳтор иттилоъ дода мешуд. Муаллифони мақолаҳо, аз шаҳрвандони одӣ то роҳбарони

олимартаба, аз ташкил шудани вилояти мухтори точик изҳори хушнудии хешро ифода кардаанд:

«Аъзои президиуми қумичроияи марказӣ рафиқ Ҳочибоеф дар бораи тақсими худуди миллатҳои Осиёи Васатӣ мегӯяд: «Тақсими худуди миллатҳои Осиёи Вусто дар таърихи Шарқи қадими инқилобӣ аҳамияти бузург дорад. Ташкили аввалин давлати шӯроии Ирон дар дунё (яъне вилояти мухтори точик) далели хубе аст барои ин ки фирқаи иштирокиён ҳукуки мазлумтарин ва пасмондатарин миллатҳоро ҳам, мудофиа мекунад» [14].

Ин что мавриди зикр аст, ки дар ибтидо муаллифони мақолаҳо аксаран кӯшиш намудаанд, ки сабабҳои ба ин иқдом даст задани ҳукумати шӯрою шарҳу эзоҳ диханд.

«Миллатҳои Осиёи Вусто аз замони қадим ба низои миллӣ гирифтор буда, ҳар вакт дар миёни худ қашмакаш ва ҷанҷол доштанд. Ин гуна мунозиъаҳоро ҳукумати мустабидаи Русия аз барои манфиати истибодаи худ ривоҷ медод. Доим дар миёнаи ўзбек ва точик ё ин ки ўзбек ва қирғиз, ҳамчунин дар миёнаи ду қабилаи туркманон нифоқ ва низоъ андохта фоида медиҳ...»

Вақте ки ҳукумати шӯрой барпо шуд, аз барои озодии мамлакат ва миллатҳо хеле кӯшиш ва ғайратҳо намуда, барои рафъи мөъдан нифоқ ва ихтилоф аз миёнаи ақвом ва заъифаҳо тадбир ва чораҳо андешид» [17].

Чаласаҳои ҳизбие, ки дар он солҳо оид ба масъалаи тақсимоти худуди миллӣ доир мегардиданд, сиёсати ҳизб, ақидаи роҳбарони замон, алалхусус дар бораи точиконро ифшо менамуданд. Дар хисоботи рӯзнома аз ин чаласаҳои ҳизбӣ дар ҷумҳуриҳои Туркистону Бухоро аён аст, ки ташкили вилояти мухтори точик масъалаи байни роҳбарони ҷумҳуриҳо мувофиқа ва ҳалшудаест: «Рафиқ Раҳимбоеф дар бораи масъалаи тақсими худуди миллӣ ҷанд маърӯза дод: Масъалаи тақсими худуди миллӣ ҷанд вакт боз музокира мешавад. Ман меҳоҳам ба шумо маълум кунам, ки ин масъала аз кай пайдо шуд ва ба қадом шакл даромад?..»

Пленуми қумитаи фирқаи вилоятӣ ташкил ёфтани ҷумҳуриятҳои ўзбек ва туркмонро дар Осиёи Вусто ва тобеъ шудани вилояти қирғизро ба Ҷумҳурияти Қирғизистон, ҳамчунин ташкил шудани вилояти мухтори қаро-қирғиз ва точикро хеле маъқул ва бачо медонад» [21].

Дар шумораи дигари рӯзнома қарорҳои чаласаи фавқулода ба таври муфассал шарҳу баён ёфта, аз ҷумла зикр мегардад, ки «Барои ба вучуд овардани хоҳиши умумии коргар ва дехқонони точик, ба миллати точик низ ҳуқуқ дода шуд, ки аз Ҷумҳурияти шӯроии Туркистон хориҷ шуда, барои худашон вилояти мухтори точикро ташкил дижанд» [16].

Маводи дарҷшударо аз ҷумҳуриҳои Туркистону Бухоро ба ҳам қиёс намуда, метавон ба ҳуносae омад, ки нисбат ба точикон дар ҳар ду ҷумҳурий сиёсати мувофиқашудае роҳандозӣ мешуд:

«Бухоро дар маҷлиси пагоҳии қурултой 20 сентобр маърӯзаи Файзулло Ҳӯча, ки дар бораи тақсими худуди миллатҳои Осиёи Вусто дода буд, шунида шуд... Орзуи баланди миллатҳои Бухороро изҳор карда, ба ташкили ҷумҳурияти ӯзбек ва туркмон ва вилояти муҳтори тоҷик ҳушнудии худро эълон мекунем» [15].

Аз таҳқики маводи рӯзнома дармеёбем, ки то моҳи ноябр ҳанӯз оммаи васеи тоҷик воқиф набуд, ки сиёсати сарварони ҳукумати туркгарои Осиёи Миёна нисбат ба тоҷикон мувоҷеҳи шикаст гардида, тоҷикон на дар доираи вилояти муҳтор, балки ҷумҳурии муҳтор бояд муттаҳид шаванд:

«Гузашта аз ин имсол, ки соли ҳаштуми инқилоб аст, миллатҳоеро, ки дар Туркистон, Бухоро ва Хева истиқомат доранд, ҳамоно мустақил мебинем. Чунончи, зуд аст, ки ӯзбекон ба номи Ӯзбекистон, туркманон ба номи Туркманистон ҳукуматҳо барпо кунанд ва тоҷикон ба номи вилояти муҳтори тоҷик ба корҳои худ соҳибхӣёр шаванд» [22].

Дар мақолаи дигари рӯзнома ҳабари соҳиби ҷумҳурии муҳтор гардидани тоҷикон ба табъ расида, тақдири тоҷикон бо дигар миллатҳо, аз ҷумла туркманҳо муқоиса ҳам шуда, ки аз часорати рӯзноманигорону кормандони рӯзнома шаҳодат медиҳад: «Барои миллати тоҷик, ки назар ба миллати туркмон аксариятро ташкил медиҳад, дар аввал қарор дод ҳукумати Туркистон ин қарор шуда буд, ки вилояти муҳтор ташкил карда шавад. Мана вакте ки ин қарор дар маркази ҳукумати шӯрои Руسия музокира шуд, дар ин маҷлис қарор дода шуд, ки барои тоҷикони Осиёи Вусто ҳам ҷумҳурият дода шавад. Албатта ин камоли ҳақбинии фирқаи иштирокион ва ҳукумати марказии шӯрӯй аст. Чунки байнин вилояти муҳтор ва ҷумҳурият фарқ бисёр аст» [18].

Дар он замон ба чунин тарз масъала гузоштан ҷандон осон набуд ва ин аввалин иқдом барои баҳсҳои минбаъдаи густурда ва ҷиддӣ мебошад. Дар ин баҳсҳо роҳбарони вақти Ҷумҳурии муҳтори Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, Абдулқодир Муҳиддинов, Чинор Имомов, Абдураҳим Ҳочибоев, Нисор Муҳаммад, Мӯъмин Ҳоҷаев, Аббос Алиев ва дигарон фаъолона ширкат меварзианд, ки ин нукта дар саҳифаҳои рӯзнома ба ҷашм мерасад:

«Дар маҷлис аз корҳое, ки бюрои тоҷикон дар Москвагарда, рафиқ Имомзода маърӯза дод. Аз рӯҳи маърӯза дониста шуд, ки ҳукумати шӯрӯй ба тоҷикон хеле шафқатҳо доштааст. Билхоса, барои тоҷикони кӯҳистон, ки аз маориф ва санъат дуранд, марҳамаш бештар аст. Ба тоҷикон ҷумҳурияти алоҳидае дода, ки то онон кори худро пеш баранд ва тараққиёти санъат кунанд ва ҳоказо» [11].

Дар ташкили Ҷумҳурии муҳтори Тоҷикистон саҳми яке аз ходимони намоёни хизбии он давра Ч. Имомзода назаррас аст, ки матолиби рӯзнома далолат медиҳад. Дар мусоҳибаи ӯ ҳамчун котиби масъули кумитаи вилояти Тоҷикистон, ки дар ду шумораи рӯзнома нашр

шудааст, доир ба масъалаю вазифаҳои навбатии чумхурии мухтори тоҷикон ибрози андеша мешавад:

«Яке аз давлатҳое, ки дар Осиёи Вусто ташкил меёбад, Ҷумҳурияти мухтори Тоҷикистон мебошад. Ҷумҳурияти Тоҷикистон аз қитъаҳои поён иборат мебошад.

Аз Ҷумҳурияти Туркистон қитъаҳои Панҷакент ва Ӯротеппа, ки дар музофоти Самарқанд воқеъ аст, вилояти Помир, ки 150 ҳазор аҳолӣ дорад. Дар ин ҷо 92 фоиз тоҷик ва 8 фоиз ўзбек мебошад. Ба иловай ин, аз Ҷумҳурияти Бухоро тамоми Бухорои Шарқӣ, Қўргонтеппа, Душанбе, қитъаҳои Фарм ва як қисми Сари Осиё ба Тоҷикистон дохил мешавад. Дар ин қисмати Тоҷикистон тақрибан ҳаштсад ҳазор аҳолӣ мавҷуд аст, ки 80 фоизи онҳо тоҷик мебошанд (Баъзе коргарони тоҷик адади тоҷикони он ҷоро беш аз як миллиён нишон медиҳанд)» [24].

Воқеан, аз роҳбарони онрӯзai тоҷик аз аввалинҳо шуда, ў дар саҳифаи матбуوت аз нуфуси миллионнафараи тоҷикон дар ҳудуди Ҷумҳурии мухтор мақола чоп мекунад. Ва на танҳо ҳалқи сернуфус будани онҳоро таъқид менамояд, балки аз таърихи миллати соҳибмаданияте, ки мавҷудияташро то ин замон нотавонбинон инкор мекарданд, бо ифтихор нақл мекунад:

«Чандин сол пеш тоҷикон (форсҳо) дар Шарқ миллати хеле маданий буданд. Дар Шарқ ва Farb аз ин миллат маданият сар шудааст. Замоне тоҷикон на танҳо аз ҷиҳати маданият, балки аз ҷиҳат иқтисод низ хеле пуркуват буданд» [24].

Аксарият умед доштанд, ки Ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон ба ҳайати Ҷумҳурии шӯрои Ӯзбекистон дохил шуда, дар ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва илмию фарҳангӣ аз он кумаку дастгирӣ мебинад. Боварӣ доштанд, ки Ӯзбекистон ба тоҷикони сершуморе, ки дар ҳудудаш бокӣ монданд, ҳамаҷониба ёрӣ намуда, барои инкишифи озодонаи онҳо тамоми шароитҳоро муҳайё менамояд. Аз ҷумла, узви раёсати КИМ А.Ҳоҷибоев тезододи воқеии тоҷиконро барҳақ номуайян ҳисобида, аҳамияти шаҳрҳои бузурги тоҷикнишино чунин қайд менамояд: «Шаҳрҳои Ӯзбекистон - Бухоро, Самарқанд ва Ҳучанд, ки барои тоҷикон аҳамияти бузург дорад, бояд маркази маданияти вилояти мухтори тоҷикӣ гардад. Ин вилоят бояд, ки аз он шаҳрҳо ходимони шӯроӣ ва қувватҳои маънавиро ҳосил намояд» [17].

Дар оғози тақсимоти ҳудуди миллӣ роҳбарону мардуми одии тоҷик бовар доштанд, ки ин ду ҷумҳурий дар иттифоқу иттиҳод ба натиҷаҳои ҷашнгире ҳоҳанд расид:

«Як сиёсати бисёр ҳубе ҳам дар ин ҷо пайдо шуд, ки он ҳам ба ҳамдигар вобаста будани ўзбекон ва тоҷикон аст. Албатта, агар ин ду ботифоқ кор қунанд, ин ҳам ба манфиати ҳалқи ўзбек ва тоҷик аст, ки ҳам дар як майшатанд» [12]. Ва ин гоя дар дигар нигоштаҳои рӯзнома низ вассеъ инъикос ёфтааст.

Аз мақолаҳои дигари рӯзнома бармеояд, ки тоҷикон ҷиҳати ҳимояи манфиатҳои миллии хеш садо баланд мекарданд ва то ҷое барои рӯйоварӣ ба масъалаҳои ҳалнашудаи тақсимоти ҳудуди миллӣ ва ислоҳи ҳатоиҳо таваҷҷӯҳи кормандони ҳукумату ҳизбиро ҷалб менамуданд. Дар ин ҳусус мақолаҳои нашрнамудаи рӯзнома воқеяти он солҳоро пешорӯямон ҷилдагар месозад.

«ҶШМ Тоҷикистон дар ҳайати Ӯзбекистон ташкил ёфт ва маркази вай шаҳри Душанбе муқаррар шуд. Валекин ба ин ҷумхурияти муҳтор танҳо Бухорои Шарқӣ, Истаравшан (Ӯротеппа), Панҷакат ва Бадаҳшони кӯҳӣ даромаданд. Аҳолии ҶШМ Тоҷикистон 782 ҳазору 328 нафар аст, ки аз инҳо 553 ҳазору 935 нафар тоҷик... мебошад.

Валекин шаҳр ва роюнҳои бисёри тоҷикӣ, ки дар онҳо ба қадри 747 ҳазору 222 тоҷик зиндагӣ менамоянд, дар ҳайати ҶШ Ӯзбекистон монданд» [19].

Ба суоли ҷаро ин қадар минтақаи васеъ ва нуғуси афзуни тоҷикон ба ҳудуди ҶШМ Тоҷикистон ҳамроҳ карда нашуд, аз тарафи муаллиф чунин посух дода мешавад:

«Сабаби ин он аст, ки Ҷумхурияти Тоҷикистон дар як вақт ташкил шуд, ки маркази дикқатро ба Бухорои Шарқӣ ва Туркистони Ҷанубӣ бурдан лозим буд. Зоро, дар вақти тақсими ҳудуди миллатҳои Осиёи Миёна ҷамеи вилоятҳо бо ҷангҳои даруний-аксиинқилоб иҳота шуда буд». Муаллиф барҳақ қайд менамояд, ки акнун шароит тамоман дигар шудааст ва бояд масъалаи тоҷикон ба таври қатъӣ ҳал гардад, зоро барои ин амал сабабҳои ҷиддие вучуд доранд:

«Бузургтарин асос барои бардоштани ин масъала ҳамоно дар ин муддат дуруст диққат нашудан ба кори тоҷикони ранҷбари Ӯзбекистон мебошад. Агар ҳоли тоҷикони Ӯзбекистонро ба назар бигирем, мебинем, ки дар корҳои ҳочагӣ ва маданий манфиати ранҷбарони тоҷик мулоҳиза нашудааст. Ин корҳо, аз як тараф, ба заминаи миллатчигии (носионилизми) ӯзбеки бузург ва аз тарафи дигар, ба сабаби дуруст диққат карда нашудани коркунони ҷудогонаи ӯзбек рӯй додааст...

Дар ҷамъият ва маҷлисҳо барои ба забони тоҷикӣ тарҷума кардани нутқ ва маърӯзаҳо иҷозат дода намешавад. Шумораи тоҷикон дар вақти рӯйхатгирии соли 20-26 то 50 ва дар баъзе ҷойҳо то 80 фоиз кам нишон дода шудааст» [19].

Дар натиҷаи ҳаққӯиву ҳақталошиҳои бардавоми аҳолӣ ва фидокориҳои сарварони миллат ниҳоят доираи тоҷикии Ҳуҷанд ба Тоҷикистон ҳамроҳ карда шуд, ки он дастоварди шоёне дар масъалаи таъиини боадолатонаи марзҳои миллӣ маҳсуб меёбад: «краиси округи Ҳуҷанд ҳоҳиши анҷумани округиро дар бораи ҳамроҳ шудани округи Ҳуҷанд ба Тоҷикистон баён кард. Аз номи вакилони округи Кӯлоб ва Ғарм ва вилояти Қўргонтекпа раиси қумичроияи вилояти Кӯлоб нутқ

карда, аз анчуман хоҳиш кард, ки округи Хучанд ба Тоҷикистон ҳамроҳ карда шавад» [9].

Анчуман дар ҳалли ин масъала қарори даҳлдор бароварда, ба мақомоти болой ҷиҳати тасдиқи қарор муроҷиат намуд: «Анчуман дар масъалаи округи Хучанд қарор дод, ки ба анчумани савуми шӯроҳои Ӯзбекистон муроҷиат карда, аз вай хоҳиш намояд, ки қарори анчумани Тоҷикистонро дар бораи ҳамроҳ шудани округи Хучанд ба Тоҷикистон тасдиқ намояд» [10].

Ба Тоҷикистон ҳамроҳ шудани Хучанд аҳамияти таърихӣ дошта, дар маҳофилу ҷамъомадҳо онро баррасию дастгирӣ аз ин иқдом менамуданд. Дар мулоқоти толибилимни тоҷик дар шаҳри Маскав бо садри Шӯрои комиссарони халқи ҶШМ Тоҷикистон А.Хоҷибоев сабаби муваққатан дар ҳайати Ӯзбекистон мондани Хучанд ва ноҳияҳои дигар баён гардида, дар оянда ҳал гардидани масъалаи ноҳияҳои дигар зикр меёбад: «Масъала бардошта шуда буд, ки тоҷикони Ӯзбекистон ба Тоҷикистон ҳамроҳ карда шаванд. Ин масъала мувоғики қарори кумиссияи тақсимоти миллии Осиёи Миёна бардошта шуда буд. Лекин Хучанд ва роюнҳои дигар муваққатан дар он вақт ба Ӯзбекистон монда буданд. Сабаби ин дар Тоҷикистон кумитаи инқилобӣ буд, ки ўазифаҳои дигарро адо менамуд.

Лекин ҳоло масъалаи Хучандро ба Тоҷикистон ҳамроҳ кардан ҳал шуд. Масъалаи роюнҳои дигар дар оянда ҳал мешавад» [23].

Пайвастани Хучанд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон боз аз он ҷиҳат аҳамияти таърихӣ дошт, ки ҷараёни муттаҳид шудани боз як қисми тоҷикони Ӯзбекистонро ба Тоҷикистон анҷом дода, он иштибоҳу ҳатоҳои дар рафти тақсимоти ҳудуди миллии дар соли 1924 содиршударо то андозае ислоҳ намуд. Ҳамроҳшавии Хучанд ба Тоҷикистон омили асосии ба Ҷумҳурии мустақили шӯроӣ табдил ёфтани Ҷумҳурии муҳтори Тоҷикистон гардид.

«Ба муттаҳид шудани Тоҷикистон рағбати бисёр калон аст. Мочандин маротиба талаби заҳматкашони округи Хучандро дар бораи ба Тоҷикистон муттаҳид шудани ин округ карда буданд, гирифтем...

Дар моҳҳои охир заҳматкашони ҳамаи гӯшаҳои ҷумҳурияти мо талаб мекунанд, ки Тоҷикистон аз Ӯзбекистон баромада, ба Ҷумҳурияти мустақили Тоҷикистон мубаддал шавад» [20]. Чунин менигород садри кумиҷроиияи марказии Ҷумҳурии иҷтимоии шӯроии муҳтори Тоҷикистон Нусратулло Махсум.

Котиби масъули кумитаи вилоятии фирқаи коммунистии(б) Ӯзбекистон дар Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур дар ин маврид чунин менависад: «Тоҷикистон имрӯз масъалаи аз ҶШ Ӯзбекистон баромада ба иттифоқи ҶШ ба мисли ҷумҳурияти иттифоқ шуда даромаданро мегузорад.

Ин ба тезӣ пеш рафтани дараҷаи соҳтмони сусиёлистӣ, нест кардани нобаробарии маданий ва иқтисодии Тоҷикистонро таъмин мекунад. Ин аҳамияти қалони байналмилалиро хоҳад дошт» [25].

Ҳамин тарик, тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна, ки соли 1924 ба таъсиси Ҷумҳурии муҳтори Тоҷикистон асос гузошт ва давоми мантиқии он дар соли 1929 бо ҳамроҳшавии округи Ҳуҷанд ба Тоҷикистон ва табдили ҷумҳурии муҳтори тоҷикон ба ҷумҳурии мустақили шӯрӯй анҷом ёфт, як давраи пур аз тазоду муборизаҳо, нишебу фарозҳои бешумор аст.

Аз ин иқдоми суратгирифта қадом ҷиҳати ин амал - мусбат ва ё манғии он бештар бартарӣ дошт, ҳанӯз ҳам баҳсбарангез аст. Аксарияти донишмандону муаррихоне, ки воқеаҳои пурошӯби он солҳоро арзёбӣ намуда, нисбат ба он фикру андешаи ҳудро баён кардаанд, на танҳо тарафҳои мусбат ва манғии он иқдомро зикр, балки давраи бениҳоят ҳассос ва сарнавиштсоз буданашро барои миллати тоҷик таъкид кардаанд. Оре, ин фосилаи кӯтоҳи таъриҳӣ давраест, ки аз ҷиҳати аҳамият ба садсолаҳо баробар буда, дар рӯзгори тоҷикон нақши носитурдани боқӣ гузоштааст. Ва масъалаҳои тақсимоти ҳудуди миллӣ то андозае, ки вазъияти мавҷуда ва низоми нави давлатдорӣ имкон дод, дар саҳифаҳои рӯзномаи «Овози тоҷик» ба таври мунтазам инъикос гардидааст ва гувоҳи часорату ҳақҷӯии кормандони идораи он мебошад.

Адабиёт

1. Азимов, А. Воқеяти зиндагӣ ва матбуоти тоҷик / А. Азимов. –Душанбе: Сино, 2000.– 186 с.
2. Дарси хештаншиносӣ: Маҷмӯаи мақолаҳо.– Душанбе: Ирфон, 1989.– 272 с.
3. Масов, Р. История топорного разделения / Р. Масов. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 192 с.
4. Раҷабов, С. РСС Тоҷикистон – давлати соҳибихтиёри советӣ / С. Раҷабов.– Столинобод: НДТ, 1959. – 220 с.
5. Усмонов, И. Таърихи матбуоти тоҷик / И. Усмонов, Д. Давронов. – Душанбе: Маориф, 1999. – 160 с.
6. Усмонов, И. Журналистика. Қ. 1 / И. Усмонов. –Душанбе, 2005. – 480с.
7. Усмонов, И. Қ. Журналистика. Қ. 2 / И. Усмонов. – Душанбе, 2005. –200 с.
8. Ҳотамов, Н. Таърихи ҳалқи тоҷик (аз солҳои 60-уми асри XIX то соли 1924) / Н. Ҳотамов. –Душанбе: Амри илм, 2000. –360 с.

Сарчашмаҳо

9. Анҷумани дуюми шӯроҳои ҶШМ Тоҷикистон // Овози тоҷик . –1929. – 28 апрел.
10. Анҷумани дуюми шӯроҳои Тоҷикистон тамом шуд // Овози тоҷик. –1929. – 8 май.

11. Ба муносибати ташкил шудани ҷумҳурияти тоҷикон // Овози тоҷик. – 1924. – 23 ноябр.
12. Ба муносибати ҷумҳуриятҳои нав ташкил шуда // Овози тоҷик. – 1924. – 30 ноябр.
13. Вордекис, А. Ҷумҳуриятҳои Туркистон // Овози тоҷик. – 1924. – 25 август.
14. Дар бораи тақсими ҳудуди миллатҳои Осиёи Вусто // Овози тоҷик. – 1924. – 12 сентябр.
15. Дар бораи таъйини ҳудуди давлатӣ ва миллии Осиёи Вусто // Овози тоҷик. – 1924. – 5 октябр.
16. Ичлоси фавқуљодаи қумитаи иҷроияи марказии Туркистон // Овози тоҷик. – 1924. – 28 сентябр.
17. Қарори қумитаи инқилобии ҷумҳурияти шӯроии муҳтори Тоҷикистон // Овози тоҷик. – 1925. – 5 феврал.
18. Қурбӣ. Инқилоби соли ҳаштум ва ҷумҳуриятҳои миллии Осиёи Вусто // Овози тоҷик. – 1924. – 7 ноябр.
19. Масъалаҳои тоҷикӣ // Овози тоҷик. – 1929. – 3 апрел.
20. Нусратулло М. Се соли соҳтмони оромонаи Тоҷикистон // Овози тоҷик. – 1929. – 19 август.
21. Пленуми қуми фирмайаи вилоятӣ // Овози тоҷик. – 1924. – 12 сентябр.
22. Саидмуродзода. Инқилоби Ҷӯктабр ва Шарқ // Овози тоҷик. – 1924. – 7 ноябр.
23. Самарқандӣ. Маҷлиси талабагони тоҷик дар Москав // Овози тоҷик. – 1929. – 18 июл.
24. Ҷумҳурияти муҳтори Тоҷикистон // Овози тоҷик. – 1924. – 23; 30 ноябр.
25. Шоҳтемур. Сиёсати миллии фирмайа ва ба ҷумҳурияти иттифоқӣ даромадани Тоҷикистон // Овози тоҷик. – 1929. – 15 октябр.

Джураев М.

РОЛЬ ГАЗЕТЫ «ОВОЗИ ТОЧИК» В ОСВЕЩЕНИИ ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ

В статье рассматривается одно из важнейших и решающих событий в истории таджикского народа в начале XX века – процесс национально-территориального размежевания в Средней Азии и роль газеты «Овози тоҷик» в освещении различных аспектов этой проблемы.

Следует отметить, что таджики имеют богатую и древнюю историю, насчитывающую многие тысячи лет, и большинство археологов и историков предоставили неоспоримые доказательства того, что таджики являются одним из коренных народов Средней Азии. Но на протяжении многих лет некоторые лжеучёные, по-прежнему предлагая свою ненаучную точку зрения об истории этого древнего народа, пытались вызвать споры вокруг этой темы.

Как отмечает в своем исследовании автор, в 1920-е годы, после Октябрьской и Бухарской революций, особенно накануне национально-территориального размежевания в Средней Азии, создавшего

благоприятные условия для самоопределения народов и наций региона, развернулась острые дискуссия вокруг истории таджикского народа. Пантуркисты, приходившие в руководящие органы партии и Советской власти в регионе после этих революций, категорически отрицали существование таджиков, как отдельной нации, ограничивая их права и нарушая их интересы. Они считали, что таджики являются немногочисленным народом, заселяющим горные районы, и накануне национально-территориального размежевания в Средней Азии им было предложено объединиться в автономную область.

Именно с целью признания существования таджиков на этой территории, с целью объединения таджиков в единое государственно-административное пространство была создана газета «Овози точик». Это издание со смелыми статьями и глубоким рассмотрением вопроса помогало раскрыть многие проблемы и в то же время не только правдиво освещался процесс национально-территориального размежевания в Средней Азии, но и появилась возможность повлиять на этот процесс.

Ключевые слова: национально-территориальное размежевание, «Овози точик», самопознание таджиков, газета, таджик, Средняя Азия, Таджикская автономная область, Коммунистическая партия, власть Советов, Таджикская автономная республика, самоопределение нации.

Juraev M.

THE ROLE OF NEWSPAPER "OVOZI TOJIK" IN REFLECTION THE ISSUES OF NATIONAL-TERRITORIAL DELINEATION

The article examines one of the most important and decisive events in the history of the Tajik people at the beginning of the twentieth century - the process of national-territorial delineation in Central Asia and the role of the newspaper "Ovozi Tojik" in covering various aspects of this problem.

It should be noted that the Tajiks have a rich and ancient history dating back many thousands of years, and most archaeologists and historians have proven undeniable evidence that they are the indigenous peoples of Central Asia. But over the years, some pseudoscientists, still offering their unscientific point of view about the history of this ancient people, tried to provoke controversy around this topic.

Especially in the 1920s, after the October and Bukhara revolutions, and especially on the eve of the national-territorial delineation in Central Asia, which created favorable conditions for the self-determination of the peoples and nations of the region, a heated discussion arose around the history of the Tajik people. Pan-Turkists who came to the governing bodies of the party and Soviet power in the region after these revolutions denied the existence of Tajiks as much as possible, limiting their rights and violating their interests. They believed that the Tajiks were not numerous peoples and residents of mountainous regions, and on the eve of the national-territorial delimitation in Central Asia, they suggested that they unite into an autonomous region.

Therefore the newspaper "Ovozi Tojik" was created with the aim of recognizing the existence of Tajiks in this territory and uniting Tajiks into a

single state-administrative space. This newspaper with bold articles and deep consideration of the issue revealed many problems and at the same time not only truthfully covered the process of national-territorial delimitation in Central Asia, but was also able to influence this process.

Keywords: national-territorial division, "Ovozi Tojik", self-recognition of Tajiks, newspaper, Tajik, Central Asia, Tajik Autonomous Region, Communist Party, Soviet governance, Tajik autonomous Republic, self-determination of the nation.

ТДУ 9точик+8точик+37точик+07+070.1

Аттоев Ш.

ФОЯХОИ НАВИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАҲАВВУЛПАЗИРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ БАДЕЙ

Мақола ба баррасии масоили гояҳои нав ва таҳаввулпазирии публитсистикаи бадеӣ дар замони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Фояҳои нави замони истиқлолият, пеш аз ҳама, дар фаъолияти адабию публитсистӣ ва рӯзноманигорӣ инъикос мейёбанд. Андешаҳои нави замонавӣ на танҳо ба таҳаввули таъйиноти публитсистика замина фароҳам овард, балки нақши ин соҳаи эҷодро дар самти тамоюли ҷомеа ба ҷунин гояҳо боз ҳам боризтар намуд. Татбиқи ҷунин гоя кори душвор аст ва моҳирона тарғиб намудани сиёсати давлат, иродай қавии сиёсатмадоронро талаб мекунад.

Васоити ахбори омма дар тарғиби гояҳои миллӣ нақши асосӣ доранд. Аз ҷумла, рӯзномаву маҷаллаҳо метавонанд ба зеҳни мардум, гояҳои нави сиёсати миллиро ҷой дода, дар шакл гирифтани шахсияти ҳар як узви ҷомеа нақши муҳим бозанд. Мутаассифона, бо сабаби пеш омадани проблемаҳои иқтисодӣ, имрӯз дар Тоҷикистон рӯзномаҳо ба ҳафтномаҳо табдил ёфтаанд ва ба аҳли ҷомеа ба таври бояду шояд таъсир расонида наметавонад. Гузашта аз ин, кам гаштани төъодди китобҳои илмиву адабӣ ва боло рафтани нархи онҳо хонандаро аз китобхонӣ то андозае дур кардаанд. Ин омилҳо сабаби ягони паст будани маърифати сиёсии аҳли ҷомеа нестанд, ҳанӯз қувваҳое ҳастанд, ки онҳо сабои қӯшиши шаҳрвандон, маҳорату истеъододи онҳоро ба таври воқеӣ ҷонибдорӣ намекунанд.

Ҳар яке аз ин омилҳо дар мақола бо мисолҳои мушахҳас ва таҳлилҳои илмӣ то андозае асоснок карда шудаанд.

Калидвозжако: истиқлолият, журналист, публитсистикаи бадеӣ, очерк, лавҳа, гоя, эҷод, матбуот, худшиносии милли, идеология, асаҳрои бадеӣ, илмӣ, муҳаққиқон, жанр, васоити ахбори омма.

Истиқлолияти давлатӣ ва ғояҳои он асоси пешрафти соҳаҳои гуногун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гардида, ҷойгоҳи ин дастоварди таъриҳӣ дар публитсистикаи бадеӣ намоён аст. Пеш аз он ки ғояҳои нави замони истиқлолиятро ҳамчун омили таҳаввулпазирии публитсистикаи бадеӣ ба

риштай таҳқиқ қашем, нахуст таваҷҷуҳ мекунем ба худи мазмун ва моҳияти публисистикаи бадей.

Публисистикаи бадей қобилият ва истеъоди хирфаиро талаб мекунад. Ба асари бадей-публисистӣ ҳамроҳ кардани гояҳои сиёсӣ ва онро ба таври шоирона тасвир кардан кори басо душвор аст. “Публисистика, - менависад Н. Грибачев, - аз журналистика фаврият ва тундуетезии нуқтаи назар ба факт, воқеа, ҳодисаҳои рӯзмарра, аз сотсиология, сиёsat, фалсафа методи таҳқиқ ва паҳнои хулосабарорӣ, аз адабиёт образнокӣ, типикунонӣ ё кӯшиши типикунонӣ, рехтабаёни ва пуртაъсир будани сухану зинда будани шаклҳои тасвир барин ҷиҳатҳоро мегирад” [12, с. 6-7]. Баъзе муҳаққикон бар он ақидаанд, ки очерки бадей-публисистӣ дар радифи ҳикоя қарор мегирад. Ин ақидаи чандон дуруст нест. Ҳикоя маҳсули тахаюлоти нависанда аст ва дар он истифодаи меъёрҳои бадей маҳдуд нест, вали онро ҳам наметавон ба афсона табдил дод. Барои муайян кардани ҳамоҳангии очерки бадей ва ҳикоя лозим аст, ки талаботи ин жанрҳо ва қоидаҳои иншои онҳо ба назари эътибор гирифта шавад. Дар очерки бадей қаҳрамон аз воқеяияти зиндагӣ интихоб мешавад ва ҳамаи фаъолияти он ба ҳаёти воқеӣ пайвастагӣ дорад. “Очерк таъсири эмотсионалӣ дошта, фардро пайваста ба воқеаи чудогона ба тасвир гирифта, аз ин тарик ба рӯйдодҳои зиндагӣ ҷамъбасти бадеиву публисистӣ дода, баъдан арзиши онро муайян месозад” [13, с. 81].

Дар ҳикоя бошад, вучуд доштани низоъ ба ҳам муқобил истодани образҳои мусбат ва манғӣ хос мебошад. Илова бар ин, қаҳрамонҳо аз ҳаёти воқеӣ гирифта нашудаанд, балки маҳсули тахайюли нависанда мебошанд, ки образи қаҳрамонҳояшро аз рӯйи мушоҳидаҳояш ҷамъбасти карда ба онҳо сифат мебахшад. Дар ин ҷо муаллиф метавонад ба образҳо шаклу сурати бадей бахшад ва дар сифат кардани онҳо аз санъатҳои бадей ба таври фаровон истифода барад. Дар айни ҳол аз ҳад зиёд тавсиф кардани қаҳрамонҳо ва ба онҳо додани сифатҳои қаҳрамонҳои афсонавӣ нодуруст аст, зеро ҳикоя ҳам аз ҳаёти воқеӣ гирифта мешавад ва бадеияти он бояд ба ақли солим ҳамоҳанг бошад.

Дар муайян кардани гояҳои нав дар очерки публисистӣ – бадей моҳанӯз таҷрибаи кофӣ надорем, зеро асарҳои публисистӣ-бадей, ки имрӯз камшуморанд ва дар аксари онҳо набзи замон эҳсос карда намешавад. Албаттa, меъёрҳои асарҳои публисистӣ-бадеиро баъд аз истиқлолият, аз лиҳози илмӣ ва сиёсӣ аз назар гузаронида, ба онҳо арзиш қоил шудан лозим аст. Мутассифона, дар асарҳои публисистӣ-бадеии имрӯза эҳсос мешавад, ки ҳанӯз аксари муаллифон часорати ошкорбаёни надоранд. Ба гояҳои нав чандон такя намекунанд, аз баён кардани ҳақиқати воқеӣ ҳуддорӣ мекунанд. Умуман, асарҳои публисистӣ-бадей ҳанӯз гояҳои истиқлолияти миллиро пурра фаро нағирифтаанд. Дар ин ҷо ба ҳам мутаносиб омадани гоя ва бадеият хеле зарур аст. Дар ҷунин сурат асари бадей-публисистӣ нишонрас шуда метавонад. Имрӯз публисистика муҳимтарин ҳолатҳои иҷтимоии соҳаҳои гуногуни ҳаёти мардумро фаро

мегирад. Вазифаи асосии он баён ва ташаккули афкори ичтимоии аудитория доир ба муҳимтарин масъалаҳои давру замон аст [7, с. 269].

Публитсистикаи бадей фарогирандаи ҳам ғоя, ҳам сиёsat ва ҳам бадеият аст. Дар ин навъи эҷод мутаносибан риоя шудани ҳар кадоми ин унсурҳо зарур аст. Публитсистикаи баъд аз истиқлолият ҳанӯз дар марҳилаи аввали санчиш қарор дорад. Ин ба маҳорати эҷодӣ ва ҷаҳонбинии муаллиф вобаста аст. Бояд қайд кард, ки салоҳияти журналист дар навиштани асарҳои бадей-публитсистӣ намудор мегардад. Бинобар ин эҷоди асари бадей-публитсистӣ ба назари бисёре аз журналистон душвор менамояд. Пурра таъмин кардани таносуби ғоя, сиёsat ва бадеият аз муаллиф талаб менамояд, ки меъёри истифодаи ҳар як унсурро таъмин карда тавонанд. Публитсистикаи бадей дар кушода додани мушкиниҳои зиндагӣ нақши назаррас дорад. Дар ҳар сурат меъёрҳои публитсистикаи бадей аз муаллиф тақозо мекунанд, ки дар интихоби мавзӯъ, тасвири образ ва ҳалли проблема андешаҳои амиқ дошта бошад. “Публитсистика чун воситаи маҳсуси робитай инсонӣ, муносибати синфҳо, пайвандгари одамони алоҳида ва омма нақши иттилоърасони иҷтимоиро низ ичро мекунад, дар “дарки моҳияти кор” ба ҷамъият қӯмак мерасонад. Ҳулоса, объекти тасвири асарҳои публитсистӣ ва мавзӯоти онҳо хеле васеъ аст ва ба таъри В. М. Литвинов “ҷаҳони публитсистика-ин тамоми олами моддӣ, воқеоту ҳодисоти он” мебошад [5, с. 83]. Публитсистикаи бадей метавонад дар мавзӯъҳои мусбат ва манғӣ эҷод шавад. Дар сифат баҳшидан ба образҳои мусбат, тавсифи аз ҳад зиёд метавонад ба бадеияти асар таъсири манғӣ расонад. Аз ин рӯ, ҳангоми тасвири образ меъёрҳои истифодаи санъати бадей бояд риоя карда шавад. Сарфи назар аз тавсифҳои хеле баланди муаллиф дар очеркҳои телевизионӣ, қаҳрамонро худи тамошобин мушоҳида мекунад ва сифатҳои ҷисмонӣ ва ақлониашро ба таври худ баҳо медиҳад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки дар ҷунин ҳолат тамошобинро фиреб додан мумкин нест. Бинобар ин сифатҳои ба қаҳрамон ҳоснабударо таҳмил кардан дуруст нест. Қаҳрамонҳои манғӣ бояд тавре тасвир карда шаванд, ки муаллиф онҳоро таъқиб карда, шахсияти қаҳрамонро паст назанад. Нависандай очерк оид ба фаъолияти кории қаҳрамони манғӣ ва заарҳои барои ҷомеа овардааш сухан ронаду бас. Агар мо ба нуқсонҳои ҷисмонӣ ва маъшии вай ишора кунем, дар он сурат мо ба шахсияти қаҳрамон гузашта, ўро таҳқир мекунем ва ин омилҳо ба фаъолияти меҳнатиаш ҳеч алоқа надорад.

Публитсистикаи бадей дар адабиёт ва журналистикаи тоҷик нисбатан нав бошад ҳам, решоҳои амиқи таъриҳӣ дорад. Умуман, публитсистика дар адабиёти тоҷик маҳсули эҷоди нав нест. Публитсистикаро Евгений Осетров навъи авангарди адабиёт меномад, ки ғалат нест. Ба воситаи вай хонанда дар бораи дирӯзу имрӯз ва фардои ҷамъият ва бинокорони он маълумоти муфассал мегирад, гузаштаро таҳлил мекунад, ҷизи кӯхнaro рад ва ҳар ҷизи наву пешқадамро тақвият менамояд [9, с. 48-182].

Агар ба ин соҳа хубтар назар афканем, ҳанӯз дар асри X1 шоири шинохтаи тоҷик Носири Хисрави Кубодиёнӣ китоби “Сафарнома”-ро иншо карда буд, ки дар он воқеяти зиндагии дар сафарҳояш мушоҳидашуда баён гардидааст. Инчунин асари Зайниддини Восифӣ “Бадоєъ-ул-вақоєъ” ва “Наводир-ул вақоєъ”-и Аҳмади Дониш дар асоси рӯйдодҳои воқеӣ ва таъриҳӣ навишта шудаанд.

Ҳар гуна ҷамъият тақозо мекунад, ки рӯҳияи он дар эҷоди бадеиву публисистӣ таҷассум гардад. Аз ин лиҳоз, қаблан муайян кардан зарур аст, ки ин соҳтори нав қадом ғояҳоро ҳамчун асоси сиёсати давлатии ҳуд қарор медиҳад, инчунин ба сари ҳокимият қадом қувваҳои сиёсӣ омадаанд ва идеологияи сиёсии онҳо аз чӣ иборат аст. Ба назари мо, барои соҳтани ҷомеаи нав лозим аст, ки арзишҳои зиндагии инсон аз нуқтаи назари гуманитарӣ баҳогузорӣ шавад. Чунин сиёсат бояд ҳамаҷониба манфиатҳои миллӣ ва ватаниро ҳимоя карда, дар асоси ҳавияти миллӣ ва адолатҳоҳӣ шакл гирад. Он аз арзишҳои умунибашарӣ орӣ набошад. Пойдевори ҷунин ғояҳои давлатдорӣ – зиракии сиёсӣ, донишҳои амиқи иҷтимоӣ бояд бо назардошти манфиатҳои мардум амалӣ карда шаванд.

Дар муайян кардани ғояҳои сиёсӣ сатҳи маърифат, фарҳанг ва ҳудшиносии миллӣ нақши муҳим мебозад. Маҳз ин омилҳо метавонанд меъёрҳои сиёсии давлатдориро муайян кунанд ва раванди татбиқи онҳоро пурсамар гардонанд. Дар ташаккули ғояи нави сиёсӣ иродai қавии иҷтимоӣ низ нақш мегузорад. Яъне, ғояҳои нави сиёсӣ ва миллӣ аз ҷониби ҷомеа бо диди нек истиқбол мешаванд.

“Моҳияти ин функсия тарғиби ғояи пешқадам ва ба ин роҳ ба ғурӯҳҳои иҷтимоӣ, умуман ҷомеа таъсир расонидан аст. Доир ба ин функсияи публисистика ақидаи муҳакқиқон мухталиф аст, на ҳама онро функсияи бунёдӣ меҳисобанд. Бархе ба он назаранд, ки публисистика набояд идеологӣ кунонида шавад. Агар дар маҷмӯъ мақсади асосии публисистика ташаккули афкори иҷтимоӣ бошад, пас ба шакл даровардани ҷунин афкор ва ба нишон расонидани он бидуни тарғиби ғояи муайян имкон надорад. Аз тарафи дигар, инсон ва ё публисист аз низоми ғоя ва назарҳои иҷтимоӣ дур буда наметавонад” [8, с. 102].

Тарғиби идеологияи нав бояд дар асоси дастовардҳои воқеӣ сурат гирад. Яъне, меҳру муҳаббати мардум нисбати миллат ва Ватан бо зикри мисолҳои мушахҳас ва воқеӣ фузун мегардад. Дарки воқеяиятҳои сиёсӣ вақти тӯлониро тақозо мекунад.

Васоити аҳбори омма дар тарғиби ғояҳои миллӣ нақши қалидӣ доранд. Аз ҷумла, рӯзномаву маҷаллаҳо ғояҳои нави сиёсати миллиро тарғиб намуда, дар шакл гирифтани шаҳсиятҳои иҷтимоӣ нақши муҳим мебозанд.

Шакл гирифтани шаҳсияти инсон дар ҷомеа дар натиҷаи созгор будани фазои он барои инкишофи инсон зарур аст, яъне муҳите, ки дар он

зиндагӣ мекунад бояд дар устувор гаштани шахсияташ ҳамаҷониба таъсири амиқ дошта бошад.

Худшиносии миллӣ аз худшиносии шахсӣ сурат мегирад. Асоси худшиносии шахсиро решаҳои баромади миллӣ нишон медиҳанд, яъне ба қадом гурӯҳи этникӣ тааллук доштани инсонро муайян мекунад. “Худшиносии шахсият ва худшиносии миллӣ барои мустақилияти фард ва истиқлоли давлат чун пояи мустаҳкам хидмат карда, аз вобастагӣ ба дигарон ва фармонравӣ бар бегонағон эмин нигоҳ медоранд” [11].

Асоси худшиносии миллиро таърихи ниёгон муайян мекунад. Дар муайян кардани худшиносии миллӣ таърихи гузаштаи ҳалқ аҳамияти қалон дорад. Аз ин ҷост, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таърихи гузаштаи ҳалқи тоҷик рӯ оварда, онро чун намунаи худшиносии миллӣ тарғибу ташвиқ мекунанд. Пешвои миллат дар асоси маъхазу мадракҳои таъриҳӣ сухан ронда, мақоми ҳалқи тоҷикро дар тамаддуни башарӣ муайян менамоянд. Исбот месозанд, ки тоҷикон, яке аз миллатҳои қадимтарин, бо таърихи бою илму фарҳанг ва адабиёташон дар инкишофи пешқадамтарин гояҳои инсонӣ саҳми босазо гузаштаанд. “Қувваи бузурги публистикаро дар самти эҳёгарӣ, бедорфирӯй, худшиносӣ, зебопарастӣ, меҳнатдӯстӣ, бунёдкориву созандагӣ, тарғиби аҳлоқи ҳамида, хислатҳои неки инсонӣ ва дар баробари ин танқиду мазаммати амалҳои номатлуби ашҳоси алоҳида, маҳкуми ақидаҳои зиддиҷитимоӣ ва амсоли он дар давраҳои дигари инкишофи чомеа, баҳусус айёми бозсозиву замони истиқлолияти давлатии кишвари азизамон низ баъроъло мушоҳида мекунем” [6, с.132]. Дар ҳар як баромад ва паёмҳояшон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳатман ба таърихи гузаштаи пурифтиҳори тоҷикон назар андохта, онро чун моҳи ифтиҳори миллӣ маънидод мекунанд. «Таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дураҳшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони худро омӯзэм ва онро ҳамчун асоси гояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем. Баҳусус, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияи иттилоотӣ, ки воридшавии үнсурҳои бегонаро ба фарҳангии миллӣ осон гардонидааст, рӯ овардан ба таъриҳ ва оғоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан, насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад. Мо кӣ будани аҷдоду гузаштагони худро бояд донем, ба онҳо арҷ гузорем ва ба насли ориёй, яъне ориёитабор будани худ ифтиҳор қунем» [10].

Тақвият баҳшидани худшиносии миллӣ, ҳаргиз маънои аз дигар ҳалқҳо бартарӣ доштани миллати тоҷикро нишон намедиҳад, балки исбот мекунад, ки тоҷикон ҳак доранд бо фарҳанг, бо ҳикмат, адабиёт, мусиқӣ ва илму ҳунарашон ифтиҳор дошта бошанд.

Идеяни миллӣ ва ватандӯстӣ дар ҷойи хушку ҳолӣ пайдо намешавад аз ин лиҳоз таъриҳ тақозо мекунад, ки дар ташаккули ифтиҳори миллӣ

далелҳои илмӣ ва таърихии устувор нақш мебозанд. Барои дар дили мардум коштани тухми ифтихори миллӣ ва дар асоси он мустаҳкам кардани худшиносии миллӣ ҳақиқати таърих метавонад чун як такягоҳи асосӣ хизмати шоиста кунад. Ҳар як фарди худогоҳ метавонад аз мансубияти худ ба миллаташ ифтихор намояд. Барои мустаҳкам кардани сиёсати гояҳои миллӣ лозим аст, ки ин гояҳо бо манфиатҳои шахсии ҳар як фард алоқаманд бошад.

Қабл аз ҳама, бояд мавзӯро интихоб намоянд, ки он ба талаботи маънавии чомеа ҷавобӣ бошад ва тавонад дар афкори чомеа андешаҳои худшиносии миллиро бедор кунад. Барои эҷод кардани чунин як асари публийтсистӣ зарур аст, гояҳои нав дар шакли бадеӣ тасвир ва тавсиф шаванд, инчунин хотирмон бошанд ва ба хонанда, бинанда таъсир расонад.

Арзишҳои идеологияи нав дар тарозуи ақл ва идроки аҳли чомеа баркашида мешавад, яъне дар ин ҷо мағҳуми “мо гуфтему онҳо фахмиданд” нодуруст аст. “Моҳиятан идеология падидай сиёсӣ буда, кӯшишҳои ин ё он ғурӯҳҳои иҷтимоии аҳолиро оид ба идоранамоии чомеа дар заминаи системаи гояҳо таҷассум менамояд. Муносибатҳои байни сиёсат ва идеология, баҳамтаъсиррасониҳои онҳо беҳудуд нестанд. Идеологиякунонии аз ҳад зиёд барои чомеа ҳатар дорад, ҳолати мазкур намегузорад, ки чомеа коршоям бошад ва роҳҳои дарёфт ва ҳалли масъалаҳоро пайдо созад. Дар шароити муайян, идеологиякунонии барзиёд боиси ташаккули режимҳои сиёсии истибдодӣ мегардад, таъқиботу мочарогарои чомеаро афзун менамояд”[3].

Шакл гирифтани идеологияи сиёсӣ якбора ба амал намояд, бинобар ин зуд паҳн шудани он аз имкон берун аст ва марҳилаи муҳимми таърихиро дар бар мегирад. Вале идеологияи худшиносии миллӣ бо ватандустӣ арзишҳои абадӣ дошта, онҳо ҳеч гоҳ аҳамияти худро гум намекунанд. Аз ин рӯ гуфта наметавонем, ки умри ин идеология кӯтоҳ аст. Идеологияе, ки дар асоси арзишҳои баланди маънавӣ соҳта шудааст ва дар ҳуд үнсурҳои инсондӯстӣ, озодӣ ва ҳақпрастиро ифода мекунад ҳаргиз кухна намешавад ва он арзиши абадӣ дорад. Аз ин рӯ аз таҷрибаи зиндагӣ берун рафтан ва арзишҳои муҳимми маънавии инсонро ба назари эътибор нағирифтан, метавонад идеологияро ба як изҳороти хушку ҳолӣ табдил диханд. Иқтидори иҷтимоӣ ва иқтисодии мамалакат дар амалӣ гаштани гояҳои нав ба соҳти нави чомеа мадад расонда метавонанд. Пойдевори идеология дар асоси вучӯд доштани шароитҳои устувори иқтисодӣ ва адолати иҷтимоӣ барқарор мегардад.

Инсон рфаридаи ҷамъият мебошад ва наметавонад берун аз ҷамъият ҳаёти пурмаънӣ ба сар барад. Аз ин ҷо, дар муносибати инсон ва чомеа, манфиат нақши калидӣ мебозад. Бинобар ин танҳо аз ҷониби як шахс қурбониҳои зиёд талаб кардани чомеа нодуруст аст, яъне он мағҳуме, ки инсон онро ҳамчун ватани муқаддас мешиносад, бояд дар бораи фарзандонаш ғамхорӣ карда бошад ва ҷавобан ба садоқаташ азизу

муътабар шуморад ва ўро ҳамчун инсони шоиста шиносад. Аз ин лиҳоз, дар муносибатҳои фардҳои алоҳида ба Ватан бояд манфиатҳои мутақобила вучуд дошта бошанд ва он тавозуни ҳаёти чомеаро таъмин карда тавонад. «Ҳамаи муносибатҳои инсонӣ дар асоси манфиатҳо сурат гирифта, дар атрофи меҳвари он ҷарх мезананд, манфиатҳо муҳаррики ҳамаи муносибатҳо ҳастанд ва мемонанд» [2, с.128].

Ҳар як ақида ва ғоя дар ҷомеа он вақт аҳамият пайдо мекунад, ки агар дар қишвар адолати иҷтимоӣ бошад. Беасос таъриф ва тавсиф кардани ғояи нав, ки ҳақиқати воқеӣ надорад, наметавонад одамонро бо ғояҳои нави сиёсӣ моил гардонад. Дар ин ҷо баландпарвозтарин шиори сиёсӣ ҳам ба идеологияни нав обру дода наметавонад, бинобар ин мӯтакид кардани одамон ба ғояҳои нав танҳо он вақт муюссар мегардад, ки дар табақабандии ҷомеа тафовутҳои қалон вучуд надошта бошанд. Яъне, неъматҳои моддии қишвар сарфи назар аз ҳолати иқтисодӣ, то андозаи одилона тақсим шуда бошад. Мутаассифона, ҷунин ҷомеаи инсонӣ вучуд надорад. Аз ин ҷост, ки ҳамаи шаҳрвандони қишварро ба сифати ватанпарвар шинохтан мумкин нест.

Барои мустаҳкам кардани ғояҳои нави миллӣ танҳо дар дохили қишвар тарғиб кардани онҳо басандга нест. Дар шакл гирифтани худшиносии миллӣ ва ғояҳои он таъсири омилҳои беруна кам нестанд. Душманони ҳалқ ва миллат қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки ба худшиносии миллӣ зарбаи сахт расонида, арзиши онро паст намоянд. Бо ин мақсад онҳо зӯр мезананд, ки аз тариқи васоити аҳбори омма ба худшиносии миллӣ зарбаҳо расонида, ин эътиқоди муқаддасро дар дили шаҳрвандон паст зананд. Нодида гирифтани таъриҳ, фарҳанг, илму маърифати як миллат ва ба ҳар роҳ ҷайрон кардани ақидаи худшиносии миллӣ ҳадафнок амалӣ карда мешавад. Такаббури шовинистии баъзе миллатҳои абарқудрат нишон медиҳад, ки онҳо барои паст задани иззати нафси миллӣ аз воситаҳои гуногуни тарғиботӣ ва илмӣ истифода баранд. Сарфи назар аз он ки миллати тоҷик таъриҳи бештар аз 5500-сола дорад, афроде ҳастанд, ки соҳиби ин таъриҳ будани ҳалқро инкор кардан меҳоҳанд. Масалан, устод Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Faфуров қӯшиш ба ҳарҷ додаанд, ки мероси илмӣ, бадеӣ, мусикии ҳалқи тоҷикро бо унвони форс-тоҷик эътироф кунанд. Дар давраи шӯравӣ асарҳои илмӣ ё тарҷумаҳо аз тоҷикӣ бо номи тарҷума аз форсӣ-тоҷикӣ унвон карда мешуд. Баъд аз пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, имрӯз адабиёти пурганизати ҳалқи тоҷикро танҳо ба форсҳо мутааллиқ медонанд. Гарчанде сарчашмаи ин адабиёт дар Осиёи Миёна оғоз мешавад ва таъриҳи бою қадима дорад. Меросхури асосии ин асарҳои гаранбаҳо ҳалқи тоҷик аст. Мо бо ин гуфтаҳо сахми бародарони форсро дар ривоҷи илму маърифтати ҷаҳонӣ инкор карданӣ нестем.

Дар солҳои 80-уми қарни гузашта дар Ӯзбекистон, китоби ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо забони ӯзбекӣ ба чоп расид. Тарҷумонҳои ин китоб, гӯё қасдан шеърҳоро аз форсӣ тарҷумашуда қаламдод карданд. Ин

хизмати хирсонаи баъзе нотавонбинони миллати точик аст, ки ба худшиносии миллии точикон зарба задан меҳоҳанд. Ва ин яке аз омилҳои ба худшиносии миллии точикон ҳалал ворид кардан аст. Бояд эътироф кард, ки чор ташаббуси Тоҷикистон дар ҳусуси бо оби ошомидани таъмин кардани аҳолии қурраи замин, дар ҷаласаҳои Созмони Миллали Муттаҳид таасиқ шуда бошанд ҳам, vale ҷасоити аҳбори оммаи дигар қишварҳо дар ҳусуси ин ташаббусҳо муҳри ҳомӯйӣ ба лаб зодаанд. Чунин муносибат ҳам як намуди нописандона муносибат кардан ба як давлати мустақил аст. Масъалаи об имрӯз, яке аз проблемаҳои доги ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон аз об бой аст ва метавонист бо назардоштии манфиатҳои ҳуд дар ҳусуси бо об таъмин кардани аҳолии қурраи замин сухане нагӯяд, зеро ин проблемаи Тоҷикистон нест, vale матбуоти даврии қишварҳои гуногун ин ташабbusro ҷондон дастгирӣ накарданд. Дар ин бора танҳо дар матбуоти даврӣ Тоҷикистон сухан меронад.

Дар солҳои охир як мағҳуме ба номи «ҷаҳонишавӣ» пайдо шуд, ки метавонад ҳатари ҷиддие ба худшиносии миллӣ расонад. Аз ҳамдигар вобастагӣ доштани муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, иттилоотӣ дар ҷаҳон шароит фароҳам овардааст, ки мағҳуми нигилизими (рад кардани фарҳанг, урфу одат... рӯ овардан ба фарҳангӣ бегона) миллӣ бо суръати тез фаъолият намояд. Ҷаҳонишавӣ фарқияти байни фарҳангҳо, ақидаҳо, андешаҳо ва ғайраро барҳам зада, суннатҳои миллиро аз байн мебарад. Давлатҳои абарқудрат қӯшиш мекунанд, ки аз қудрат ва нуғузи ҳуд истифода карда, ба сари қишварҳои дигар идеологияи ҳудро шомил созанд. Ин қишварҳои нерӯманд танҳо ба манфиатҳои миллии ҳудашон қӯшиш мекунанд, ки ба мамлакатҳои дигар фишор оварда, онҳоро тобеи гояҳои сиёсии ҳуд гардонанд. Аслан, бояд гуфт, ки глобализатсия чизи наъ нест, он кайҳо боз оламро фаро гирифтааст. Дар натиҷа бисёр қишварҳо, ҳалқҳо ва миллатҳо аз саҳифаҳои таъриҳ дур андохта шудаанд. Ҷандин сол мешавад, ки байни қишварҳои абарқудрат ҷангҳои иттилоотӣ идома дошта, таъсири манғии онҳо ба қишварҳои дигар ҳам мерасад. Бинобар ин дар олами имрӯза Тоҷикистон ҳам метавонад фарогири ҷаҳонишавӣ бошад ва таъсири манғии ин равандро эҳсос намояд. Албатт, аз ҷаҳонишавӣ ғурехтан мумкин нест, vale дар ин набарди қалон иштирок карда, ғалаба ба даст овардан душвор аст. Аз ин ҷост, ки гояҳои имрӯзai сиёсати миллии Тоҷикистон ба он равона карда шудааст, ки тоҷикон фардияти миллии ҳудро нигоҳ дошта, дар айни замон ҳамқадами замони муосир бошанд.

Барои он ки гояҳои миллӣ дар ҷомеаи имрӯzai мо ҳарчи бештар мустаҳкамтар шаванд, бояд нисбат ба таъсири ҷаҳонишавӣ мавқеи устувор ва созгор дошта бошем. Ба сатҳи худшиносии миллӣ расидан дастоварди муҳимми ҳамон ҷомеаест, ки шаҳрвандон дар он ҳаёти шоиста ба сар мебаранд. Дар ин самт публисистикаи бадей метавонад гояҳои навро ҳидоят намуда, дарки худшиносии миллиро қавӣ ва устувор гардонад.

Адабиёт

1. Амонов, Р. Повесть о высокой иве, цветущем чинаре и самаркандинском яблоке / Р. Амонов. – М.: Советский писатель, 1986. – 224 с.
2. Иброҳим, Ч. Чашмандози ибрат / Ч. Иброҳимов. – Душанбе: Viza Print, 2014. – 128 с.
3. Идеология ва сиёсат. Роҳҳои ташаккулёбии идеологиии сиёсӣ // [htm/: durahshon.ru](http://durahshon.ru). Санай муроҷиат 22. 02. 2021.
4. Кузнецов, Ф. Ф. Перекличка эпох. Очерки, статьи, портрет / Ф. Кузнецов. – М.: Советский писатель, 1980. – С. 37-82.
5. Литвинов, В. М. Мир глазами публициста / В. Литвинов. – М.: Знание, 1967. – 103 с.
6. Муродов, М. Б. Истиқолият ва рушди матбуоти даврӣ / М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – 224 с.
7. Муродов, М. Доњишномаи фарҳанги рӯзноманигорӣ / М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2016. – 480 с.
8. Муродов, М. Баъзе масъалаҳои назарии таъиноти публицистика дар замони муосир / М. Муродов // Паёмномаи фарҳанг – 2020. – №2. – С. 97-105 с.
9. Озеров, В. Тревоги мира и сердце писателя / В. Озеров. – М: Советский писатель, 1973. – 182 с.
10. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ, 26.12.2019, ш. Душанбе. – Низоми дастрасӣ: president.tj. Санай муроҷиат 22.02.2021с.
11. Пешвои миллат ва худшиносии миллӣ-Самадова Диљбар. – Низоми дастрасӣ: www.hgu.tj. Санай муроҷиат 22.02.2021с.
12. Сайдуллоев, А. Хосияти адабиёт: Бунёди пайванди каломи бадеъ бо иҷтимоъ / А. Сайдуллоев. – Душанбе: Адиб, 2000. – 256 с.
13. Чернышевский, Н. Г. Не начало ли перемены? / Н. Чернышевский. – Лен.: Русская критика, 1973. – 369 с.

Аттоев Ш.

**НОВЫЕ ИДЕИ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ**

Статья посвящена обсуждению новых идей и эволюции художественной публицистики в период государственной независимости Таджикистана. Новые идеи периода независимости нашли отражение в литературной, публицистической и журналистической деятельности. Новые современные идеи не только привели к эволюции целей публичной журналистики, но и подчеркнули роль этого творческого поля в направлении тенденции общества к таким идеям. Реализация такой идеи сложная задача, и умелая пропаганда государственной политики требует сильной воли политиков.

Средства массовой информации играют ключевую роль в продвижении национальных идей. В частности, газеты и журналы могут внушать людям новые идеи национальной политики и играть важную роль в формировании личности каждого члена общества. К сожалению, из-за

экономических проблем газеты в Таджикистане сегодня превратились в еженедельные газеты и не имеют необходимого влияния на общественность. Более того, сокращение числа научных и литературных книг, а также резкое повышение цен на данные книги в некоторой степени отдалили читателя от чтения. Эти факторы – не единственная причина низкого уровня политической образованности общества, все еще есть силы, которые реально не поддерживают усилия граждан, их навыки и таланты. Каждый из этих факторов обоснован в статье конкретными примерами и научным анализом.

Ключевые слова: Независимость, журналист, художественная публицистика, очерк, зарисовка, идея, творчество, пресса, национальное самопознание, произведение искусства, наука, исследователи, жанр, средства массовой информации.

Attoev Sh.

NEW IDEAS OF THE PERIOD OF INDEPENDENCE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC JOURNALISM

This article is dedicated to the discussion of new ideas and the evolution of artistic journalism in the period of state independence of Tajikistan. The new ideas of the period of independence were reflected in the literary, journalistic and journalistic activities. New modern ideas not only led to the evolution of the goals of public journalism, but also emphasized the role of this creative field in the direction of the trend of society towards such ideas. The implementation of such an idea is a difficult task, and the skillful promotion of public policy requires a strong will of politicians.

The mass media play a key role in promoting national ideas. In particular, newspapers and magazines can inspire people with new ideas of national policy and play an important role in shaping the personality of each member of society. Unfortunately, due to economic problems, newspapers in Tajikistan today have become weekly newspapers and do not have the necessary influence on the public. Moreover, the decline in the number of scientific and literary books, as well as the sharp increase in prices for these books, to some extent distanced the reader from reading. These factors are not the only reason for the low level of political education in society, there are still forces that do not really support the efforts of citizens, their skills and talents. Each of these factors is justified in the article by specific examples and scientific analysis.

Keywords: independence, journalist, artistic journalism, essay, sketch, idea, creativity, press, national self-knowledge, work of art, science, researchers, genre, mass media.

ТДУ 37точик+008+069+78точик+ 9точик+05

Чумъаев М.

СИЛСИЛАПАЖҰХИШ

(Дар ҳошияи мағмұаи илмии

«Осор». – Душанбе: Аржанг, 2020. – Қ. VII. – 480 с.)

Дар мақола роچеъ ба мазмуну мундариғаи үйлди ҳафтуми «Осор»-и ПИТФИ, ки дар он мұхымтарин дастовардхои олимону кормандони ин муассисаи илмии тадқиқотті дар соли 2020 ҷамъ оварда шудааст, сухан меравад. Үйлди ҳафтуми «Осор» аз муқаддима ва 4 баҳш иборат буда, б қаралай илми бунёдии ходимони илмии ПИТФИ-ро дар бар мегирад, ки дар онҳо масъалаҳои руиди фарҳанги миллӣ дар даврони истиқтолият, руиди сармояи инсонӣ, санъати мусикӣ, библиографияи миллӣ ва матбуоти даврии маҳаллӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд. Ин үйлди «Осор» низ давоми мантиқии үйлдҳои қаблӣ буда, таҳлилу баррасии масъалаҳои тадқиқиаванды баёнгари сатҳи қасбӣ ва дараҷаи ҷаҳонбинии илмии муаллифон мебошад. Ҳар як пажӯҳиши дорои заминаи хуби назариявӣ буда, асари мукаммали илмиро ташкил медиҳад. Ба табъ расидани чунин асари мукаммали илмӣ баёнгари фаъолияти турсамари олимону пажӯҳишигарони ПИТФИ дар соли 2020 буда, барои дар оянда анҷом додани таҳқиқтҳои густурдаи илмӣ дар соҳаҳои мухталифи фарҳанги миллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Маводи дар пажӯҳишиҳои илмӣ истифодашударо зимни таҳияи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар омода намудани консепсияҳои руиди соҳаҳои мухталифи фарҳанги миллӣ, тайёр карданни маводи таълимӣ, таълимию методӣ ва китобҳои дарсии соҳавӣ истифода бурдан имконпазир аст.

Калидвоҗаҳо: Осор, фарҳанг, фарҳанги миллӣ, арзии, таҳлил, баррасӣ, таҳқиқ, мероси фарҳангӣ, санъатшиносӣ, осорхонашиносӣ, матбуоти даврии маҳаллӣ.

Пажӯҳиши самтҳои мухталифи фарҳанги миллӣ, тарғиби дастоварду арзишҳои он, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва тараққӣ додани соҳаҳои мухталифи фарҳанги миллӣ дар замони истиқтолият аз масъалаҳои мухим ба ҳисоб меравад. Бойси қаноатмандист, ки таваҷҷуҳ ба ин масъалаҳо сол то сол зиёд мегардад. Ба таҳқиқу баррасии соҳаҳои мухталифи фарҳанги миллӣ на танҳо мұхаққиқони соҳибтачриба, балки ҷавонони лаёқатманд низ мароқ зохир менамоянд. Махсусан, ба таҳқиқу баррасии вижагиҳои руиди фарҳанги миллӣ дар замони истиқтолият дар Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (ПИТФИ) таваҷҷуҳи махсус дода мешавад. Дар ин муассиса барои таҳқиқи мұхимтарин самтҳои фарҳангшиносӣ, китобу китобдорӣ, китобхонашиносӣ ва библиографияи миллӣ, масъалаҳои мероси фарҳангӣ ва эҷодиёти мардумӣ, санъату санъатшиносӣ, осорхонашиносӣ, публисистикаву васоити ахбори омма ва ғайра шароити мусоид фароҳам оварда шудааст.

Таҳқиқотҳои бунёдии олимону кормандон ПИТФИ дар як сол як маротиба дар силсила мағмұаи «Осор»-и ПИТФИ ба табъ мерасад.

Чилди аввали ин силсиламацмӯа соли 2014 чоп шуда буд. То ба имрӯз 7 чилди он нашр ва дастраси муҳаққиқону пажӯҳандагон гардидааст.

Чилди ҳафтуми «Осор» ҳамчун идомаи мантиқии чилдҳои қаблӣ натиҷаи ҷустуҷӯву пажӯҳишҳои илмии олимону муҳаққиқони ПИТФИ дар соли 2020 ба ҳисоб рафта, муҳимтарин дастовардҳои илмии олимону кормандони ин муассисаи илмию тадқиқотиро дар бар мегирад. Он аз сарсухан ва ҷорӣ баъди ҷарнаварӣ ҷойгизӣ шудааст.

Бахшҳои «Осор» фарогири муҳимтарин масъалаҳои фарҳанги миллӣ, китобхонашиносӣ, санъати мусикӣ ва матбуоти даврии маҳаллӣ буда, барои дар оянда анҷом додани таҳқиқоти нисбатан мукаммали илмӣ заминай мусоид мегузоранд.

Бахши аввал, ки «Фарҳангшиносӣ» унвон дорад, ду пажӯҳишро дар бар мегирад. Пажӯҳиши аввал «Масъалаҳои рушди фарҳанги миллӣ дар даврони соҳибистиклолии Тоҷикистон (1991-2001)» унвон дошта, аз тарафи номзади илмҳои педагогӣ, профессор Раҷабмад Амирӯзӣ анҷом дода шудааст. Дар он самтҳои инкишофи фарҳанги миллӣ дар даҳ соли аввали даврони соҳибистиклолӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф таъқид мекунад, ки сарфи назар аз нооромиҳои сиёсӣ ва душвориҳои иқтисодии солҳои аввали истиқлолият Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фарҳанг сиёсати дурустӣ пеша намуд. Дар ин солҳо фароҳам овардани заминai ҳукуқӣ ва илмии рушди фарҳанги ҷумҳурӣ аз ҷумлаи ташаббусҳои наҷибе дониста мешавад. Муаллиф самтҳои фаъолияти соҳаҳои фарҳангро дар давоми солҳои 1991-2001 дар ҳашт банд баён мекунад. Дастиғирии ҳамаҷонибаи ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз ҷониби кормандони соҳаи фарҳанг, таҳқим бахшидан ба барномаи илмиву фарҳангӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди кору фаъолият барои аҳли ҳунару эҷод, пайваста такмил додани қонунгузорӣ ва тарзи идоракуни соҳаи фарҳанг ҷавоҷӣ, таҳқим бахшидан робитаҳои фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷии дуру наздик, амалӣ намудани сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фарҳанг ва баланд бардоштани сатҳи маънавиёти ҷомеа, дар рӯҳияи риояи суннатҳои наҷиби аҳлоқӣ тарбия намудани аҳди ҷомеа, мутобиқ намудани фаъолияти иқтисодии соҳаи фарҳанг ба талаботи иқтисоди бозорӣ, ислоҳоти муассисаҳои таълимии соҳа ва мувоғиқи талаботи имрӯза тарбия намудани мутахassisон аз ҷумлаи самтҳои асосии фаъолияти соҳаҳои фарҳанг дар даҳ соли аввали истиқлолияти ҷумҳурӣ дониста шудаанд. Ба андешаи муаллиф, қабули консепсияи инкишофи фарҳанги кишвар ва қонунҳои муҳталифи соҳа баёнгари сиёсати дурустӣ давлату ҳукумат дар пешрафти соҳаҳои фарҳангӣ миллӣ ба ҳисоб рафта, дар шинохту гиромидошти мероси фарҳангӣ ниёғон ва хифзу ба манфиати ҷомеа истифода бурдани мероси фарҳангӣ мусоидат намудаанд. Фаъолияти муассисаҳои фарҳангии ҷумҳуриро дар давоми даҳ соли аввали соҳибистиклолӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, муаллиф таъқид менамояд, ки дар ин муддат муассисаҳои фарҳангӣ на танҳо фаъолияти ҳудро ба шароити нави иқтисоди бозорӣ мутобиқ намуданд, балки ба як қатор дастовардҳо ноил гардидаанд. Ҳунарномои ансамбли «Лола» дар фестивали умумиҷаҳонии ҳунарҳои мардумӣ шаҳри Истамбули Туркия дар соли 1994, баргузории Рӯзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1998 ва баромади гурӯҳи калони санъаткорони

точик дар шаҳри Санкт-Петербург дар моҳи майи соли 1999 аз ҷумлаи муҳимтарин воқеаҳо дониста мешаванд, ки дар онҳо аҳли фарҳангу санъати ҷумҳурӣ дастовардҳои хешро нишон дода тавонистанд. Эҳёи фестивал-озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти ҳалқ «Андалеб» дар рушди фарҳанги миллӣ ва қашфи соҳибистеъдодҳои муҳим дониста мешавад.

Дар ин пажӯҳиш ба ғаъолияти муассисаҳои санъати тобеи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистонро таваҷҷуҳи маҳсус дода шудааст. Маҳсусан ў ба ғаъолияти театрҳои қасбии ҷумҳурӣ, репертуар, сафарҳои ҳунарӣ ва иштироки онҳо дар озмуни фестивалҳои театрӣ баҳои қасбӣ медиҳад. Рӯй овардан ба драматургия ва муаррифии санъати театрии миллӣ дар ҳориҷи қиҷвар аз дастовардҳои муҳимми соҳа дониста мешавад. Ба ғаъолияти Филармонияи давлатии Тоҷикистон, муассисаҳои консертӣ ва дастаҳои қасбии ҳунарии назди Вазорати фарҳанг аҳамияти маҳсус дода, доир ба ғаъолияти муассисаҳои табъу нашр ҳулосаҳои зарурӣ бароварда шудааст. Ба нақши матбуоти даврӣ дар тарғиби арзишҳои фарҳангӣ ва татбиқи сиёсати давлат ва ҳукumat, тарбияи маънавии аҳли ҷомеа баҳои баланд дода, таъқид карда мешавад, ки дар солҳои аввали соҳибиқиёндӣ матбуоти даврӣ ҳамдаму ҳамнафаси ҳалқ буд ва барои расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, тарғиби арзишҳои маънавӣ, таҳқими волоияти қонун ва пешгирий намудани амалҳои номатлуб, аз қабили нашъамандиву нашъачаллобӣ ва ҷиноятҳои муташаккил саҳми арзанд гузоштааст.

Ба ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлолият таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир гардида, рушди ҷунин ҳамкориҳо аз баракати истиқлолият дониста шудааст. Таъмиру тармим ва ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ, ба феҳристи ёдгориҳои умумиҷаҳонии ЮНЕСКО шомил намудани беҳтарин ёдгориҳои таърихию фарҳангии ҷумҳурӣ аз муҳимтарин масъалаҳои мебошанд, ки дар пажӯҳиш зикр гардидаанд. Ташкили намоиши маҳсули дасти рассомону меъморон ва муаррифии он, тарбияи мутахассисони соҳаи фарҳанг ҳунар, тақмили ғаъолияти эҷодӣ ва баланд бардоштани сатҳи маълумот ва дараҷаи таҳассуси кормандони соҳа, қадрдонӣ намудани захмати кормандони соҳаи фарҳанг ҳунар аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таваҷҷуҳи муҳаққиқ қарор гирифтаанд.

Пажӯҳиши дуюми баҳси «Фарҳангшиносӣ» – «Факторы формирования человеческого капитала в инновационной системе» («Омилҳои ташаккули сармояи инсонӣ дар системаи инноватсионӣ») ба қалами ҳодими қалони илмии ПИТФИ Шоира Бердиева мансуб аст. Дар он ба масъалаи ташаккули сармояи инсонӣ, ки марҳилаи тӯлониро дар бар мегирад, таваҷҷух зоҳир гардидааст. Дар зери мағҳуми «*сармояи инсонӣ*» маҷмӯи дониш ва малакаву маҳратҳое дар назар дошта шудааст, ки барои қонеъ гардондани ниёзҳои гуногуни инсон ва дар маҷмӯъ ҷомеа истифода мешаванд. Методҳои асосӣ ва нисбатан маъмули таҳқиқи сармояи инсонӣ ва муносибатҳои баҳо додан ба фонди таҳсилот, инчунин методҳои иловагии арзёбии сармояи инсонӣ номбар ва сатҳи сармояи инсонӣ ба баланд бардоштани дараҷаи таҳсилот вобаста дониста мешавад, яъне ҳар қадар барои таҳсили инсон бештар вақт сарф шаваду дараҷаи таҳсилоти ў баланд бошад, сармояи инсонии ў зиёд арзёбӣ мегардад. Муаллифи пажӯҳиши дар заминаи тадқиқи анҷомдодаи олимони русу ҳориҷии дур ба масъалаи истифодаи

оқилонаи сармояи инсонӣ ва нақши он дар пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишварҳои олам таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. Масалан, қобили қайд аст, ки айни замон дар заминаи назария ва амалияи сармояи инсонӣ барномаи рушди уствори кишварҳои пешрафтаи Аврупо ташаккулу мукаммал гардонда мешавад. Ё ин ки дар асоси сармояи инсонӣ Шветсия иқтисоди худро таҷдид намуда, дар солҳои 2000-ум дар иқтисоди ҷаҳонӣ мавқеи пешсафро ишғол намуд, Финландия дар муддати кӯтоҳ аз кишваре, ки асоси иқтисодашро маҳсулоти ҳом ташкил медод, ба кишвари дорои иқтисоди инноватсонӣ табдил ёфта, аз ҷиҳати рақобатпазирии иқтисод мақоми аввалро соҳиб гардидааст. Солҳои охир дар Россия низ таваҷҷӯҳи олимони бисёр соҳаҳо ба мағҳуми сармояи инсонӣ зиёд мегардад ва аксари ширкатҳо аз тамоми навъҳои сармоя ба захираи сармояи инсонӣ мароқи бештар зоҳир менамоянд.

Дар пажӯҳиш масъалаи арзиши сармояи инсонӣ ва тарзи баҳо додан ба он низ баррасӣ гардидааст. Дар ин фасл сармояи инсонӣ омили муҳимми рушди иқтисоди муосир, пешрафти ҷомеа ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагӣ, ҳиссаи муҳимми бойигарии миллии кишвару минтақаҳо, воҳидҳои маъмурӣ ва ташкилоту муассисаҳо дониста мешавад. Ташаккули сармояи инсонӣ, пеш аз ҳама, ба таълиму тарбия, саломатӣ, илму дониш, қобилият ва фазои соҳибкорӣ, ба таъмини иттилоотонии меҳнат, ташаккули элитаи таъсирбахш, амнияти шаҳрвандон ва озодии иқтисод, инчунин ба фарҳанг санъат ва дигар омилҳо вобаста мебошад, яъне дараҷаи баланди қасбият, дониш, таъминот бо иттилоъ, саломатӣ, ба қонун арҷ гузоштан, салоҳиятнокӣ, таъсирбахши элита ва гайра сармояи инсонӣ мебошад.

Муаллифи пажӯҳиш ба навъҳои сармояи инсонӣ, асосҳои назариявии ташаккул ва истифодаи сармояи инсонӣ, маҳсусиятҳо, ҷараёни аз нав ташаккул ёфтани сармояи инсонӣ, сармояи миллии инсонӣ, соҳту алоқаи байнҳамдигарии сармояи инсонӣ ба соҳаҳои ниҳодҳои иҷтимоӣ (фарҳанг иқтисод) низ таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Дар ҳулоса таъқид карда мешавад, ки сармояи инсонӣ маҳаки асосии таҳқик дар соҳаи иқтисод мебошад ва барои баланд бардоштани самаранокии иқтисод таъсир мерасонад, аммо фарҳанг дар умум ҳамеша ҳамчун ҷанбаи таъсир ба иқтисод боқӣ мемонад, аз ин рӯ зимни таҳияи барномаи рушди сармояи инсонӣ андешидани тадбирҳо барои баланд бардоштани маърифати фарҳангӣ ва дуруст расондани иттилоъ ба аҳолӣ муҳим ҳисобида мешавад. Таҳо дар ин сурат маърифати иқтисодии инсонҳоро густариш додан имконпазир аст.

Бахши «Санъатшиносӣ» пажӯҳиши номзади илмҳои филология, ходими пешбари илмии ПИТФИ Мехроб Ҷумъаев ва номзаади илмҳои таърих Фирдавс Шарифзодаро дар бар мегирад. Ин пажӯҳиши «Баррасии масоили санъати мусиқӣ дар осори Абӯбакр Зубайдӣ» унвон дошта, аз муқаддима, чор қисм ва ҳулоса иборат аст. Дар муқаддима роҷеъ ба санъати рӯҳафзои мусиқӣ ва таъсири он ба дарку эҳсосот ва қайфияти инсон сухан рафта, нақши муҳаққики шодравон, номзади илмҳои таърих Абӯбакр Зубайдӣ дар таҳқики масъалаҳои назарияву амалия ва таърихи мусикии ҳалқи тоҷик назаррас арзёбӣ мегардад. Дар қисми якуми пажӯҳиши роҷеъ ба саҳми шодравон Абӯбакр Зубайдӣ дар таҳқику пажӯҳиши масъалаҳои таърих ва назарияи мусиқӣ сухан меравад. Таъқид карда мешавад, ки ба қалами ин муҳаққик бештар аз

100 асару макола доир ба масъалаҳои муҳталифи таърих, назарияву амалия ва ташаккулу таҳаввули санъати мусикии тоҷик тааллук дорад. Пажӯҳишҳои Абӯбакр Зубайдӣ дорои заминai қавии илмию назариявӣ буда, барои дар оянда анҷом додани тадқиқотҳои густурдаи илмӣ ба муҳаққиқони соҳаҳои таъриху назария ва амалияи мусикий ёрӣ мерасонанд. Аз ҷумла дар таҳқиқоти монографии «История профессиональной деятельности народных музыкантов Таджикистана в 30-е – 80-е годы XX века» («Таърихи фаъолияти касбии ҳунармандони ҳалқии Тоҷикистондар солҳои 30-юму 80-уми асри XX») дар асоси маълумотҳои сершумори бойгонӣ, асарҳои зиёди чопӣ, маводи матбуоти даврӣ, маълумотҳои библиографӣ, сухбату мулоқотҳо ва пурсишномаҳое, ки муҳаққиқ доир ба фаъолияти мутрибони мардумӣ анҷом додааст, фаъолияти нимасраи сарояндагони мардумӣ мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор гирифтааст. Муаллифони пажӯҳиш инчунин саҳми шодравон Абӯбакр Зубайдиро дар таҳқиқи мусикии замони истиқлол, маҳсусиятҳои «Шашмақом» ҳамчун мусикии касбии классикӣ ва «Фалак» ҳамчун мусикии мардумӣ назаррас арзёбӣ намудаанд. Дар тадқиқотҳои Абӯбакр Зубайдӣ ба фаъолияти мутрибону оҳангсозон, аз қабили Акашариф Ҷӯраев, Боймуҳаммад Ниёзов, Ҷӯрабек Муродов, Давлатманд Ҳолов, Тухфа Фозилова, Зиёдулло Шаҳидӣ ва Дамир Дӯстмуҳаммадов таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда шудааст.

Дар қисми дуюми пажӯҳиши роҷеъ ба таҳқиқи нақши санъати мусикий дар ашъори шоирони тоҷик сухан меравад. Таъқид карда мешавад, ки Абӯбакр Зубайдӣ дар силсилаи таҳқиқоти худ собит намудааст, ки адібони классик аз қабили Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳучандӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Сайидои Насафӣ, Туғрали Аҳрорӣ аз илми мусикий боҳабар буданд, зеро ин адібон истилоҳоти соҳа ва созҳои мусикиро дар ашъори худ ниҳоят бамавқеъ кор фармудаанд, ки ин худ далели мусикидонии эшон ба ҳисоб меравад. Ба андешаи Абӯбакр Зубайдӣ як сабаби зуд ба оҳанг даромадан ва дар мусикии касбию мардумии тоҷик зиёд истифода шудани ашъори ин шоирон аз илми мусикий боҳабар будани эшон мебошад.

Қисми дигари пажӯҳиши «Баррасии масоили санъати мусикий дар осори Абӯбакр Зубайдӣ» ба таҳқиқи равандҳои инноватсионӣ дар мусикии тоҷик башида мешавад. Абӯбакр Зубайдӣ аввалин муҳаққиқе мебошад, ки масъалаи инноватсия ва мусикии миллиро мавриди баррасии илмӣ қарор додааст. Дар асари ин муҳаққиқ – «Равандҳои инноватсионӣ дар мусикии тоҷик» масъалаҳои таърихи мусикий ва рушди технология, таърихи навғониҳо дар мусикии тоҷик, мавқеи таҷҳизоти технологӣ дар пешрафти мусикий, равандҳои инноватсионӣ ва созтарошӣ, мавқеи равандҳои инноватсионӣ дар таълими мусикий мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Аҳамияти амалии пажӯҳиши дар он ифода меёбад, ки аз рӯйи он дар факултету шуъбаҳои мусики курсу семинарҳои маҳсус хондан мумкин аст.

Қисми дигари пажӯҳиши «Саҳми Абӯбакр Зубайдӣ дар таълими мусикии миллӣ» унвон дошта, дар он роҷеъ ба фаъолияти омӯзгории муҳаққиқ, нақши ӯ дар таълиму тарбияи шогирдон сухан меравад. Таъқид карда мешавад, ки шодравон Абӯбакр Зубайдӣ дар Донишкадаи

санъат ва фарҳанги Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба донишҷӯён аз фанҳои таърихи мусиқӣ, рубоб ва назарияву амалияи мусиқии миллӣ таълим медод ва дар давоми фаъолияти омӯзгории худ даҳҳо шогирдони соҳибистеъдоду бомаҳоратро тарбия намудааст, ки имрӯз дар дастаҳои хунарӣ фаъолияти пурсамар доранд. Инчунин нақши Абӯбакр Зубайдӣ дар таълифи китобҳои дарсӣ ва дастуру барномаҳои таълимӣ аз созҳои муҳталифи мусиқӣ ва таърихи мусиқии тоҷик назаррас арзёбӣ гардидааст. Чунин дастуру барномаҳои таълимӣ ҳам кори муаллимони соҳаи мусиқӣ ва ҳам кори омӯзандагони созҳои миллиро осон менамоянд.

Дар бахши «Китобхонашиносӣ»-и «Осор» пажӯҳиши номзади илмҳои таъриҳ, муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонали Абдураҳимзода бо унвони «История становления государственной библиографии в Таджикистане (источниковоедческий анализ)» («Таърихи ташаккули библиографии давлатӣ дар Тоҷикистон (таҳлили сарчашмашиносӣ)») чой дода шудааст. Тадқиқоти мазкур дорoi заминai хуби илмӣ мебошад. Ҳангоми таълифи он ба адабиёт фаровони илмӣ ва анвои муҳталифи сарчашмаҳое, ки аз тарафи олимону мутахассисони соҳа дар матбуоти даврии кишвар ва хориҷ аз он интишор гардидаанд, муроҷиат шудааст. Он таҳқиқоти нисбатан муқаммали илмӣ буда, барои муҳаққиқону унвонҷӯён ва кормандони соҳаи библиография ниҳоят муфид аст. Муаллифи пажӯҳиш маводи илмию амалиеро, ки ба таъриҳ вазъи кунунӣ ва фаъолияти Палатаи китобҳо (аз соли 2005 инҷониб Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Ҳонаи китоби Тоҷикистон») бахшида шуда, аз солҳои 30-юми асрӣ гузашта то ба имрӯз дар сарчашмаҳои муҳталиф, аз ҷумла дар рӯзномаву ҳафтномаҳо, маҷаллаҳои илмӣ, илмиву оммавӣ ва соҳавии ватаниву хориҷӣ ба табъ расидаанд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. Ба андешаи муҳаққиқ аввалин маводи чопӣ доир ба Палатаи китобҳои Тоҷикистон соли 1937 дар шумораи 3-юми маҷаллаи илмии соҳавии «Советская библиография» бо номи «Книжная палата Таджикской ССР» ба табъ расидааст, ки дар он роҷеъ ба фаъолияти ин ниҳод ба таври муҳтасар маълумот дарҷ гардида, проблемаҳои мавҷуда номбар ва роҳҳои ҳалли онҳо нишон дода мешавад. Зимни таҳлилу баррасии мавод, ки аз тарафи муҳаққиқони тоҷику рус ба табъ расидаанд, таърихи пайдоиш ва фаъолияти беш аз 80-солаи Муассисаи давлатии «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории китоб – Ҳонаи китоби Тоҷикистон» мавриди баррасӣ қарор гирифта, афкори олимону муҳаққиқон дар ин самт натиҷагирий карда мешаванд. Бисёр маълумоти оморие, ки муҳаққиқ мавриди баррасӣ қарор медиҳад, на танҳо барои пажӯҳишгарони соҳаи библиография ва китобдориву китобхонашиносӣ, балки барои таърихнигорону пажӯҳишгарони матбуоти даврӣ низ аҳамияти муҳим доранд. Масалан, чунин маълумоти оморӣ ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки то 1-уми июни соли 1945 дар ҷамҳурӣ 63 рӯзнома бо забонҳои тоҷикиву ўзбекӣ ва русӣ, аз ҷумла 3 рӯзномаи ҷумҳуриявӣ, 10 рӯзномаи вилоятӣ ва 50 рӯзномаи ноҳиявӣ, инчунин 5 маҷаллаю бюлеттен ба табъ мерасидааст. Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ қариб ҳазор номгӯй китобу брошюра ба табъ расидааст.

Ҳамчунин таъкид карда мешавад, ки баъди солҳои 60-уми асри XX доир ба фаъолияти Палатаи китобҳои ҶШС Тоҷикистон дар рисолаву мақолаҳои илмӣ маълумоти гуногун дарҷ гардидаанд. Саҳми олимони тоҷику рус дар таҳқики масоили библиографияи давлатӣ ва инъикос намудани он дар мачаллаву мачмӯаҳои илмии ватаниву хориҷӣ бузург арзёбӣ мегардад. Зимни таҳлилу баррасии маводи илмиву оммавии дар сарчашмаҳои муҳталиф дарҷгардида, муаллифи пажӯҳиш ба чунин натиҷа мерасад, ки библиографияи давлатӣ тадриҷан рӯ ба инкишоф буда, дар ин самт бойгонии Ҳонаи китоби Тоҷикистон ҳамчун ганцинаи беҳмто ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва мутахассисон қарор доштааст.

Дур бахши «Публитсистикашиносӣ» ду пажӯҳиши илмӣ ҷой дода ашудааст. Пажӯҳиши аввали ин бахш «Вазъи имрӯзаи матбуоти даврии маҳулӣ ва дурнамои он (таҳлили хулоسавӣ)» унвон дошта, аз тарафи доктори илмҳои филология, профессор Мурод Муродӣ ва номзади илмҳои филология, дотсент Абдулмӯмин Қутбиддинов анҷом дода шудааст. Дар ин таҳқики илмӣ аз фаъолияти панҷсолаи омӯзиши матбуоти маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи илмии «Вазъ ва дурнамои матбуоти маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба таври муҳтасар натиҷагирӣ карда шудааст. Муаллифон зимни баррасии сарчашмаҳо, сафарҳои корӣ, мушоҳидаҳои илмӣ, дар асоси омӯзиши маводи пурсиҳҳои сотсиологие, ки бо кормандон ва хонандагон матбуоти маҳалӣ анҷом дода шудаанд ва дар натиҷаи таҳлили пажӯҳишҳое, ки дар давоми панҷ соли омӯзиши таърихи ташаккул, вазъи кунунӣ ва дурнамои матбуоти маҳаллии ватанӣ ба табъ расидаанд, дар бораи фаъолияти нашрияҳои маҳалӣ хулосаҳои зарурӣ баровардаанд. Аз ҷумла вазъи кунунии нашрияҳои маҳалӣ нигаронкунанда ва фаъолияти онҳо ба талаботи давру замон номувоғиқ арзёбӣ шудааст, мушкилот ва омилҳо, ки ба пешрафти фаъолияти матбуоти маҳалӣ монеъ мешаванд, номбар гардидаанд. Ба андешаи муҳаққиқон, ҳарчанд дар баъзе шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шароиту имконоти нашрияҳои даврии маҳалӣ чандон бад нест, аммо дар маҷмӯъ ин навъи матбуот имрӯз талаботи маънавии аудиторияи худро дуруст қонеъ гардонда наметавонад. Дар қиёс бо нашрияҳои даврии маҳаллии минтақаҳои муҳталифи ҷумҳурӣ вазъи матбуоти маҳаллии шаҳру навоҳии вилояти Суғд беҳтар дониста шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки нашрияҳои даврии маҳалӣ дар баробари ҳимояи манфиатҳои муассис бояд манфиатҳои аудиторияи худро низ дар мадди назар дошта бошанд. Аз ҷумла дар баробари инъикоси фаъолияти Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо масъалаҳои иҷтимоии мардум ва мушкилоти дехотро низ дар баргиранд, камбудҳои ҷомеаро ошкор ва роҳҳои бартараф намудани онҳоро нишон диханд. Дар шароити имрӯза як андоза дигар намудани ҳусусият ва таъйиноти матбуоти даврӣ ба мақсад мувоғиқ дониста шудааст. Барои таъмини рушди минбаъдаи матбуоти даврии маҳалӣ омилҳои ҳочагию техникӣ ва қасбӣ, ҳамчунин омилҳои рақобатпазир гардидаи он номбар шудаанд. Вобаста ба ҳусусияти ҷуғроғӣ, таърихиву фарҳангӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва бо назардошти урғу одати мардуми ҳар шаҳру ноҳия ба роҳ монда шудани самти фаъолият ва доираи фарғории мавзӯю мундариҷаи ин навъи матбуот муҳим дониста шудааст.

Пажӯҳиши дигари бахши «Публістистикашиносӣ» «Нигоҳе ба таърих, вазъи кунунӣ ва мазмуну мундариҷаи нашрияи «Садои Конибодом»» унвон дошта, ба қалами инҷониб тааллӯқ дорад. Дар он роҷеъ ба заминаҳои пайдоиш, давраҳои ташаккул, вазъи имрӯза ва мазмуну мундариҷаи нашрияи даврии маҳалии «Садои Конибодом» сухан меравад. Зимни баррасии заминаҳои пайдоиши нашрия таъкид карда мешавад, ки то замони таъсиси «Садои Конибодом» таҷрибаи ташкили нашрияҳои маҳаллӣ дар шаҳри Хӯҷанд ва ноҳияи Спитамен амалӣ гардида, дар ин шаҳр барои баровардани нашрияи даврии маҳаллӣ нерӯи кофии зеҳниву эҷодӣ мавҷуд буд. Робитаи хуби иқтисодиву тиҷоратӣ доштани Конибодом бо қалонтарин шаҳрҳои Осиёи Миёна, аз қаламрави шаҳр гузаштан роҳи оҳан, мавҷуд будани корхонаҳои саноатӣ, ташаккули синфи коргар, амал кардани мактабҳои типи нав, ба вучуд омадани равшанфирони замона аз муҳимтарин омилҳое дониста шудаанд, ки ба пайдоиши «Садои Конибодом» замина гузоштаанд. Дар ин замона ба таърихи пайдоиш ва давраҳои ташаккул, вазъи кунунӣ ва ороиши нашрия низ таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст. Дар қиёс бо дигар нашрияҳои даврии маҳаллии шаҳриву ноҳиявӣ афзалият додан ба маводи ҳаҷмандаро хурд аз ҳусусиятҳои нашрия мебошад, ки то андозае ба гуногунрангии жанриву мавзӯй имкон фароҳам овардааст. Бо ҳуруфоти муҳталиф чоп кардани рубрикаву сарлавҳаҳо, тарзи хоси ҷойгир кардани мавод, сутунбандӣ, мувоғиқати расмҳо бо маводи чопӣ, бо ҳатҳои нисбатан равшан ва яклюхту бурида чудо намудани мавод аз унсурҳои асосии ороиши нашрия ҳисобида шудааст. Нақши «Садои Конибодом» дар тарбияи адабону рӯзноманигорон ва зиёйёну равшанфирон, дар муаррифии шаҳсони барӯманди шаҳру дехоти Конибодом қалон арзёбӣ мегардад. Таъкид карда мешавад, ки дар гузаштаи на ҷандон дур идораи нашрия ба мактаби воқеии тарбияи эҷодкорон табдил ёфта буд. Бисёр адабону рӯзноманигорон ва олимони шинохта, ки зодаи ин шаҳри бостонӣ мебошанд, нахустин маҳсули эҷоди ҳешро маҳз дар саҳифаҳои ҳамин нашрия ба табъ расондаанд. Зимни баррасии матолиби нашрия муҳимтарин рубрикаҳо якҷоя бо ҳусусиятҳои жанриву мавзӯи маводашон мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Ҳамкории нашрия бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот барои арҷ гузоштан ба волоияти қонун ва дар ин рӯхия тарбияи намудани насли ҷавон муҳим дониста шудааст. Инъикоси масъалаҳои солимии аҳолӣ, баррасии проблемаҳои санитарию гигиенӣ, пешниҳоди маълумот дар бораи бемориҳои муҳталиф ва роҳҳои табобату пешгирии онҳо дар нашрия мавқеи хос дорад, ки ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи оғоҳии аҳолӣ дар бораи бемориҳои мавсимӣ, риояи талаботҳои гигиенай шаҳсӣ ва донистани ҳусусиятҳои шифобаҳшии растаниву меваҳо нияҳоят муғифид мебошад. Ба таври нокиғоя инъикос нагардидаи фаъолияти соҳаи кишоварзӣ ва дастоварду мушкилоти он аз камбуҷиҳои имрӯзai нашрия дониста шудааст.

Аз таҳлилу баррасии мазмуну мундариҷаи нашрияи «Садои Конибодом» муаллиф ба чунин натиҷа меояд, ки он аз ҷиҳати гуногунрангии мавзӯйӣ, инъикоси проблемаҳои ҳаётӣ маҳал ва ороишу дизайн нисбат ба дигар нашрияҳои даврии маҳаллӣ фарқ карда, дар баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии аҳолӣ саҳм мегузорад.

Дар маҷмӯъ ҷилди ҳафтуми маҷмӯавии «Осор»-и ПИТФИ идомаи мантиқии ҷилдҳои қаблии он ба ҳисоб рафта, муҳимтарин пажӯҳишҳои

дар соли 2020 анчомдодаи ходимони илмии ин муассисаро дар бар мегирад. Зимни аз баррасии маводи ин асар ба таври муҳтасар чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст:

1. Дар пажӯҳишҳо масоили умдаи соҳаҳои фарҳангу санъат, библиографияи миллӣ ва матбуоти маҳаллӣ таҳлилу баррасӣ гардидаанд, ки дорои заминаи устувори илмиву назариявӣ мебошанд.

2. Масъалаҳои мавриди пажӯҳиш нисбатан нав буда, бо диду назари тоза ва дар сатҳи хуби қасбӣ анҷом дода шудаанд, барои анҷом додани пажӯҳишҳои минбаъдаи илмӣ ҳамчун сарчашмаи боэътиҳодӣ хизмат меқунад.

3. Чунин пужӯҳишҳои илмӣ на танҳо барои муҳаққиқони соҳаҳои муҳталифи фарҳангу ВАО муҳим мебошанд, балки дар фаъолияти амалии кормандони соҳаи фарҳанг, муаррихону сарчашмасиносон ва коршиносон ба таври васеъ истифода шуда метавонанд.

4. Барои ҳалли проблемаҳои ҳаёти фарҳангӣ ва баланд бардоштани маънавиёти ҷомеа мусоидат меқунанд. Таваҷҷӯҳи масъулини соҳаро барои ҳалли проблемаҳои мавҷудаи соҳа ҷалб менамоянд.

5. Ҳар як пажӯҳиш дар алоҳидагӣ асари мукаммали илмию таҳқиқотиро ташкил медиҳад ва баёнгари ҷаҳонбинии илмии муаллиғ мебошад, барои ташаккули мубодилаи афкори илмӣ дар соҳаи ҳуд замина мегузорад.

6. Маводи дар пажӯҳишҳои илмӣ истифодашударо зимни таҳияи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар омода намудани консепсияҳои рушди соҳаҳои муҳталифи фарҳангӣ миллӣ, тайёр кардани маводи таълимиӣ, таълимию методӣ ва китобҳои дарсии соҳавӣ истифода бурдан имконпазир аст.

МУАЛЛИФОН

Аттоев Шодрӯз – мудири шуъбаи ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

Мамадазимова Майрам – мудири кафедраи бойгонишиносии факултети китобдорӣ ва иттилоотшиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода.

Махмадшоев Махмадшо – номзади илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти классикии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров”.

Муродӣ Мурод – доктори илми филология, профессор, ходими пешбари илми шуъбаи ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

Надиров Сайзароб – докторант кафедраи китобхонашиносӣ ва библиографияшиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода.

Сайдзода Савриддин – ходими илмии Маркази мероси фарҳанги тоҷикони ПИТФИ

Садулаев Сухбатулло – аспиранти ДДОТ ба номи С. Айнӣ.

Шосаидзода Сафар – номзади илми педагогика, дотсенти кафедраи педагогика ва психологияи Донишкадаи давлатии забонҳои ба номи С. Улугзода.

Ҷалолов Бехрӯз – унвончӯйи кафедраи фарҳангшиносӣ ва осорхонашиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода.

Ҷумъаев Мехроб – номзади илми филология, ходими пешбари илми ПИТФИ.

Ҷӯраев Мирозоалий – ҷонишини директори Коллеҷи техникую омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ оид ба илм ва муносибатҳои байналмилалӣ.

АВТОРЫ

Аттоев Шодруз – зав. отделения СМИ и издательского дела НИИКИ.

Ҷалолов Бехруз – соискатель кафедры культурологии и музееведения Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Ҷумаев Мехроб – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник НИИКИ.

Ҷӯраев Мирозоали – заместитель директора по науке и международным отношениям Технико-педагогического колледжа района Рудаки.

Махмадшоев Махмадшо – кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикской классической литературы Государственного образовательного учреждения «Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова».

Муродӣ Мурод – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отделения СМИ и издательского дела НИИКИ.

Надиров Сайзароб – докторант кафедры библиотековедения и библиографоведения Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде.

Сайдзода Савриддин – научный сотрудник Центра культурного наследия таджиков НИИКИ.

Садулаев Сухбатулло – аспирант ТГПУ имени С. Айни.

Шосаидзода Сафар – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Государственного института языков имени С. Улугзаде.

AUTHORS

Attoev Shodruz – Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Sadullaev Suhbatullo – aspirant of the Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni

Saidzoda Savriddin – Senior researcher of the Centre for cultural heritage of Tajiks.

Shosaidzoda Safar – Candidate of pedagogical sciences, docent of Department of pedagogy and psychology of the State Institute of Languages naed after S. Ulughzoda.

Jalolov Behruz – aspirant of the Department of Cultural Studies and Museum Studies of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda.

Jumaev Mehrob – Candidate of philological sciences, Leading scientific worker at the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Nadirov Saizarob – PhD student, Department of Library Science and Bibliography Tajik State Institute of Culture and Arts of Tajikistan named after Mirzo Tursunzoda.

Mamadazimova Mayram – Senior Lecturer of the Department of Library Science and Bibliography, Tajik State Institute of Culture and Arts of Tajikistan named after Mirzo Tursunzoda, Candidate of historical Sciences.

Mahmadshoev Mahmadshe – Candidate of Philological Sciences. Associate Professor at the Department of Tajik Classical Literature of the Khujand State University named after B. Ghafurov.

Murodi Murod, Doctor of philological sciences, Professor, leading scientific worker at the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

МУНДАРИЧА

Фарҳангшиносӣ

Садулаев С. Рушди фарҳанги иқтисодӣ ва ҳаракати маорифпарварӣ дар таълимоти Мирзо Сироҷи Ҳаким.....	5
--	---

Мероси фарҳангӣ

Мамадазимова М. Мероси ниёғони тоҷикон дар китобхонаҳои Бангола.....	13
Саидзода С. Намунаи ёдгориҳои меъмории ибтидои асри XX	21

Фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ

Шосаидзода С. Фарҳанги мутолиа ва нақши волидайн дар ташаккули он.....	33
Надиров С. Марҳалаҳои рушди библиографияи тавсиявӣ дар Тоҷикистон (1960-1990).....	43
Ҷалолов Б. Ташкили намоишҳои осорхонавӣ ва намудҳои он.....	56

Санъатшиносӣ

Маҳмадшоев М. Ситоиши хунармандон ва аҳли санъат дар сарчашмаҳои адабӣ ва таърихии асри XVI.....	66
---	----

ВАО ва табъу нашр

Муродӣ М. Нақши публitsистика дар ташаккули афкори созанда....	75
Ҷӯраев М. Нақши рӯзномаи «Овози тоҷик» дар инъикоси масъалаҳои тақсимоти худуди миллӣ дар Осиёи Миёна.....	87
Аттоев Ш. Фояҳои нави замони истиқлолият ҳамчун омили таҳаввулпазирӣ публitsистикаи бадеӣ.....	100

ТАҚРИЗ

Чумъаев М. Силсила пажӯҳиш.....	110
Муаллифон.	119

СОДЕРЖАНИЕ

Культурология

- Садулаев С.** Развитие экономической культуры и просветительского движения в познании Мирзо Сироджи Хакима.....5

Культурное наследие

- Мамадазимова М.** Наследие предков таджиков в библиотеках Бенгалии.....13
Сайдзода С. Образцы архитектурных памятников начала XX21

Социально-культурная деятельность

- Шосаидзода С.** Культура чтения и роль родителей в его формировании.....33
Надиров С. Этапы развития рекомендательной библиографии в Таджикистане (1960-1990 гг.).....43
Джалолов Б. Организация музейных выставок и их виды.....56

Искусствоведение

- Махмадшоев М.** Восхваление мастеров и представителей искусства в литературных и исторических источниках XVI века.....66

СМИ и издательское дело

- Муроди М.** Роль публицистики в формирование созидательного мышления75
Джураев М. Роль газеты «Овози тоҷик» в освещение вопросов национально-территориальное размежевание в Средней Азии.....87
Аттоев Ш. Новые идеи периода независимости как фактор развития художественной публицистики.....100

Рецензия

- Джумаев М.** Серийное исследование110

- Авторы**.....119

CONTENTS

Cultural studies

Sadulaev S. Development of economic culture and educational movement in the works of Mirzo Siroji Hakim	5
--	---

Cultural heritage

Mamadazimova M. The heritage of ancestors of Tajiks in Bengali libraries.....	13
Saidzoda S. Models of the architectural monuments of the beginning of the 20th century (on the example of the public mosque Mujun).....	21

Social and cultural activities

Shosaidzoda S. Reading culture and the role of parents in its formation	33
Nadirov S. Stages of development of the recommendation bibliography in Tajikistan (1960-1990)	43
Jalolov B. Organization of museum exhibitions and its types.....	56

Art studies

Mahmadshoev M. Description of craftsmen and artists in literary and historical sources of the 16 th century	66
---	----

Mass Media and publishing issues

Murodi M. The role of journalism in the formation of creative thinking ...	75
Juraev M. The role of newspaper "Ovozi Tojik" in reflaction the issues of national-territorial delineation.....	87
Attoev Sh. New ideas of the period of independence as a factor in the development of artistic journalism.....	100

Review

Jumaev M. Serial research.....	110
---------------------------------------	-----

Authors	119
----------------------	-----

ТАРТИБИ ТАҚРИЗДИХЙ БА МАҚОЛАҲОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАҶАЛЛАИ ИЛМИИ «ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИҲОД МЕГАРДАНД

Мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, аз ташхиси пешакӣ гузаронида мешаванд (ташхис аз ҷониби аъзои ҳайати таҳририя – мутахассисони соҳа анҷом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи ҷорӣ барои чоп қабул мегарданд. Таработ барои тартиб додани шакли ниҳоии матни мақола дар ҳар як шумораи маҷалла чоп карда мешавад.

Ҳангоми қабули шакли дастнависи мақола, корбарони маҷалла доир ба мундариҷа ва риояи таработи асосӣ ба муаллиф ҳабар медиҳанд. Норасоиҳое, ки дар мақола ҷой доранд, то оғози ташхис аз ҷониби муаллиф бояд бартараф карда шаванд. Сипас мақолаи илмӣ, дар доираи таработи ҷорӣ, барои ташхис ба аъзоёни ҳайати таҳририя ва ё мутахассисони соҳа (номзадҳо ва докторони илм) равон карда мешавад.

Дар тақриз бояд хусусиятҳои муҳимми мақола асоснок карда шаванд. Аз ҷумла, навоварии илмӣ, муҳиммияти омӯзиши масъала, арзиши таъриҳӣ ва фактологии мақола, дурустии иқтибосҳои нишондодашуда, услуби матн, истифодаи адабиёти солҳои охир ва камбудию норасоиҳои мақола. Дар охири тақриз ба мақола баҳои умумӣ дода мешавад ва ба ҳайати таҳририя дар мазмунҳои зерин ҳulosai муқарриз пешниҳод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоҳи камбудиҳо ба чоп тавсия карда шавад; барои тақриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи даҳлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Ҳачми тақриз бояд аз як саҳифа кам набошад.

Мақолаҳои илмии барои чоп қабулгардида, аммо ба тағиирот ниёздашта, бо нишон додани тавсияҳои муқарриз ва муҳаррир ба муаллифон фиристода мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намуда, шакли ниҳоии матни чопӣ ва электронии мақоларо бо дастхати пештарааш ба маҷалла пешниҳод намоянд. Баъди ислоҳи камбудиҳо мақолаи илмӣ тақроран барои тақриз супорида мешавад ва сипас аз ҷониби ҳайати таҳририя барои чопи он иҷозат дода мешавад.

Мақолае, ки ба он тақризи мусбат дода шуда, чопи он аз тарафи ҳайати таҳририя ҷонидорӣ гардидааст, барои нашр қабулгардида ба ҳисоб меравад.

Раванди тақриздиҳӣ ба мақолаҳои дастнавис ошкоро сурат намегирад. Паҳн намудани ҳабар дар бораи раванди тақриздиҳии мақолаи дастнавис боиси поймол гардидани ҳуқуқи муаллиф мегардад. Муқарризон барои нусхабардорӣ намудани матни мақола ва истифодаи он барои эҳтиёҷоти худ ҳуқуқ надоранд.

Муқарризон, инчунин аъзоёни ҳайати таҳририя то нашри мақола иттилооти дар матни мақолаи дастнавис ҷойдоштаро ба манфиати худ истифода карда наметавонанд.

Тақризҳо дар идораи маҷалла ба муддати 5 то сол нигоҳдорӣ мешаванд.

Идораи нашрия ҳангоми дарҳости даҳлдор нусхаҳои тақризҳоро ба Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ»

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала.

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устраниТЬ до передачи текста на рецензирование.

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. В заключении сдается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста.

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации.

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора.

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.

Редакция журнала направляет копии рецензий в ВАК Республики Таджикистан при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи илмии «Паёмномаи фарҳанг» пешниҳод мегарданд

Дар мачаллаи «Паёмномаи фарҳанг», асосан, мақолаҳои фарогирандай таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, ахбори омма ва табъу нашр, ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра, ки дар худ навгонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачалла пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мувофиқати соҳти мақолаи илмӣ ба талаботи муқаррарнамудаи мачалла; б) натиҷаи таҳқиқоти илмӣ будани мақола; в) мувофиқат намудани мавзӯи мақола ба яке аз самтҳои илмии мачалла.

Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи муаллифони дигар бе ишораи иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ба чоп роҳ дода намешаванд.

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word, бо ҳуруфи Times New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Тj барои матни тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳачми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байнӣ сатрҳо бояд 1,5 мм бошанд.

Ҳаҷми умумии мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 сахифаро бояд дар бар гирад.

Соҳтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:

– индекси ТДУ (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);

– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Зубайдӣ А.М.);

– номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;

– номи мақола;

– матни асосии мақола;

– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25 номгӯи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.

– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳачми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз 8 то 10 асад бояд таҳия карда шавад;

– дар охири мақола бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиф.

Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва сахифаи мушаххаси он бояд дар қавси ҷаҳоркунҷа [] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, манбаи иқтибос адабиёти №4 ва сахифаи 25 мебошад.

Накшашо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳонда дошта бошанд.

Сурогай мо: Душанбе, хиёбони Н. Қаробоев, 17 (ошёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: murodi@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим
в научный журнал «Вестник культуры»

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, имеющие новизну.

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

Требования к оформлению научных статей:

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 12 стр. формата А4.

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- основной текст статьи;
- список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
- название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25 строк, ключевые слова от 8 до 10 слов или словосочетаний;
- информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес места работы автора.

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках []. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название

Наши адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой и информации. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: mirodi@mail.ru

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлили
2021, № 1 (53)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно – аналитическое издание
2021, № 1 (53)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2021, № 1 (53)

Сармуҳаррир
номзади илмҳои филологӣ
Рахимӣ Дилшод

Муҳаррири масъул
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Муроди Мурод

Муҳаррири техникӣ
Чумъабой Қузиев

Ба чоп 18.05.2021 имзо шуд. Андозаи 60X84 1/8.
Коғази оғсетӣ. Ҳуруфи Times New Roman Tj.
Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 16.
Адади нашр 200 нусха. Супориши № 04 /21

Мачалла дар чопхонаи ҶДММ «Арҷанг»
ба табъ расидааст.
ш. Душанбе, кӯчаи С. Шерозӣ – 21

